



**ВАЗОРАТИ РУШДИ ИҚТИСОД ВА САВДОИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ПАТЕНТУ ИТТИЛООТ**

НАВИДИ ПАТЕНТӢ

ХАБАРНОМАИ РАСМӢ

Таърихи рӯзи нашр 21.07.2017

Аз соли 1996 нашр мешавад

06
2017-(№129)

Душанбе - 2017

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



MINISTRY OF ECONOMIC
DEVELOPMENT AND TRADE
OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАТЕНТНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

STATE INSTITUTION
NATIONAL CENTER FOR PATENTS
AND INFORMATION

ПАТЕНТНЫЙ ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

NAVIDI PATENTI

OFFICIAL BULLETIN

Дата публикации 21.07.2017
Date of publication 21.07.2017

Издается с 1996 г.
Is published since 1996

06
2017-(№129)

DUSHANBE - 2017

**ИХТИРООТ - ИЗОБРЕТЕНИЯ
INVENTIONS**

Маълумот дар бораи ихтироъҳое, ки дар феҳристи давлатии ихтироъҳо барои гирифтани нахустпатент ба қайд гирифта шудаанд	4
Сведения об изобретениях, зарегистрированных в государственном реестре изобретений на получение малого патента	
Information on inventions registered in the state register of inventions for the grant of the petty patent	

**ТАМҒАҲОИ МОЛӢ- ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
TRADEMARKS**

Нашри маълумот оиди тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ, ки дар феҳристи давлатии тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ ба қайд гирифта шудаанд.	8
Публикация сведений о товарных знаках и знаках обслуживания, зарегистрированных в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания	
Information on trademarks and service marks registered in the State register of trademarks and service marks	
Маълумотнома-Извещения- Notices	90
Нишондодҳо-Указатели- Indexes	97
Сарлавҳа барои хабарномаи расмии «Навиди патентӣ»	99
Рубрика для официального бюллетеня «Патентный вестник»	
Heading for Official bulletin «Navidi patenti»	

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ИХТИРОЪҶОЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ИХТИРОЪҶО
БАРОИ ГИРИФТАНИ НАХУСПАТЕНТ БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНДСВЕДЕНИЯ ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕЕСТРЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ МАЛОГО ПАТЕНТАINFORMATION ON INVENTIONS REGISTERED IN THE STATE REGISTER
OF INVENTIONS FOR THE GRANT OF THE PETTY PATENTФАСЛИ А
ҚОНЕЪ ГАРДОНДАНИ ТАЛАБОТИ ҲАЁТИ ОДАМРАЗДЕЛ А
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКАCLASS A
HUMAN NECESSITIES

А

(11) 843

(21) 1701112

(22) 16.05.2017

(51) А 61 В 17/00

(71)(73) Раҳматова Р.А. (ТJ)

(72) Раҳматова Р.А. (ТJ);

Набиев З.Н. (ТJ); Файзулоев Ҷ.А. (ТJ)

(54) **ТАРЗИ НАЗОРАТ ВА ИДОРАИ ҲИССИЁТИ ДАРД ДАР НАВЗОДОНИ ДОРОИ НУҚСҶОИ МОДАРЗОДИИ УЗВҶОИ ҲОЗИМА**

(57) 1. Тарзи назорат ва идораи ҳиссиёти дард дар навзодони дорои нуқсҶои модарзодии узвҶои ҳозима, ки аз муайянсозии дардҳискунии навзодон бо истифодаи шкалаи баҳогузории рафторӣ иборат аст, **бо он фарқ мекунад, ки** барои идоракунии ҳиссиёти дард даҳолати чисмониро истифода менамоянд, ки дар мавриди он барои паст кардани дарди сабук ба зерӣ забони навзод 2 мл маҳлули Глюкозай 20% нисфашро то амалиёт ва нисфашро ҳангоми анҷомдиҳии амалиёт истифода мекунанд, инчунин бедарккунии мавҷеиро бо доруворӣ анҷом медиҳанд, ки ҳангоми он

бо анестезияи мавҷеӣ барои паст кардани дарди амалиётӣ маҳлули Лидокаини 1%-ро ба ҳаҷми камтар аз 0,5мл/кг ворид менамоянд ё марҳами EMLA-ро мемоланд ва ё аналгетикҳое ғайринашъавиро бо омезиши 50% Аналгин, 1% Димедрол ҳар 6 соат ворид менамоянд ва ё бедаркунонии нашъавиро анҷом медиҳанд.

2. Тарз аз рӯи банди 1 **бо он фарқ мекунад, ки** бедаркунонии нашъавиро бо ворид кардани маҳлули Промедоли 2% анҷом медиҳанд.

3. Тарз аз рӯи банди 1 **бо он фарқ мекунад, ки** бедаркунонии нашъавиро бо истифодаи маводи адетивии Диазепам 0,5% - 0,1 – 0,15 мг ба кг вазни бадан ва ё таблеткаи Фенобарбитал бо ченаки 0,1 – 0,3 – 0,5 мг ба кг вазни бадан анҷом медиҳанд.

4. Тарз аз рӯи банди 1 **бо он фарқ мекунад, ки** бедаркунонии нашъавиро ҳангоми пешдармонӣ бо маводҳои доругӣ, интубатсияи хирной, истифодабарии дастгоҳи сунъӣ, гузоштани найчаҳои вариди зерӣ қулфак, найчаҳои кубиталӣ истифода бурда мешавад.

(11) 843

(21) 1701112

(22) 16.05.2017

(51) A 61 B 17/00

(71)(73) Рахматова Р.А. (ТJ)

(72) Рахматова Р.А. (ТJ);

Набиев З.Н. (ТJ); Файзулоев Дж.А. (ТJ)

(54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА У НОВОРОЖДЕННЫХ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА

(57) 1. Способ контроля и управления болевого синдрома у новорожденных с врожденными пороками пищеварительного тракта состоящее из определением чувствительности к боли новорожденного с использованием шкалы поведенческой оценки **отличающееся тем, что** для управления болевого синдрома используют физиологического вмешательства, при котором для снижения легкой боли капают под язык новорожденного 2 мл раствор 20 % Глюкозы, половина за две минуты до процедуры и половина во время болезненной процедуры, а также проводят медикаментозное обезболивание, при котором местной анестезией для снижения процедурной боли вводят раствор Лидокаин 1% в дозе меньше 0,5мл/кг или наносят крем EMLA и или вводят ненаркотические анальгетики в сочетание 50% Анальгина, 1% Димедрола каждые 6 часов или проводят наркотическое обезболивание.

2. Способ по п.1 **отличающееся тем, что** наркотическое обезболивание проводят ведением раствора Промедол 2 %.

3. Способ по п. 1 **отличающееся тем, что** наркотическое обезболивание проводят седативным препаратами Диазепам 0,5% - 0,1 – 0,15 мг на кг массы тела или Фенобарбитал таблетки по 0,1 – 0,3 – 0,5 мг на кг массы тела.

4. Способ по п. 1 **отличающееся тем, что** наркотическое обезболивание проводят медикаментозной премидикации, при интубации планируемой, подключения к искусственной вентиляции легких,

установки подключичных, кубитальных канюль.

(11) 842

(21) 1601008

(22) 15.02.2016

(51) A 61 P 1/16; 31/12; K 35/64

(71)(73) Муассисаи давлатии «Пажӯ-ҳишгоҳи гастроэнтерология» - и ВТ ва ҲИА ҚТ (ТJ)

(72) Азимова С.М. (ТJ); Дустов А. (ТJ); Умаров С.К. (ТJ); Ҳочиакбар А. (ТJ); Нуъмонов С. (ТJ)

(54) МАВОД ДАР АСОСИ ПРОПОЛИС БАРОИ МУОЛИҶАИ ГЕПАТИТИ МУЗМИН ВА СИРРОЗИ ЧИГАР

(57) Мавод барои муолиҷаи гепатити музмин ва сиррози чигар, ки суммаи моддаҳои экстрактиви прополисро дар бар мегирад, **бо он фарқ мекунад, ки** иловагӣ пектин дар таносуби қисматҳои зерин дорад, вазн %:

Суммаи моддаҳои экстрактиви прополис	– 16
Пектин	– 84

(11) 842

(21) 1601008

(22) 15.02.2016

(51) A 61 P 1/16; 31/12; K 35/64

(71) (73) Государственное учреждение "Институт гастроэнтерологии" Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан (ТJ)

(72) Азимова С.М. (ТJ); Дустов А. (ТJ); Умаров С.К. (ТJ); Ходжиакбар А. (ТJ); Нуъмонов С. (ТJ)

(54) СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ ПРОПОЛИСА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА И ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ

(57) Средство для лечения хронического гепатита и цирроза печени, содержащее сумму экстрактивных веществ прополиса, **отличающееся тем, что** дополнительно

содержит пектин при следующем соотношении компонентов, масс %:
Сумма экстрактивных веществ
прополиса – 16
Пектин – 84

С

(11) 841
(21) 1601081
(22) 05.12.2016
(51) C05F 11/08; C12N 1/20; C12R 1/41
(71)(73) Институты хокшиносии Академии илмҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ТJ)
(72) Холов Б.Н. (ТJ); Салимов Қ.Ҳ. (ТJ); Турдиев Ш.А. (ТJ); Начмизода Ф. (ТJ); Неъматова Ч.Ҳ. (ТJ)
(54) **ШТАММИ БАКТЕРИЯҲОИ RHIZOBIUM IS TAAS-80TJ БАРОИ ТАЙЁР НАМУДАНИ НУРИИ БАКТЕРИЯДОР**
(57) Штамми бактерияҳои Rhizobium IS TAAS-80TJ барои тайёр намудани нурии бактериядор.

(11) 841
(21) 1601081
(22) 05.12.2016
(51) C05F 11/08; C12N 1/20; C12R 1/41
(71)(73) Институт почвоведения Академии сельскохозяйственных наук РТ (ТJ)
(72) Холов Б.Н. (ТJ); Салимов К.Х. (ТJ); Турдиев Ш.А. (ТJ); Наджмизода Ф. (ТJ); Неъматова Ч.Х. (ТJ)
(54) **ШТАММ БАКТЕРИИ RHIZOBIUM IS TAAS-80TJ ДЛҲ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ**
(57) Штамм бактерий Rhizobium IS TAAS-80TJ для приготовления бактериального удобрения.

(11) 839
(21) 1601077
(22) 01.12.2016
(51) C22 C 21/00

(71)(73) Институты физикаю техникаи ба номи С.У. Умарови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (ТJ)

(72) Фаниев И.Н. (ТJ); Сафаров А.Г. (ТJ); Одинаев Ф.Р. (ТJ); Кабутов К. (ТJ); Муминов Х.Х. (ТJ); Якубов У.Ш. (ТJ)

(54) **ХУЛАИ ПРОТЕКТОРӢ ДАР АСОСИ АЛЮМИНИЙ**

(57) Хулаи протекторӣ дар асоси алюминий бо оҳан, **бо он фарқ мекунад, ки** иловагӣ сурбро дар таносуби зерини компонентҳо вазн % дорост:

Оҳан	0,1 – 5,0
Сурб	0,05 – 1,0
Алюминий	боқимонда.

(11) 839
(21) 1601077
(22) 01.12.2016
(51) C22 C 21/00
(71)(73) Физико-технический институт имени С.У. Умарова Академии наук РТ (ТJ)

(72) Ганиев И.Н. (ТJ); Сафаров А.Г. (ТJ); Одинаев Ф.Р. (ТJ); Кабутов К. (ТJ); Муминов Х.Х. (ТJ); Якубов У.Ш. (ТJ)

(54) **ПРОТЕКТОРНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ**

(57) Протекторный сплав на основе алюминия, содержащий железо, **отличающийся тем, что** дополнительно содержит свинец при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Железо	0,1 – 5,0
Свинец	0,1 – 1,0
Алюминий	остальное

(11) 840
(21) 1601078
(22) 01.12.2016
(51) C22 C 1/02
(71)(73) Институты физикаю техникаи ба номи С.У. Умарови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (ТJ)
(72) Фаниев И.Н. (ТJ); Сафаров А.Г. (ТJ); Одинаев Ф.Р. (ТJ); Кабутов К. (ТJ);

Муминов Х.Х. (ТJ); Амонов И.Б. (ТJ);
Рачабалиев С. (ТJ)

**(54) ТАРЗИ ҲОСИЛКУНИИ ХҶЛАҲОИ БА
КОРРОЗИЯ УСТУВОРИ АЛҶУМИНИЙ**

(57) Тарзи ҳосилкунии хулаҳои ба коррозия устувори алюминий бо оҳан, бо роҳи гудозиши хулаи алюминий бо оҳан ё худ алюминии ғайриконденсионии дар таркибаш оҳани зиёд дошта, **бо он фарқ мекунад, ки** ингредиентҳои хула бо яке аз элементҳои аз гурӯҳи сурб, қалъағи, висмут дар миқдори 0,1-1% вазн чавҳаронида шуда, раванди гудозиш ва чавҳаронидан дар ҳарорати 850-950°C ба амал оварда мешавад.

(11) 840

(21) 1601078

(22) 01.12.2016

(51) C22 C 1/02

(71)(73) Физико-технический институт имени С.У. Умарова Академии наук РТ (ТJ)

(72) Ганиев И.Н. (ТJ); Сафаров А.Г. (ТJ);
Одинаев Ф.Р. (ТJ); Кабутов К. (ТJ);
Муминов Х.Х. (ТJ); Амонов И.Б. (ТJ);
Раджабалиев С. (ТJ)

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ АЛҶУМИНИЕВО-ЖЕЛЕЗОВЫХ СПЛАВОВ

(57) Способ получения коррозионно-стойких алюминиевых сплавов включающий путем расплавления сплава алюминия с железом или некондиционного алюминия с повышенным содержанием железа, **отличающейся тем, что** сплав легируется элементами из группы свинец, олово и висмут в количествах 0,1 – 1 мас.%, а процесс плавки и легирование проводится при температурах 850 – 950 °С.

ТАМҒАҶОИ МОЛӢ * ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ * TRADEMARKS

НАШРИ МАЪЛУМОТ ОИДИ ТАМҒАҶОИ МОЛӢ ВА ТАМҒАҶОИ ХИЗМАТРАСОНИ,
КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ТАМҒАҶОИ МОЛӢ ВА ТАМҒАҶОИ ХИЗМАТРАСОНИ
БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААҢД

ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ И ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И
ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

INFORMATION ON TRADEMARKS AND SERVICE MARKS REGISTERED IN THE STATE
REGISTER OF TRADEMARKS AND SERVICE MARKS

(111) 2846
(181) 22.12.1924
(210) 94002099
(220) 22.12.1994
(151) 19.02.1998
(730) Сано Электрик Ко., Лтд., Осака
Сано Электрик Ко., Лтд., Осака
Sanyo Electric Co., Ltd., Osaka
(540)

FISHER

(511)(510)
Синфи 07 – мошинҳо ва дастгоҳҳо;
моторҳо (ғайр аз моторҳо барои
воситаҳои дар рӯи замин
ҳаракаткунанда); қисматҳои ноқилҳо
(ғайр аз қисматҳо барои воситаҳои
дар рӯи замин ҳаракаткунанда),
олатҳои кишоварзӣ, инкубаторҳо
барои тухм, аз чумла компрессорҳои
онҳо, насосҳо барои чоҳҳо; динамо;
сангшиканҳо (мошинҳо); мошинҳои
зарфшӯй; мошинҳои хушккунӣ (ба-
рои зарф); поракунакҳои барқии
рӯзгор, маҳз: поракунакҳои ях,
шарбатафшуракҳои барқии рӯзгор;
гӯштқиммакунакҳо (мошинҳо); мо-
шинҳои буранда, поракунакҳои таро-
шакҳо (барои сабзавот); мошинҳои
майдакунакҳои осиебҳо; мошинҳои
буранда, маҳз: туппабуракҳо; сох-
торҳо барои истехсоли нӯшоқиҳо,
маҳз; барои тайёр намудани арақи

биринчи «сакэ»; омехтакунакҳои
барқии рӯзгор (барои саноати хӯрок-
ворӣ), мошинҳои чомашӯй; мошинҳо
барои тоза кардан, барабанҳои
хушккунӣ, мошинҳои дарзмолкунӣ
(барои чомашӯйхонаҳо); пармаҳои
барқӣ (дастӣ); роботҳо (мошинҳо),
мошинҳои ба навҳо ҷудокунакҳои ва
борбандӣ.

Синфи 09 – асбобу ускунаҳо ба
мақсадҳои илмӣ, асбобу ускунаҳои
бахрнавандӣ, геодезӣ, барқӣ, сурат-
гирӣ, синамогирӣ, оптикӣ, барои
вазнкашӣ, ченкунӣ, сигналдиҳӣ,
назораткунӣ, (тафтиш), начотдиҳӣ
ва таълим, аппаратура барои на-
вишт, фиристодан, аз нав бавучуд-
овардани овоз ва ё тасвир;
бардӯшгирандаҳои магнитии ахбор,
гирдаҳои навишти овоз, худкорҳо
(автоматҳо)-и савдо ва механизмҳо
барои аппаратҳои пардохташон
пешакӣ, аппаратҳои хазинадор, мо-
шинҳои ҳисобкунӣ, таҷҳизот барои
коркарди ахборот ва мошинҳои
электронии ҳисоббарор; оташ-
хомӯшкунакҳо; овоз; - аппаратҳо
барои қабул кардан, тақвият додан,
муқоиса намудан, назорат кардан,
навиштан, фиристодан ва ё аз нав
бавучуд овардан, сигналҳои аудио
ва видео; навишти видео (сохтор
барои...), маҳз: радиоприёмникҳо,
қартамонакҳо, наворҳои аудио ва ё

видео ё гирдаҳо барои аз нав ба вучуд овардани навишти кассетаҳои аудио/видео ва ё гирдаҳо; қувватдиҳандаҳо; аппаратҳои радио; баландгӯякҳо, камераҳои видео; аппаратҳои намоишдиҳӣ; табдилдиҳандаҳо ва декодерҳо барои сигналҳои ҳархела; радиолаҳо ва стерео барои автомашинаҳо; микрофонҳо, гӯшмонаҳо, фиристонандаҳо, телевизорҳои ранга ва сиёҳу сафед; аппаратҳо барои мушоҳида, назорати монитор; диктофонҳо, антеннаҳо, экранҳо; линзаҳои оптикӣ; телефонҳо: аппаратҳо, ҷавобгӯякҳои худкор (автоответчикҳо); алоқа – аппаратҳои алоқави дохилӣ; зангҳо дар автомобилҳо – асбобҳои азимутӣ; суръатсанҷҳо (барои велосипедҳо); хуштакҳои сигналдиҳанда, сохторҳои сигналдиҳанда (сиренаҳо ва клаксонҳо барои велосипедҳо); батареяҳо; элементҳои галваникӣ, сигналдиҳандаҳо, сиренаҳои дуди сӯхтор; компютерҳо: - барномаҳои компютерӣ, протсессорҳои матн; сохторҳои факсимилии фиристонанда ва қабулкунанда (барои телефонҳо), мошинҳои электронии нусхабардор, принтерҳои электронӣ; принтерҳои чопашон ранга, графикӣ; худнависҳои электронӣ; мошинҳо ва аппаратҳои пардоздиҳанда ба мақсадҳои рӯзгор, маҳз: фаршпоқунакҳои барқӣ, чангқашакҳои барқӣ, дарзмолҳои барқӣ; сохторҳои бо барқ гарм шаванда барои чингила кардани мӯй; термостатмаҳо барои ҳучайраҳои бактериалӣ, худнависҳо (ба қайдгирандаҳои ҳарорат); қисмҳо ва деталҳои мукамалкунандае, ки ба молҳои дар боло номбар шуда дохил карда шудаанд.

Синфи 11 - сохторҳои равшанидиҳанда, гармкунанда, буғҳосилкунанда (генераторҳои буғ) барои бо гармӣ кор кардани хӯроқӣ, маҳсулот, сохторҳои хунуккунанда, хушккунан-

да, шамолдиҳанда, обтақсимкунанда ва санитарии техникӣ, аз ҷумла: печҳои микроавҷ, бо газ коркунанда; газопроводҳо (сохторҳои танзимкунанда ва муҳофизаткунанда барои газопроводҳо), тостерҳо; печҳои барқӣ; таҷҳизот ва дастгоҳҳо барои тайёр кардани таом; мангалҳо; дастгоҳҳо ва таҷҳизот барои бо гармӣ ва ба тарзи таббоҳӣ (кулинарӣ) кор кардан, маҳз: ях обкунакҳои микроавҷ; зарфи барқӣ бо гармӣ ва ба тарзи таббоҳӣ кор кардан, маҳз: чойникҳои барқӣ, дегчаҳои барқӣ, афзор барои гарм кардани таомҳо маҳз: барои гарм кардани сакэ (арақи биринҷии японӣ), афзор барои бо гармӣ кор кардан ва тайёр намудани қаҳва; дегҳои барқӣ барои пухтани таом; мангалҳо, маҳз: гриллҳо; дасшӯякҳо; яхдонҳо; аппаратҳои яхҳосилкунанда; таҷҳизот ва мошинҳо барои истеҳсоли ях; ҷевонҳои хунуккунанда, маҳз: дӯкон-яхдонҳо; гармкунандаҳои барқӣ барои об; дегҳои гармкунанда; сохторҳо ва таҷҳизот барои бо гармӣ кор кардани хӯроқӣ, маҳз: плаитаҳои бо газ ва барқ коркунанда; душҳо; дастгоҳҳо барои тоза намудан, хунук кардан, полонидани об; ҷевонҳои саноатии тиббии хунуккунанда; сӯзишвории саҳт – асбобҳои гармкунанда; сархонаҳо (сӯхтапошҳо, машъалаҳо)-и бо газ, карасин коркунанда; сохторҳо барои шамолдиҳӣ ва мӯътадилгардонии ҳаво; фенҳо; плаитаҳои гармкунанда барои тафсонидан; форсунакҳо, горелкаҳо, сӯхтапошҳо, машъалаҳо)-и бо равшан коркунанда; шамолдиҳакҳои барқӣ, аппаратҳои гармкунандаю хунуккунанда, сохторҳо ва мошинҳо барои мӯътадилгардонии ҳаво; гармкунакҳои барқӣ, маҳз: гармкунакҳо барои пой, кӯрпаҳои барқӣ, рӯйқашҳои бо барқ гармшавандаи барқӣ; ҳавотозакунакҳо (дастгоҳҳо барои дезодорат-

сия); дастгоҳҳои равшанӣ, курсиҳои ҳочатхона; коллекторҳои бо нерӯи офтоб коркунанда барои гарм кардан; бо об таъмин намудан, маҳз: дастгоҳҳо барои хунук кардан, асбобу дастгоҳҳои гармкунанда; намкунандаҳо; эксикаторҳо (дастгоҳҳо барои хушконида); хоначаҳои хушккунӣ; стерилизаторҳо; тақсимкунандаҳои барқ ба мақсадҳои истеъмолкунӣ; сохторҳои барқӣ ба мақсадҳои истеъмолкунӣ, қисмҳо ва қисматҳои молҳои дар боло номбаршуда, ки басинфҳои арзшуда дохил карда шудаанд.

Класс 07 - машины и станки; двигатели (за исключением для наземных транспортных средств); компоненты передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств), сельскохозяйственные орудия, инкубаторы для яиц; в частности, компрессоры; насосы для колодез; динамо; дробилки (машины); посудомоечные машины; сушильные машины (для посуды); дробилки бытовые электрические, а именно: лёдодробилки; соковыжималки электрические бытовые; мясорубки (машины); резальные, дробильные машины; терки (для овощей); размалывательные машины, мельницы; машины резальные, а именно: лапшерезки; устройства для производства напитков, а именно: для приготовления рисовой водки "сакэ"; смесители электрические бытовые (для пищевой промышленности); стиральные машины, машины для чистки, сушильные барабаны; гладильные машины (для прачечных); консервные ножи, ключи электрические; ножницы электрические; дрели электрические (ручные); роботы (машины); сортировочные и упаковочные машины.

Класс 09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасения и обучения, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, магнитные носители информации, диски звукозаписи, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители; звук: аппаратура для приема, усиления, сравнения, контроля, записи, передачи и/или воспроизведения аудио и видео сигналов, видеозапись (устройство для ...), а именно: радиоприемники, проигрыватели, аудио и/или видео ленты и/или диски для воспроизведения записи, аудио/видео кассеты или диски, усилители, радиоаппаратура, громкоговорители, видеокамеры, проекционные аппараты, преобразователи и декодеры для различных сигналов, радиолы и стерео для автомашин, микрофоны, наушники, передатчики, цветные и черно-белые телевизоры, аппаратура для наблюдения, контроля, мониторы, диктофоны, антенны, экраны, оптические линзы, телефонные аппараты, автоответчики, связь - аппараты внутренней связи, дверные звонки, автомобили - азимутальные приборы, спидометры (велосипедные), сигнальные свистки, сигнальные устройства (сирены и клаксоны к велосипедам), батареи; гальванические элементы; пожарные сигнализаторы дымовые, сирены; компьютеры, компьютерные программы, текстовые процессоры, факсимильные передающие и при-

емные устройства (к телефонам); электронные копировальные машины; электронные принтеры; цветные графические принтеры; электронные самописцы; полировальные машины и аппараты для бытовых целей, а именно: полотеры электрические, пылесосы электрические, электрические утюги; электронагревательные устройства для завивки волос, термостаты для бактериальных культур, самописцы (регистраторы температур); части и комплектующие детали, включенные в вышеперечисленные товары.

Класс 11 - устройства осветительные, нагревательные, паропроизводящие (парогенераторы) для тепловой обработки пищи, продуктов, холодильные, сушильные, вентиляционные, водораспределительные и санитарно-технические; в частности: микроволновые, газовые печи, газопроводы; тостеры, электрические печи, оборудование и установки для приготовления пищи; жаровни, установки и оборудование, для тепловой кулинарной обработки, а именно: размораживатели микроволновые, посуда электрическая для тепловой кулинарной обработки, а именно: электрические чайники, электрические кастрюли, приспособления для согревания блюд, а именно: "сакэ" (японской рисовой водки), приспособления для тепловой обработки и приготовления кофе, котлы электрические для приготовления пищи, жаровни, а именно: грили; умывальники; холодильники; морозильные аппараты; оборудование и машины для производства льда; холодильные шкафы, а именно - витрины-холодильники; электронагреватели для воды; котлы отопительные; установки и оборудование для тепловой обработки пищи, а именно: газовые и электрические плиты,

души; установки для очистки, охлаждения, фильтрования воды; промышленные медицинские холодильные шкафы, камеры и морозильные установки для медицинских целей, твердое топливо - отопительные приборы, газовые, керосиновые горелки, установки для вентиляции и кондиционирования воздуха; фены; нагревательные плиты для обогрева; форсунки (горелки) масляные; вентиляторы электрические, отопительные, охлаждающие аппараты, установки и машины для кондиционирования воздуха; электрические грелки, а именно: грелки для ног, одеяла электрические, электронагревательные половые покрытия, сушилки для волос, лампы; светильники; лампы взрывобезопасные (предохранительные); источники яркого, неровного света, а именно: вспышки, лампы (колбы) электрические, воздухоочистители (установки для дезодорации), светустановки, туалетные сиденья, солнечные коллекторы для отопления, водоснабжение, а именно: установки для охлаждения, нагревательные приборы и установки; увлажнители; солнечные коллекторы для отопления; эксикаторы (установки для сушки); сушильни, стерилизаторы, электрораспределители для потребительских целей, электроустановки для потребительских целей, части и составляющие вышеперечисленных товаров, включенных в заявляемые классы.

Class 07 - machines and machine tools, motors and engines (except for land vehicles), machine coupling and transmission components (except for land vehicles), agricultural implements, incubators for eggs; particularly, compressors; pumps for wells; dynamos; shredding machines; dish

washing machines; dish drying machines; electric ice grinders; electric juicers; electric meat grinders; electric food slicing, shredding, grating and chopping machines; mixers; mills; noodle making machines; rice cake making machines; electric food blenders; washing machines; dry cleaning apparatus; drying machines; ironing pressers for laundry; electric can openers; electric scissors; electric hand drills; industrial robots; sorting and packing machines.

Class 09 - scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; particularly, apparatus for receiving, amplifying, controlling, recording, transmitting and /or reproducing audio and/or video signals; namely, radio receivers, phonograph turntables, audio and/or video tape and/or disc recorders and/or reproducers, audio and/or video tapes and /or discs, amplifiers, radio receiving tuners, loudspeakers, video cameras, projectors, converters and decoders for analog/digital signals, radios and/or stereo for automobiles, microphones, headphones, transceivers, color televisions, black and white televisions, monitoring apparatus, dictating machines, aerials, screens; optical lenses; telephone apparatus and instruments and telephone answering machines; intercommunication systems, door bells; speedometers for cycles, siren

and horns for cycles; batteries and cells, electric chargers; alarms, smoke sensors; computer programs; word processors, facsimile transceivers, electronic copying machines, electronic printers, color graphic printers, electronic typewriters; floor polishers, electric vacuum cleaners; electric irons; electrically heated hair-curlers; incubators for use at biological laboratories and other institutions to create constant temperature environment for cultures of microorganisms, bacteria and plant life, automatic temperature recorders; parts and fittings included in this class of the foregoing goods.

Class 11 - apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, particularly, microwave ovens; gas ovens; gas ranges; toasters; electric ovens; hot plates; induction heating plates for cooking; electric warming pans; roasters; microwave defrosters; electric apparatus for keeping food warm; electric jars; electric flyers; electric SAKE (Japanese rice wine) warmers; coffee makers; electric pots; gas and electric cooking stoves; grills; sinks; refrigerators; freezers; ice cube makers; refrigerating showcases; water heaters: boilers; shower systems; water purifiers; water coolers; water chillers; refrigerators and/or freezers for medical and /or laboratory use; gas, kerosene and/or electric heaters; fan heaters; panel heaters; oil furnaces; electric fans; electric ventilators; window fans; air conditioners; electric foot warmers; electric blankets; electric hot carpets; hair dryers; lamps; lighting fixtures; emergency lamps; flash lights; electric bulbs; air fresheners; air purifiers; dynamo lighting sets and bulbs; toilet seats; solar energy systems for heating, cooling and hot water

supplying; humidifiers; dehumidifiers; dryers; sterilizers; electric disposers for consumer use; parts and fittings included in this class of the foregoing goods.

(111) 12460

(181) 10.03.2027

(210) 17014388

(220) 10.03.2017

(151) 03.05.2017

(730) Рофиев Асрорҷон Аюбҷонович (ТJ)

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Ҷ. Расулов, хонаи 47, утоқи 42

Рофиев Асрорҷон Аюбҷонович (ТJ)

Республика Таджикистан, г. Душанбе, р-н Сино, улица Дж. Расулова, дом 47, кв. 42

(540)

ДОНОЯК

(511)(510)

Синфи 28 – бозиҳо, бозичаҳо; молҳои гимнастикӣ ва варзишии ба синфҳои дигар дахлнодошта; ороишоти арча.

Автоматҳои аркадӣ барои видео-бозиҳо; автоматҳо барои видео-бозиҳо; автоматҳои бозӣ барои қимор; автоматҳои бозӣ бо пардохти пешакӣ; автомобилҳо [бозичаҳо], воситаҳои нақлиёт [бозичаҳо]; ҳавзҳо [маҳсулот барои бозиҳо ва варзиш]; батутҳо; бозичаҳо барои шабнишиниҳо [аломатҳои тавачҷӯх]; чипҳои лотерея бо қабати равондашаванда, скретч-кортҳо барои лотереяҳо; блокҳои оғози варзишӣ; боди-бордҳо; ботинкаҳо бо конкиҳои ба онҳо мустақамшуда; бутилчаҳои соскадор барои лӯхтаҳо; дастгоҳҳои машқи дучархаронӣ; сабадҳои моҳидорӣ [қапқонҳои моҳидорӣ]; воланҳо барои бозии бадминтон; ғирғиракҳо [бозичаҳо]; муаммоҳо аз

мачмӯи унсурҳо барои тартибдиҳии расмҳо, пазлҳо; модакафтарҳо аз гил [нишонҳо], табақчаҳои сафолӣ [нишонҳо]; лӯлаи овезони муштзанӣ; датчикҳои нӯлзани моҳӣ [лавозимоти моҳидорӣ]; делтапланҳо; гирдаҳои парвозӣ [бозичаҳо]; гирдаҳои варзишӣ; хоначаҳо барои лӯхтаҳо; домино; тахтаҳои нигоҳдоранда барои оббозӣ; тахтаҳо барои серфинг; тахтаҳои фанарвор ҳаракаткунанда [молҳои варзишӣ]; тахтаҳои ғилдиракчадор барои ғелониш (сайру гашт); тахтаҳои бодбондор барои серфинг; тахтаҳои шоҳмот; тахтаҳои дамка; найзаҳо; арчаҳои солиनावӣ аз маводҳои синтетикӣ; ғунҷоишҳо барои мӯҳраҳои бозӣ, стаканҳо барои мӯҳраҳои бозӣ; камзӯлчаҳо барои оббозӣ; жумарҳо [асбобу анҷоми кӯҳнавардон]; бодбаракҳои қоғазин; бозичаҳо; бозичаҳо барои ҳайвоноти хонагӣ; бозичаҳои мулоим; бозичаҳои бахмалин; бозичаҳо бо қисмҳои ҳаракаткунанда, мобайлҳо [бозичаҳо]; бозичаҳо бо аҷубаҳо [мусобиқаҳо]; бозиҳои хонагӣ; бозиҳои рӯимизӣ; бозиҳо бо ҳалқаҳо; бозиҳо; бозиҳо-конструкторҳо; калейдоскопҳо; камераҳо барои тӯбҳо барои бозиҳо; канифоли бо варзишгарон истифодашаванда; кантҳои лижаҳо; кортҳо барои бинго; қартаҳои бозӣ; чархофалакҳои ярмарка; ғалтакҳои моҳидорӣ; алвончкурсиҳо-аспҳо [бозичаҳо]; арғунчакҳо; чиллакҳои кегелбозӣ; чиллакҳои кегелбозӣ [бозӣ]; чӯбҳои билиардбозӣ; чавгонҳо барои голф; чавгонҳои хоккейбозӣ; пусти тюлен [барои сатҳҳои тақягоҳи лижаҳо]; зангӯлачаҳо барои арчаҳои солиनावӣ; хонаҳо барои лӯхтаҳо; конфетти; қандҳо-мушакҳо [мушакҳои мавлуди Исо]; конкиҳои яхмолакбозӣ; конкиҳои ғилдиракчадор; конкиҳои ғилдиракчадори якқатора; мӯҳраҳои бозӣ; рангпошдиҳаҳо [лавозимоти варзишӣ]; аслиҳа барои

пейнтбол [лавозимоти варзишӣ]; мустаҳкамкунандаҳои лижаҳо; катҳо барои лӯхтаҳо; давраҳои чархзананда барои қиморбозӣ; чангакҳои моҳидорӣ; кубикҳои сохтмонӣ [бозичаҳо]; лӯхтаҳо; белпоҳо барои оббозӣ; ресмонҳои шасти моҳидорӣ; ресмонҳои шасти моҳидорӣ аз рӯдаҳои ҳайвонот; камонҳо барои тирпарронӣ; лижаҳо; лижаҳои обӣ; лижаҳо барои серфинг; маҷонг; равшанҳои лижа; домҳо барои шикор; лӯхтаҳо-марионеткаҳо; ниқобҳои карнавал; ниқобҳои театрӣ; ниқобҳои шамшербозӣ; сутунҳои кишти барои тахтаҳои бодбондор; хирсҳои бахмали; бӯр барои чӯбҳои билиард; нишонҳо; нишонҳои электронӣ; тамсилаҳои калони васлшаванда [бозичаҳо]; тамсилаҳои калони воситаҳои нақлиёт; тӯбҳо барои бозӣ; хӯрхӯраҳои сунъӣ; рӯкашҳои девораҳои мизҳои билиард; зонубандҳо [молҳои варзишӣ]; ғилофакҳо барои чӯбҳои билиард; оринҷбандҳо [молҳои варзишӣ]; либос барои лӯхтаҳо; аслиҳаи шамшербозӣ; чӯбчаҳо барои мажореткаҳо; парапланҳо; патинко; дастпӯшакҳои бейсболӣ; дастпӯшакҳои муштзанӣ; дастпӯшакҳо барои голф; дастпӯшакҳо барои бозиҳо; дастпӯшакҳо барои додан [лавозимот барои бозиҳо]; дастпӯшакҳои шамшербозӣ; пинятҳо; таппончаҳои бозича; таппончаҳои пневматӣ [бозичаҳо]; потуспаҳо барои таппончаҳои бозича [бозичаҳо]; шақ-шақаҳо [бозичаҳо]; наълҳо барои бозиҳо; шамъдонҳо барои арчаҳои солиनावӣ; тағмонакҳо барои арчаҳои солиनावӣ; пӯшишҳо барои сатҳҳои такагоҳи лижаҳо; гупсарҳо барои шиноварӣ; қаровулакҳои шаст; бозиҳои ихчам бо дисплейҳои моеъбулӯри; камарбандҳо барои оббозӣ; хӯр-хӯраҳо барои шикор ва моҳидорӣ; хӯр-хӯраҳои бӯйнок барои шикор ва моҳидорӣ; лавозимот барои тирпарронӣ аз камон;

чиҳозот барои печониши бандҳои бодбаракҳои қоғазин; парраҳо барои бодбаракҳои қоғазин; чиҳозот барои пуфкунии хубобҳои собун [бозичаҳо]; чиҳозот барои ба чои худ гузоштани кулӯҳо [лавозимот барои голф]; чиҳозоти маркердор барои сабт ҳангоми бозии билиард; қабатмонакҳои муҳофизатӣ [унсурҳои либосу анҷоми варзишӣ]; ракеткаҳо; тасмаҳо барои тахтаҳо барои серфинг; тасмаҳо барои тахтаҳои бодбондор; тасмаҳо барои вазнабардорҳо [молҳои варзишӣ]; рогаткаҳо [молҳои варзишӣ]; ғилдиракчаҳо барои тренажёрҳои дучархаронӣ; милтиқҳои найза-чангақдор (сосканзанӣ) [молҳои варзишӣ]; самокатҳо [бозичаҳо]; чанаҳо [молҳои варзишӣ]; чанаҳо барои бобслей; домхалтаҳои шапалакдорӣ; домхалтаҳои моҳидорӣ; тӯрҳои варзишӣ; тӯрҳои теннис; сигналдиҳандаҳо-нӯлзаниҳо [лавозимоти моҳидорӣ]; белчаҳо барои лижаҳо; слот-мошинҳо [автоматҳои бозӣ]; асбобҳои гимнастикӣ; асбобу анҷом барои нишон гирифта партофтан; асбобу анҷоми варзишӣ барои машқҳои вазнабардорӣ.

Синфи 29 - тухмии коркардшудаи офтобпараст; қаймоқ [маҳсулоти ширӣ]; қаймоқи чилчӯб задашуда; омехтаҳои чарбугӣ барои бутербродҳо; сметана (қаймоқи турш); афшураи помидор барои тайёркунии хӯрок; афшураҳои сабзавотӣ барои тайёркунии хӯрок; гӯшти намакин; ҳасибчаҳо; ҳасибчаҳо дар даруни нони хушконидашуда; таркибҳо барои тайёркунии пиёбаҳо; таркибҳо барои тайёркунии шӯрбоҳо; маҳсулоти шӯрбоғӣ; шӯрбоҳо; шӯрбоҳои сабзавотӣ; зардоби ширӣ; панирҳо; тахини [ҳамира аз тухми кунҷит]; твороги соя; трепанҳои ғайризинда; голотурияҳои ғайризинда; трюфелҳои консервонидашуда; самак; садафакҳои ғайризинда; ферментҳои

шир бо мақсадҳои пухтупаз; ферментҳои ҳазорхона; гӯшти лаҳми моҳӣ; хурмо; меваҳои қиёмӣ кардашуда; меваҳои яхкунонидашуда; меваҳои консервонидашуда; меваҳои дар спирт консервонидашуда; меваҳои бо гармӣ коркардшуда; патароқи картошкагӣ; хумус [хамира аз нахӯди туркӣ]; пӯсти мева; сирпиёзи консервонидашуда; наски консервонидашуда; чипсҳои картошкагӣ; чипсҳои картошкагии пасткалория; чипсҳои мевагӣ; эгг-ноги беалкогол; чавҳарҳои обсабзаҳо, хӯроқӣ; чавҳарҳои гӯшт; тухми тӯқумшуллук; тухм.

Синфи 30 – қаҳва, чой, какао, шакар, биринҷ; тапиока (маниока), саго, ивазкунандаҳои қаҳва; орд ва маҳсулоти ғаллагӣ; нонворӣ, ширинворӣ; яхмос; асал, шира аз патока; хамиртуруш, хоқаҳои нонпазӣ; намак; хардал; сирко, хӯришҳо; дорувори хӯроқӣ; яхи хӯроқӣ.

Хушбӯйкунандаҳо; хушбӯйкунандаҳои барои маҳсулоти қаннодӣ, бо истисноии равғанҳои эфир; хушбӯйкунандаҳои барои нӯшоқиҳо, бо истисноии равғанҳои эфир; хушбӯйкунандаҳои қаҳва; хушбӯйкунандаҳои бо истисноии равғанҳои эфир; бодӣён; батончаҳо аз растаниҳои ғалладона; батончаҳо аз растаниҳои ғалладона бо миқдори баланди сафеда; чалпакҳо; таомҳо бо угро; бриоши; бўлкаҳо; ванилин (ивазкунандаи ванил); ванил (хушбӯйкунанда); вафли; вермишел; моддаҳои ширинтаркунандаи табиӣ; моддаҳои пайвасткунандаҳои барои маҳсулоти ҳасибӣ; моддаҳои пайвасткунандаҳои барои яхмос (яхи хӯроқӣ); оби баҳрӣ барои тайёркунии хӯроқӣ; обсабзаҳо (забуда); галетаҳои сумалакӣ; қаланфури гардан (дорувори хӯроқӣ); қиёмӣ қанд барои маҳсулот аз хаамири ширини ширмол; глюкоза бо мақсадҳои ошпазӣ; хардал; иловаҳои глютенӣ бо мақсадҳои

ошпазӣ; хамиртуруш; ғафскунандаҳои барои маҳсулоти хӯроқӣ; туршониҳо; газакҳои сабук дар асоси биринҷ; газакҳои сабук дар асоси растаниҳои ғалладона; ивазкунандаҳои қаҳва; ивазкунандаҳои набототи қаҳва; иловаҳои барои хӯришҳо; маҳсулоти полудагии мевагӣ (қаннодӣ); маҳсулоти қаннодӣ барои ороиши арчаҳои солинавӣ; маҳсулоти қаннодӣ аз хаамири ширин, бештар иловадор; маҳсулоти қаннодӣ ордӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар асоси чормағзи заминӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар асоси бодом; маҳсулоти макаронӣ; маҳсулоти санбӯсагӣ; имбир (дорувори хӯроқӣ); йогурти яхкунонидашуда (яхмос); какао; кавари бо сирко хобондашуда; карамел (конфетҳо); карри (дорувори хӯроқӣ); шӯлаҳои ширӣ барои истеъмол бо хӯроқӣ; кетчуп (қайла); киш; ширешаки хӯроқӣ; конфетҳо; конфетҳои ширинбия (маҳсулоти қаннодӣ); конфетҳои наъноӣ; долчин (дорувори хӯроқӣ); қаҳва; қаҳваи хом; оҳари хӯроқӣ; крекерҳо; креми дамхӯрда; ярмаи чуворимакка; ярмаи дили гандум; ярмаи чави русӣ; ярмаи чав; ярмаҳои хӯроқӣ; чуворимаккаи кӯфташуда; чуворимаккаи бирёнкардашуда; кулебякаҳо бо гӯшт; куркумаи хӯроқӣ; кускус (ярма); хӯрданиҳои хаамирӣ; угро; ях барои хунуккунӣ; яхи табиӣ ё сунъӣ; яхи хӯроқӣ; чақ-чақи дандон; нони биринҷӣ; майонез; макарон (кулчақанди бодомӣ); макаронҳо; малтоза; атолаи кочӣ; парвардаҳо; ҳалвои лавз; асал; шири модарзанбӯр; яхмос; орди лӯбиёиҳо; орд аз тапиока, хӯроқӣ; орди картошкагии хӯроқӣ; орди чуворимакка; орди хӯроқӣ; орди гандум; орди соя; орди чав; муссҳои десерт (маҳсулоти қаннодӣ); муссҳои шоколадӣ; мюсли; пудина барои маҳсулоти қаннодӣ; нӯшоқиҳои какао – ширӣ; нӯшоқиҳои

каҳвагӣ – ширӣ; нӯшокиҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳои чой; нӯшокиҳои шоколадӣ - ширӣ; нӯшокиҳои шоколадӣ; нӯшокиҳои дар асоси какао; қиёмҳои ғайридоругӣ; чави русии майда кардашуда; чави русии тоза кардашуда; чормағзи мушклак; қаламчаҳои ширинбия (маҳсулоти қаннодӣ); хамираи соя (забуда); қиёмчаҳо (пастилкаҳо) (маҳсулоти қаннодӣ); шира (патока); мурч; мурчи хушбӯй; қаламфур (хуштаъмкунандаҳо); песто (қайла); кулчақанд; кулчақанди хушк; пирогҳо; питса; хӯриши обакии гӯшти таом; помадкаҳо (маҳсулоти қаннодӣ); попкорн; хокаҳо барои яхмос; хокаҳои нонпазӣ; хокаи хардал; пралине; забудаҳо; маҳсулот барои мулоимкунии гӯшт дар шароитҳои хона; маҳсулоти ғалладона; маҳсулоти истеҳсолоти ордкашӣ; маҳсулот дар асоси чави русӣ; прополис; кулчаҳои қандин; дорувориҳои хӯроқӣ; птифураҳо (пирожниҳо); фириниҳо (запеканкаҳо); хокаи қанд барои маҳсулоти қаннодӣ; пюреҳои мевагӣ (қайлаҳо); равиоли; сақичҳо; релиш (забуда); биринч; сабзаҳои гандум барои истеъмол бо хӯроқ; рулети баҳорӣ; саго; шакар; шакари норчилӣ; тухми бодӣёнӣ; тухми зағир барои истеъмол бо хӯроқ; қиём аз тилфи лаблабуи қанд; қиёми тиллой; хамираи ширмоли ширин барои маҳсулоти қаннодӣ; шириниҳо; содаи хӯроқӣ (бикарбонати натрий барои тайёркунии хӯроқ); сумалак барои истеъмол бо хӯроқ; намак барои консервонидани маҳсулоти хӯроқӣ; намаки ошӣ; намаки карафс; сорбет (яхмос); таркибҳо барои қиёмӣ кардани гӯшти хук (ветчина); қайлаи соя; қайлаи помидор; қайлаҳо (забудаҳо); спагетти; хуштаъмкунандаҳо; тасбитгарҳо барои қаймоқи латдодашуда; нони хушконидашуда; нони хушконидашудаи кӯфта; суши; сэндвичҳо; табуле; такос;

тапиока; тартрата турши калий бо мақсадҳои ошпазӣ; дурдаи май бо мақсадҳои ошпазӣ; тортоҳо; хамираи тайёр; хамираи бодомӣ; тортилаҳо; алафҳои полезии консервонидашуда (хуштаъмкунандаҳо); сирко; сиркои оби чав; ферментҳо барои хамир; ҳалво; нон; нон аз хамираи бенамак; патароқ (маҳсулоти ғалладона); патароқи чуворимакка; патароқи чави русӣ; коснӣ (ивазкунадаи қаҳва); чой; чой бо ях; чатни (забуда); чизбургерҳо (сэндвичҳо); чоу-чоу (забуда); заъфарон (хуштаъмкунандаҳо); шоколад; шираи сумалак, хӯроқӣ; чавҳарҳои хӯроқӣ, бо истисноии чавҳарҳои эфир ва равшанҳои эфир; чави тоза кардашуда.

Синфи 32 – оби чав; обҳои маъданӣ, газнок ва дигар нӯшокиҳои беалкогол; нӯшокиҳои ва афшураҳои мевагӣ; қиёмҳо ва дигар таркибҳо барои тайёркунии нӯшокиҳо.

Аперитивҳои беалкогол; оби литийдор; оби селтерӣ; оби содадор; обҳои [нӯшокиҳои]; обҳои газнок; обҳои маъданӣ [нӯшокиҳои]; обҳои ошхона; квас [нӯшокии беалкогол]; коктейлҳои беалкогол; лимонадҳо; шираи чормағзи заминӣ [нӯшокиҳои беалкогол]; шираи бодом [нӯшокиҳои беалкогол]; нӯшокиҳои беалкогол; нӯшокиҳои изотонӣ; нӯшокиҳои беалкогол дар асоси асал; нӯшокиҳои дар асоси алоэ вера; нӯшокиҳои дар асоси зардоб; нӯшокиҳои мевагии беалкогол; шахдҳои мевагии беалкогол бо мағзи мева; шарбати бодом; оби чав; оби чави занҷабилӣ; оби чави сумалакӣ; хокаҳо барои тайёр намудани нӯшокиҳои газнок; сассапарил [нӯшокии беалкогол]; қиёмҳо барои лимонадҳо; қиёмҳо барои нӯшокиҳои; смузи [нӯшокиҳои дар асоси омехтаҳои мевагӣ ё сабзавотӣ]; афшураи помидор [нӯшоқӣ]; афшураи беалкоголи себ; афшураҳои сабзавотӣ [нӯшоқӣ];

афшураҳои меваҳо; таркиботҳои барои тайёр намудани оби газнок; таркиботҳои барои тайёр намудани ликёрҳо; таркиботҳои барои тайёр намудани обҳои маъданӣ; таркиботҳои барои тайёр намудани нушокиҳо; хамираҳо; хамираи ферментинашудаи ангур; хамираи оби чав; хамираи сумалак; ҳабҳои барои тайёр намудани нушокиҳои газнок; шарбат [нушокӣ]; чавҳарҳои мевагии беалкогол; чавҳарҳои розакӣ барои тайёр намудани оби чав; чавҳарҳои барои тайёр намудани нушокиҳо.

Класс 28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения.

Автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; билеты лотерейные со стираемым слоем; скретч-карты для лотерей; блоки стартовые спортивные; боди-борды; ботинки с прикрепленными к ним коньками; бутылочки с соской для кукол; велотренажеры; верши рыболовные [ловушки рыболовные]; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы; голубки из глины [мишени]; тарелки глиняные [мишени]; груши подвесные; датчики клева [принадлежности рыболовные]; дельтапланы; диски летающие [игрушки]; диски спортивные; домики для кукол; домино; доски для плавания поддерживающие; доски для серфинга; доски пружинящие [товары спортивные]; доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга;

доски шахматные; доски шашечные; дробтики; елки новогодние из синтетических материалов; емкости для игральные костей; стаканы для игральные костей; жилеты для плавания; жумары [альпинистское снаряжение]; змеи бумажные; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие: игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; мобайлы [игрушки]; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; игры комнатные; игры настольные; игры с кольцами; игры; игры-конструкторы; калейдоскопы; камеры для мячей для игр; канифоль, используемая атлетами: канты лыжные; карты для бинго; карты игральные; карусели ярмарочные; катушки рыболовные; качалки-лошади [игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; кожа тюленья [для опорных поверхностей лыж]; колокольчики для новогодних елок; комнаты для кукол; контроллеры для игровых консолей; конфетти; конфеты-хлопушки [рождественские хлопушки]; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополосные; кости игральные; краскораспылители [спортивные принадлежности]; оружие для пейнтбола [спортивные принадлежности]; крепления для лыж; кровати для кукол; круги для рулетки вращающиеся; крючки рыболовные; кубики строительные [игрушки]; куклы; ласты для плавания; лески рыболовные; лески рыболовные из кишок животных; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; маджонг; мази лыжные; манки для охоты; марионетки; маски карнавальные; маски театральные; маски фехтовальные; мачты для досок с парусом; медведи плюшевые; мел для бильярдных киев; мишени;

мишени электронные; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; мячи для игры; наживки искусственные; накладки для бортов бильярдных столов; наколенники [товары спортивные]; наконечники для бильярдных киев; налокотники [товары спортивные]; одежда для кукол; оружие фехтовальное; палочки для мажореток; парaplаны; патинко; перчатки бейсбольные; перчатки боксерские; перчатки для гольфа; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; перчатки фехтовальные; пиньяты; пистолеты игрушечные; пистолеты пневматические [игрушки]; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; погремушки [игрушки]; подковы для игр; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; покрытия для опорных поверхностей лыж; поплавки для плавания; поплавки рыболовные; портативные игры с жидкокристаллическими дисплеями; пояса для плавания; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; принадлежности для стрельбы из лука; приспособления для намотки веревок для бумажных змеев; мотовила для воздушных змеев; приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа]; приспособления маркерные для записи при игре в бильярд; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; ракетки; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные]; рогатки [товары спортивные]; ролики для велотренажеров; ружья гарпунные [товары спорти-

вные]; самокаты [игрушки]; сани [товары спортивные]; сани для бобслея; сачки для бабочек; сачки рыболовные; сетки спортивные; сетки теннисные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; скребки для лыж; слот-машины [игровые автоматы]; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике.

Класс 29 - семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; голотурии неживые; трюфели консервированные; туец; устрицы неживые; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца.

Класс 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия,

кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед.

Ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа];

каши молочные для употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макароны [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на

основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; соусы [приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; камень винный для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто миндальное; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.

Класс 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и

прочие составы для изготовления напитков.

Аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

(111) 12480
(181) 02.12.2025
(210) 15013784
(220) 02.12.2015
(151) 08.05.2017

(730) Чамъияти саҳомии кушодаи "Компания "Арнест" (RU) Федератсияи Русия, 357107 кишвари Ставропол, ш. Невинномисск, кӯч. Комбинатская, 6
Открытое акционерное общество "Компания "Арнест" (RU) Российская Федерация, 357107 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6

(540)

DEONICA

(511)(510)

Синфи 03 - абразивҳо, анбар [атриёт], зиддикарахшиҳои маишӣ; зиддистатикҳои маишӣ; муаттаркунандаҳо [равғанҳои эфир]; муаттаркунандаҳои ҳаво; муаттаркунандаҳо барои маҳсулоти қаннодӣ аз хаамири ширмол [равғанҳои эфир]; муаттаркунандаҳо барои нӯшоқиҳо (равғанҳои эфир); азрозол барои тароватбахшии ковокии даҳон; баллонҳои ҳавои фушурдадор барои рӯбучин ва несткунии чангҳо; марҳамҳо, бо истисноӣ барои мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; чилоҳо барои лаб; ғӯлачаҳо барои пардоздиҳӣ; қоғази абразивӣ; қоғази сунбода; қоғази пардоздиҳӣ; вазелини косметикӣ; воситаҳо барои нигоҳубини пойафзол; муми мӯзадӯзӣ; пахта барои мақсадҳои косметикӣ; моддаҳои муаттар барои хушбӯйкунии либоси таг; моддаҳои намичаббанда барои мошинҳои зарфшӯӣ; моддаҳои часпанда бо мақсадҳои косметикӣ; оби муаттар; оби жавели; оби лаванда; оби атторӣ; мум барои либоси таг; мум барои фарш; муми аз лағжиш нигоҳдоранда барои фарш; мум барои кандани мӯйҳо; мум барои мӯйлабҳо; муми либосдӯзӣ; мумҳо барои пардоздиҳии мебел ва фаршҳо; мумҳои мӯзадӯзӣ; мумҳои

пардоздиҳӣ; гел барои масх, бо истисноӣ бо мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; гелиотропин; гел барои сафедкунии дандонҳо; гераниол; грим; дезодорантҳо барои ҳайвоноти хонагӣ; чӯби муаттар; атр; моеъҳои аз лағжиш нигоҳдоранда барои фарш; моеъҳо барои тозакунии шишаҳо, аз он чумла шамолгардон; чарбуҳо бо мақсадҳои косметикӣ; хокистари вулкани барои тозакунии; маҳсулоти атторӣ; тасвирҳои гузаронандаи ороишӣ бо мақсадҳои косметикӣ; ионон [атторӣ]; санги зокӣ барои риштарошӣ [воситаҳои часпак]; сангҳои сайқалдиҳӣ; қаламҳо барои абрувон; қаламҳои косметикӣ; карбиди силитсий [маводи абразивӣ]; карбидҳои металлҳо [маводҳои абразивӣ]; замҷҳои алюминӣ [воситаи банданда]; кизелгур барои пардоздиҳӣ; ширешҳо барои часпонидани мижгонҳои сунъӣ; ширешҳо барои часпонидани мӯйҳои сохта; решаи дарахти собун барои чомашӯӣ; корунд [абразив]; рангҳо барои риш ва мӯйлабҳо; рангҳо барои оби хочатхона; рангҳои косметикӣ; оҳар [аппрет]; оҳар барои чилодиҳӣ ба либос; кремҳо барои пӯст; мумҳо барои пӯст; кремҳо барои пардоздиҳӣ; лок, равған барои пойафзолҳо; кремҳои косметикӣ; кремҳои косметикии сафедкунанда; заъфарони сурх барои пардоздиҳӣ; бухур (шилми хушбӯӣ); локҳо барои мӯй; локҳо барои нохунҳо; обҳои мушкин барои мӯй; обҳои мушкин барои мақсадҳои косметикӣ; обҳои мушкин барои баъди риштарошӣ; ниқобҳои косметикӣ; равғанҳо барои атриёт; равғанҳои косметикӣ; равғанҳои атторӣ; равғанҳои эфир; равғанҳои эфир аз чалғӯза; равғанҳои эфир аз лимӯ; равғанҳои эфир аз ситрон; равғанҳои ҳамчун воситаҳои тозакунии истифодашаванда; равғани бергамотӣ; равғани гаултерӣ; рав-

ғани ёсуман; равғани лаванда; равғани бодом; равғани гули садбарг; равғани самғ барои беравғанкунӣ; бўр барои сафедкунӣ; бўр барои тозакуни; шири бодом барои мақсадҳои косметикӣ; шири ороишӣ; мушк [атриёт]; собунҳо; собунҳои тамизкунанда; собунҳои хушбӯйкунанда; собунҳо барои риштарошӣ; собунҳо барои эҳё намудани тобишҳои матоҳо; собунҳои порчағӣ, мушкин; собунҳои табобатӣ; собунҳои зидди арақкунӣ; собунҳои зидди арақкунии пойҳо; собуни бодомӣ; наъно барои атриёт; маҷмӯҳои косметикӣ; сунбода; часпонишҳо барои нохунҳо; нохунҳои сунъӣ; атр; асосҳо барои атри гул; чӯбчаҳои пахтагин бо мақсадҳои косметикӣ; чӯбчаҳои бухурӣ; хамираҳо барои тасмаҳои тезкунии покуҳо; хамираҳои дандоншӯй; хоқаҳои дандоншӯй; санги чилбур (қайроқсанг); пероксиди гидроген барои мақсадҳои косметикӣ; чайқонишҳо барои тароватбахшии нафас; матои абразивӣ; матои сунбода бо абразиви шишағӣ; лабсурхкунак; лабсурхкунакҳо бо мақсадҳои косметикӣ; таркибҳо барои риштарошӣ; таркибҳои косметикӣ барои ванна; маҳсулот барои мақсадҳои беҳдошти мансуб ба гурӯҳи атторӣ-косметикӣ; таркибҳо барои чингилакунии мӯйҳо; таркибҳо барои таркунии либосу чойпӯшҳо; таркибҳо барои тезкунии асбобу ускунаҳо; таркибҳо барои беҳдошти маҳрамона, дезодорантҳо; таркибҳо барои пардоздиҳӣ [оҳарикунонӣ]; таркибҳо барои берангкунӣ; таркибҳо барои равшанкунии пӯст; таркибҳо барои сайқалдиҳӣ; таркибҳо барои шаффофкунии протезҳои дандонҳо; таркибҳо барои чайқониши даҳон, ба ғайр аз бо мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; таркибҳои косметикӣ барои харобшавӣ; таркибҳо барои чилоноккунии либосҳо; таркибҳо барои додани

тобиш; таркибҳо барои мулоимкунии либос ҳангоми чомашӯй; таркибҳо барои чомашӯй; таркибҳо барои тозакунии хушк; таркибҳо барои равонидани рангҳо; таркибҳо барои равонидани локҳо; таркибҳо барои равонидани ороиши рӯй (макияж); таркибҳо барои равонидани муми паркет [таркибҳои тозакуни]; таркибҳо барои равонидани локи пардоз; таркибҳо барои нигоҳубини нохунҳо; таркибҳо барои тозакуни; таркибҳо барои тозакунии протезҳои дандон; таркибҳо барои тозакунии зардевориҳо; таркибҳо барои тозакунии қубурҳои обгузар; таркибҳои сафедкунанда барои чомашӯй; таркибҳо алоэдор барои мақсадҳои косметикӣ; таркибҳои аз офтоб ҳифзкунанда; таркибҳои кимиёвии маишӣ барои эҳёи рангҳо ҳангоми шустани либосҳо; маҳсулот барои чилоноккунӣ [барои пардоздиҳӣ]; упо барои ороиши рӯй (макияж); гарди алмосӣ [абразив]; доғравонҳо; маҳлулҳо барои покизакуни; мижгонҳои сунъӣ; сачоқчаҳои бо обҳои мушкини косметикӣ тар кардашуда; сафрол; ранг барои коркарди либосҳо (синка); скипидар барои беравғанкунӣ; омехтаҳои муаттар аз гулҳо ва гиёҳҳо; сода барои сафедкунӣ; сода барои шустушӯй; сода барои тозакуни; намакҳо барои ваннаҳо, бо истисноии барои мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; намакҳо барои сафедкунӣ; таркибҳо барои тамизкунӣ бо моддаҳои муаттар [маҳсулоти атторӣ]; таркибҳо барои нигоҳдории пӯст [пардоздиҳӣ]; спирти навшодир [воситаи шуянда, тозакунанда]; воситаҳои банданда бо мақсадҳои косметикӣ; воситаҳои косметикӣ барои абрӯвон; воситаҳои гримкунӣ; воситаҳои косметикӣ барои офтобсӯзӣ; воситаҳо барои рангкунии мӯйҳо; воситаҳои безаргардонанда барои чингилакунии муттасил; воситаҳои чило-

ноккунӣ бо барғҳои растаниҳо; воситаҳои косметикӣ барои мижгонҳо; воситаҳои несткунии мӯйҳо; депиляторҳо; воситаҳои косметикӣ барои нигоҳубини пӯст; крем барои пойафзолҳо; воситаҳои косметикӣ; воситаҳои косметикӣ барои ҳайвонот; воситаҳои косметикӣ барои рангкунии мижгонҳо ва абрӯвон; воситаҳои шустушӯй, бо истисноӣ барои мақсадҳои саноатӣ ва тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои берангкунанда, бо истисноӣ ба мақсадҳои саноатӣ истифодашаванда, воситаҳои берангкунанда [деколораторҳо] барои мақсадҳои косметикӣ; воситаҳои аттории зидди арақкунӣ [лавозимоти ороишӣ]; талки (хокаи) атторӣ; терпенҳо [равғанҳои эфир]; матои сунбода; латтаҳо барои рӯбучин, бо воситаҳои шустушӯй таркардашуда; ҳино [рангкунандаи косметикӣ]; шампунҳо; шампунҳо барои шустани ҳайвонот; шампунҳои хушк; чилбури шишагӣ; ишқороби содагӣ; чавҳарҳои гулӣ [атриёт]; чавҳарҳои (эссенсияҳои) эфирӣ; чавҳари (эссенсия) бодиён; чавҳари (эссенсия) пудинагӣ [равғани эфир].

Класс 03 - абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; средства для ухода за обувью; вар

сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества впитывающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; кремы для кожи; воски для кожи; кремы для полирования; вакса, гуталин для обуви; кремы косметические; кремы

косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки ватные для косметических целей; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; порошки зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для

заточки инструментов; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами

[парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей косметические; крем для обуви; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для мытья животных; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].

(111) 12481

(181) 02.12.2025

(210) 15013785

(220) 02.12.2015

(151) 08.05.2017

(730) Чамъияти саҳомии кушодаи "Компания "Арнест" (RU)

Федератсияи Русия, 357107
кишвари Ставропол, ш. Невинномисск, кўч. Комбинатская, 6
Открытое акционерное общество "Компания "Арнест" (RU)
Российская Федерация, 357107
Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6

(540)

Sunny Day

(511)(510)

Синфи 03 - абразивҳо, анбар [атриёт], зиддикарахшиҳои маишӣ; зиддистатикҳои маишӣ; муаттаркунандаҳо [равғанҳои эфир]; муаттаркунандаҳои ҳаво; муаттаркунандаҳо барои маҳсулоти қаннодӣ аз хаамири ширмол [равғанҳои эфир]; муаттаркунандаҳо барои нӯшокиҳо (равғанҳои эфир); аэрозол барои тароватбахшии ковокии даҳон; баллонҳои ҳавои фушурдадор барои рӯбучин ва несткунии чангҳо; марҳамҳо, бо истисноии барои мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; чилоҳо барои лаб; ғулачаҳо барои пардоздихӣ; қоғазӣ абразивӣ; қоғазӣ сунбода; қоғазӣ пардоздихӣ; вазелини косметикӣ; воситаҳо барои нигоҳубини пойафзол; муми мӯзадӯзӣ; пахта барои мақсадҳои косметикӣ; моддаҳои муаттар барои хушбӯйкунии либоси таг; моддаҳои намичаббанда барои мошинҳои зарфшӯӣ; моддаҳои часпанда бо мақсадҳои косметикӣ; оби муаттар; оби жавелӣ; оби лаванда; оби атторӣ; мум барои либоси таг; мум барои фарш; муми аз лағжиш нигоҳдоранда барои фарш; мум барои кандани мӯйҳо; мум барои мӯйлабҳо; муми либосдӯзӣ; мумҳо барои пардоздихии мебел ва фаршҳо; мумҳои мӯзадӯзӣ; мумҳои пардоздихӣ; гел барои масҳ, бо истисноии бо мақсадҳои тиббӣ

истифодашаванда; гелиотропин; гел барои сафедкунии дандонҳо; гераниол; грим; дезодорантҳо барои ҳайвоноти хонагӣ; чӯби муаттар; атр; моеъҳои аз лағжиш нигоҳдоранда барои фарш; моеъҳо барои тозакунии шишаҳо, аз он ҷумла шамолгардон; чарбуҳо бо мақсадҳои косметикӣ; хокистари вулкани барои тозакунии; маҳсулоти атторӣ; тасвирҳои гузаронандаи ороишӣ бо мақсадҳои косметикӣ; ионон [атторӣ]; санги зокӣ барои риштарошӣ [воситаҳои часпак]; сангҳои сайқалдиҳӣ; қаламҳо барои абрувон; қаламҳои косметикӣ; карбиди силитсий [маводи абразивӣ]; карбидҳои металлҳо [маводҳои абразивӣ]; замҷҳои алюминӣ [воситаи банданда]; кизелгур барои пардоздиҳӣ; ширешҳо барои часпонидани мижгонҳои сунъӣ; ширешҳо барои часпонидани мӯйҳои сохта; решаи дарахти собун барои ҷомашӯӣ; корунд [абразив]; рангҳо барои риш ва мӯйлабҳо; рангҳо барои оби ҳочатхона; рангҳои косметикӣ; оҳар [аппрет]; оҳар барои ҷилодиҳӣ ба либос; кремҳо барои пӯст; мумҳо барои пӯст; кремҳо барои пардоздиҳӣ; лок, равшан барои пойафзолҳо; кремҳои косметикӣ; кремҳои косметикии сафедкунанда; заъфарони сурх барои пардоздиҳӣ; бухур (шилми хушбӯӣ); локҳо барои мӯй; локҳо барои нохунҳо; обҳои мушкин барои мӯй; обҳои мушкин барои мақсадҳои косметикӣ; обҳои мушкин барои баъди риштарошӣ; ниқобҳои косметикӣ; равшанҳо барои атриёт; равшанҳои косметикӣ; равшанҳои атторӣ; равшанҳои эфир; равшанҳои эфир аз ҷалғуза; равшанҳои эфир аз лимӯ; равшанҳои эфир аз ситрон; равшанҳои ҳамчун воситаҳои тозакунии истифодашаванда; равшани бергамотӣ; равшани гаултерӣ; равшани ёсуман; равшани лаванда; равшани бодом; равшани гули сад-

барг; равшани самғ барои беравшанкунии; бӯр барои сафедкунии; бӯр барои тозакунии; шири бодом барои мақсадҳои косметикӣ; шири ороишӣ; мушк [атриёт]; собунҳо; собунҳои тамизкунанда; собунҳои хушбӯйкунанда; собунҳо барои риштарошӣ; собунҳо барои эҳё намудани тобишҳои матоъҳо; собунҳои порчагӣ, мушкин; собунҳои табобатӣ; собунҳои зидди араққунӣ; собунҳои зидди араққунии пойҳо; собуни бодомӣ; наъно барои атриёт; маҷмӯъҳои косметикӣ; сунбода; часпонишҳо барои нохунҳо; нохунҳои сунъӣ; атр; асосҳо барои атри гул; чӯбчаҳои пахтагин бо мақсадҳои косметикӣ; чӯбчаҳои бухурӣ; хамираҳо барои тасмаҳои тезкунии покуҳо; хамираҳои дандоншӯӣ; хоқаҳои дандоншӯӣ; санги чилбур (қайроқсанг); пероксиди гидроген барои мақсадҳои косметикӣ; чайқонишҳо барои тароватбахшии нафас; матои абразивӣ; матои сунбода бо абразиви шишагӣ; лабсурхкунак; лабсурхкунакҳо бо мақсадҳои косметикӣ; таркибҳо барои риштарошӣ; таркибҳои косметикӣ барои ванна; маҳсулот барои мақсадҳои беҳдошти мансуб ба гурӯҳи атторӣ-косметикӣ; таркибҳо барои чингилакунии мӯйҳо; таркибҳо барои таркунии либосу ҷойпӯшҳо; таркибҳо барои тезкунии асбобу ускунаҳо; таркибҳо барои беҳдошти маҳрамона, дезодорантҳо; таркибҳо барои пардоздиҳӣ [оҳарикунонӣ]; таркибҳо барои беравшанкунии; таркибҳо барои равшанкунии пӯст; таркибҳо барои сайқалдиҳӣ; таркибҳо барои шаффофкунии протезҳои дандонҳо; таркибҳо барои чайқониши даҳон, ба ғайр аз бо мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; таркибҳои косметикӣ барои харобшавӣ; таркибҳо барои ҷилоноккунии либосҳо; таркибҳо барои додани тобиш; таркибҳо барои мулоимкунии либос ҳангоми ҷомашӯӣ; таркибҳо

барои чомашӯӣ; таркибҳо барои тозакунии хушк; таркибҳо барои равонидани рангҳо; таркибҳо барои равонидани локҳо; таркибҳо барои равонидани ороиши рӯй (макияж); таркибҳо барои равонидани муми паркет [таркибҳои тозакунии]; таркибҳо барои равонидани локи пардоз; таркибҳо барои нигоҳубини нохунҳо; таркибҳо барои тозакунии; таркибҳо барои тозакунии протезҳои дандон; таркибҳо барои тозакунии зардевориҳо; таркибҳо барои тозакунии қубурҳои обгузар; таркибҳои сафедкунанда барои чомашӯӣ; таркибҳо алоэдор барои мақсадҳои косметикӣ; таркибҳои аз офтоб ҳифзкунанда; таркибҳои кимиёвии маишӣ барои эҳёи рангҳо ҳангоми шустани либосҳо; маҳсулот барои чилоноккунӣ [барои пардоздиҳӣ]; упо барои ороиши рӯй (макияж); гарди алмосӣ [абразив]; доғравонҳо; маҳлулҳо барои покизакунӣ; мижгонҳои сунъӣ; сачоқчаҳои бо обҳои мушкини косметикӣ тар кардашуда; сафрол; ранг барои коркарди либосҳо (синка); скипидар барои беравғанкунӣ; омехтаҳои муаттар аз гулҳо ва гиёҳҳо; сода барои сафедкунӣ; сода барои шустушӯӣ; сода барои тозакунии; намакҳо барои ваннаҳо, бо истисноӣ барои мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; намакҳо барои сафедкунӣ; таркибҳо барои тамизкунӣ бо моддаҳои муаттар [маҳсулоти атторӣ]; таркибҳо барои нигоҳдории пӯст [пардоздиҳӣ]; спирти навшодир [воситаи шуянда, тозакунанда]; воситаҳои банданда бо мақсадҳои косметикӣ; воситаҳои косметикӣ барои абрувон; воситаҳои косметикӣ барои офтобсузӣ; воситаҳо барои рангкунии мӯйҳо; воситаҳои безаргардонанда барои чингилакунии муттасил; воситаҳои чилоноккунӣ бо баргҳои растанӣҳо; воситаҳои косметикӣ барои мижгонҳо; воситаҳои

нестукунии мӯйҳо; депилляторҳо; воситаҳои косметикӣ барои нигоҳубини пӯст; крем барои пойафзолҳо; воситаҳои косметикӣ; воситаҳои косметикӣ барои ҳайвонот; воситаҳои косметикӣ барои рангкунии мижгонҳо ва абрувон; воситаҳои шустушӯӣ, бо истисноӣ барои мақсадҳои саноатӣ ва тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои беравғанкунанда, бо истисноӣ ба мақсадҳои саноатӣ истифодашаванда; воситаҳои берангкунанда [деколораторҳо] барои мақсадҳои косметикӣ; воситаҳои аттории зидди арақкунӣ [лавозимоти ороишӣ]; талки (хокаи) атторӣ; терпенҳо [равғанҳои эфирӣ]; матои сунбода; латтаҳо барои рӯбучин, бо воситаҳои шустушӯӣ таркардашуда; ҳино [рангкунандаи косметикӣ]; шампунҳо; шампунҳо барои шустани ҳайвонот; шампунҳои хушк; чилбури шишагӣ; ишқороби содагӣ; чавҳарҳои гулӣ [атриёт]; чавҳарҳои (эссенсияҳои) эфирӣ; чавҳари (эссенсияи) бодиён; чавҳари (эссенсияи) пудинагӣ [равғани эфирӣ].

Синфи 05 - Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; алгитсидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии дандонҳо; амалгамаҳои дандонпизишкӣ; аминокислотаҳо барои мақсадҳои байторӣ; аминокислотаҳо барои мақсадҳои тиббӣ; аналгетикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; антисептикҳо; доруқуттиҳои пуркардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои пуркардашудаи ёрии аввалин; атсетати алюминий барои мақсадҳои дорусозӣ; атсетатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; марҳамҳо барои мақсадҳои тиббӣ; бандажҳои чароҳатбандӣ; биотсидҳо; дастпонаҳо барои мақсадҳои тиббӣ; дастпонаҳои зиддитарбод; бром барои мақсадҳои дорусозӣ;

қоғаз барои горчичникҳо; қоғази часпаки зидди пашша; қоғази реактивӣ барои мақсадҳои тиббӣ ё байторӣ; қоғази махсус таркардашудаи зидди куя; вазелин барои мақсадҳои тиббӣ; ваксинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; пахтаи антисептикий; пахтаи асептикий; пахтаи намкаш; пахта барои мақсадҳои тиббӣ; пахта барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои тазодии радиологӣ барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои микроорганизмҳо; моддаҳои радиоактивӣ барои мақсадҳои тиббӣ; висмут нитрати кислотадори асосӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; оби лимӯғиёҳ барои мақсадҳои дорусозӣ; оби баҳрӣ барои ваннаҳои табобатӣ; обҳои маъдани барои мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм; нахҳои хӯрокий; муми қолибгарӣ барои мақсадҳои дандонпизишкӣ; газҳо барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол барои мақсадҳои дорусозӣ; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глитсерин барои мақсадҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо; глюкоза барои мақсадҳои тиббӣ; парпӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; гормонҳо барои мақсадҳои тиббӣ; хардал барои мақсадҳои дорусозӣ; горчичникҳо; гилҳо барои ваннаҳо; гилҳои табобатӣ; гуммигут барои мақсадҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои мақсадҳои тиббӣ; дезодорантҳо барои тароватбахшии ҳаво; дезодорантҳо, бо истисноии барои одам ва ҳайвонот пешбинишуда; дезодораторҳо барои либос ё маҳсулоти насосҷӣ; диастаза барои мақсадҳои тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъдани хӯрокий; иловаҳои хӯрокий; иловаҳои хӯрокийи сафедадор; иловаҳои хӯрокий барои ҳайвонот; иловаҳои хӯрокий аз алгинат; иловаҳои хӯрокий аз глюкоза; иловаҳои хӯрокий аз казеин; иловаҳои хӯрокий аз летситин; иловаҳои хӯрокий

аз равғани тухми зағир; иловаҳои хӯрокий аз прополис; иловаҳои хӯрокий аз протеин; иловаҳои хӯрокий аз протеин барои ҳайвонот; иловаҳои хӯрокий аз шири модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокий аз гарди растаниҳо; иловаҳои хӯрокий аз сабзаи гандум; иловаҳои хӯрокий аз тухми зағир; иловаҳои хӯрокийи ферментӣ; хамиртуруш барои мақсадҳои дорусозӣ; желатин барои мақсадҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; изотопҳо барои мақсадҳои тиббӣ; инсектитсидҳо; йод барои мақсадҳои дорусозӣ; йодидҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; йодидҳои металлҳои ишқорӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; йодоформ; каломел; санги шароби туруш барои мақсадҳои дорусозӣ; дурдаи шароб барои мақсадҳои дорусозӣ; камфора барои мақсадҳои тиббӣ; капсулаҳо барои доруҳо; капсулаҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; қаламҳои гемостатикӣ; қаламҳо барои табобати озах; қаламҳои каустикий; қаламҳо барои дарди сар; карбонил [воситаи зиддипаразитӣ]; каустикҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; кашу барои мақсадҳои дорусозӣ; квассия барои мақсадҳои тиббӣ; квебраҳо барои мақсадҳои тиббӣ; оксиген барои мақсадҳои тиббӣ; кислотаи галлий барои мақсадҳои дорусозӣ; кислотаҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; ширешҳо барои протезҳои дандон; хучайраҳои риштагӣ барои мақсадҳои байторӣ; хучайраҳои риштагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллодий барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқаҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо; ҳалқаҳои зиддитарбод; конфетҳои доругӣ; решаи августур барои мақсадҳои тиббӣ; решаи дарахтон барои мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти кедр, ба сифати репеллент истифодашаванда; решаи кондурага барои мақсадҳои тиббӣ; решаи кротон; решаи дарахти мангрӣ барои

мақсадҳои дорусозӣ; решаи миробалан барои мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти хина барои мақсадҳои тиббӣ; решаҳои доругӣ; решаҳои чукрӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои парҳезӣ ё дорусозӣ; креозот барои мақсадҳои дорусозӣ; хун барои мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (култураҳои) микроорганизмҳо барои мақсадҳои тиббӣ ё байторӣ; кураре; локҳо барои дандонҳо; ширинбия барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи дандони доругӣ; марҳамҳои часпак; доруҳо барои қабзияти меъда; лентаҳои часпак барои мақсадҳои тиббӣ; летситин барои мақсадҳои тиббӣ; обҳои мушкин барои мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин барои сағҳо; обҳои мушкин барои мақсадҳои дорусозӣ; лубрикантҳо барои мақсадҳои ниҳонӣ; люпулин барои мақсадҳои дорусозӣ; магнезия барои мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; марҳамҳои симоб; марҳамҳои аз якхунӣ эҳтиёткунанда барои мақсадҳои дорусозӣ; дока барои ҷароҳатбандӣ; равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал барои мақсадҳои тиббӣ; равғани камфорагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; равғани беданчир барои мақсадҳои тиббӣ; равғани самғ барои мақсадҳои дорусозӣ; равғани шибит барои мақсадҳои тиббӣ; сирешим барои дандонҳо; маводҳои абразивии дандонпизишкӣ; маводҳо барои қолабҳои дандон; маводҳо барои пуркунии дандонҳо; маводҳои тиббии ҷароҳатбандӣ; маводҳои ҷарроҳии ҷароҳатбандӣ; дармонҳо; дармонҳо барои мақсадҳои байторӣ; дармонҳо барои серотерапия; дармонҳо барои одам; дармонҳои дандонпизишкӣ; ментол; доруҳои

обақӣ; молескин барои мақсадҳои тиббӣ; шираи бодом барои мақсадҳои дорусозӣ; шири модарзанбур барои мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои ширӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; ушнаи ирландӣ барои мақсадҳои тиббӣ; орд барои мақсадҳои дорусозӣ; орд аз тухми зағир барои мақсадҳои дорусозӣ; орд аз моҳӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; пашшакушакҳои часпак; пудина барои мақсадҳои дорусозӣ; нушоқиҳои парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; нушоқиҳо аз шираи сумалак барои мақсадҳои тиббӣ; анвои нашъа; қиёмҳои доругӣ; қиёми йод; қиёми эвкалипт барои мақсадҳои дорусозӣ; қиёмҳо барои мақсадҳои тиббӣ; афюн; оподелдок; обпазҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; гарданбандҳои зидди паразитӣ барои ҳайвонот; чӯбчаҳои ширинбия барои мақсадҳои дорусозӣ; чӯбчаҳои олтингӯгирд [воситаҳои тамъизкунанда]; пастилкаҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; пектинҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; пепсинҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; пептонҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; пероксиди гидроген барои мақсадҳои тиббӣ; пеститсидҳо; хӯроки кӯдакон; шуллуқҳои тиббӣ; плазмаи хун; бандинаҳои чашм, барои мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; бандинаҳо барои компрессҳои гарм; бандинаҳо барои компрессҳо; бандинаҳои сарикитфии ҷарроҳӣ; уребчаҳо [парпечҳои кӯдакон]; уребчаҳо барои ҳайвоноти хонагӣ; болиштчаҳои обилагӣ; болиштчаҳои ҳангоми макондан истифодашаванда; лабсурхунакҳои тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи пиретрум; камарбандҳо барои қабатмонакҳои беҳдошти занона; дорувори зидди диуретикӣ; дорувори бактериалӣ барои мақсадҳои тиббӣ ва байторӣ; дорувори бактериологӣ барои мақсадҳои тиббӣ ё байторӣ; дорувори марҳамӣ барои мақсадҳои

тиббӣ; дорувори сафедадор барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои байторӣ; таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои байторӣ; таркибҳои бисмут барои мақсадҳои дорусозӣ; дорувори витаминӣ; дорувори ташхисӣ барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо; дорувор барои табобати бавосир; дорувор барои табобати обилаҳои устухонӣ; дорувор барои сабуккунии дандонбарорӣ; дорувор барои коркардкунӣ сӯхтаҳо; дорувор барои тамъизкунӣ; дорувор барои муолиҷаи узвҳо (органотерапия); таркибҳо барои тозакунии ҳаво; таркибҳо барои шустани чашмон; дорувор барои васеъкунии бронхҳо; таркибҳо барои пасткунии фаъолнокии таносулӣ; таркибҳо барои безурриёткунӣ; таркибҳо барои тамъизи хок; таркибҳо барои несткунии обилаҳо; таркибҳои дорусозӣ барои несткунии сабӯсаки сар; таркибҳо барои несткунии ҳайвоноти зараровар; таркибҳо барои несткунии растаниҳои зараровар; таркибҳо барои несткунии занбӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо барои несткунии кирмакҳои ҳашарот; таркибҳо барои несткунии мағасҳо; таркибҳо барои несткунии мушҳо; таркибҳо барои несткунии моллюскҳои руизаминӣ; таркибҳо барои несткунии паразитҳо; таркибҳои дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст; таркибҳо барои тозакунии линзаҳои васлӣ; таркибҳои оҳақӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои доругӣ барои ваннаҳо; таркибҳои тиббӣ барои парвариши мӯйҳо; дорувори афюнӣ; таркибҳои зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди вера барои мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳо бо микроэлементҳо барои одам ё ҳайвонот; дорувори сулфамидӣ [дармонҳо]; таркибҳои дорусозӣ; таркибҳои дорусозӣ аз сӯхтаҳои офтобӣ;

таркибҳои дорусозӣ барои мақсадҳои байторӣ; таркибҳои ферментативӣ барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои кимиёвӣ-дорусозӣ; таркибҳои кимиёвӣ барои мақсадҳои байторӣ; таркибҳои кимиёвӣ барои ташхиси ҳомиладорӣ; таркибҳои кимиёвӣ барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои кимиёвӣ барои коркарди растаниҳои хӯшадори бо қароқуя иллатёфта; таркибҳои кимиёвӣ барои коркарди ангури иллатёфта; таркибҳои кимиёвӣ барои коркард бар зидди милдью; таркибҳои кимиёвӣ барои коркард бар зидди ширинча; таркибҳои кимиёвӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук задан истифодашаванда; таркибҳои аз қуя пешгирикунанда; марҳамҳои чашм; марҳамҳои қурғошимӣ; ноқилҳои кимиёвӣ барои электродҳои электрокардиографӣ; маҳсулоти сафедадорӣ хӯроқӣ барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти парҳезии хӯроқӣ барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти ғайриасосии коркарди растаниҳои ғалладона барои мақсадҳои парҳезӣ ва тиббӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ барои беморони истнакунӣ; қабатмонакҳои беҳдошти занона; қабатмонакҳои ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; прополис барои мақсадҳои дорусозӣ; упои садафӣ барои мақсадҳои тиббӣ; радиӣ барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлули оби хлорал барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқунандаҳо барои равонидани марҳамҳои часпак; маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ); маҳлулҳо барои линзаҳои васлӣ; реактивҳои кимиёвӣ барои мақсадҳои тиббӣ ё байторӣ; резина барои мақсадҳои тиббӣ; резина барои мақсадҳои дандонпизишкӣ; сақич барои мақсадҳои тиббӣ; репеллентҳо; репеллентҳо барои тамъизкунӣ бар зидди ҳашарот; репеллентҳо барои сағҳо; сачоқҳои бо

дармонҳо таркардашуда; сассапарил барои мақсадҳои тиббӣ; шакар барои мақсадҳои тиббӣ; омехтаи чоии зидди диққи нафас; шамҳо барои тамизкунӣ; шамҳои тамъизкунанда; тухми зағир барои мақсадҳои дорусозӣ; сигаретаҳои тамокунадошта барои мақсадҳои тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои тезондани хушкшавӣ] бо мақсадҳои тиббӣ; қиёмҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; скипидар барои мақсадҳои дорусозӣ; молидани хангоми дӯшидан истифодашаванда; молиданиҳо барои мақсадҳои байторӣ; молиданиҳо барои мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии хушк барои ҳӯроки кӯдакон; хобоварҳо; содаи нӯшокӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; намакҳо барои ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳо барои ваннаҳо аз обҳои маъданӣ; намакҳо барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои калий барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои натрий барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯиданӣ; намакҳои ба таркиби обҳои маъданӣ дохилшаванда; сумалак барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа барои бордоркунии сунъӣ; спирт барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил барои мақсадҳои дандонпизишкӣ; қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ; спрейҳои хунуккунанда барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои ёрирасон барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои банданда; доруҳои гиччағалтон; воситаҳои тамъизкунанда барои мақсадҳои беҳдоштӣ; воситаҳои тамъизкунанда барои ҳочатхонаҳои кимиёвӣ; доруҳо барои тамизи маҳбал (вагиналӣ) барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои фурунишонии иштиҳо, барои мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои тиббии харобшавӣ; воситаҳо барои несткунии паразитҳо; воситаҳои тиббӣ барои нигоҳубини даҳон; доруҳои рафъи

таб; воситаҳои хунтозакуни; воситаҳои шустушӯӣ барои ҳайвонот; воситаҳои шустушӯӣ барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои шустушӯӣ барои чорво; воситаҳои шустушӯӣ барои сағҳо; доруҳои римкаш; доруҳои дарди сар; дорувори тозакунанда [исҳолавар]; дорувори зидди араққунӣ; дорувори зидди араққунии пойҳо; дорувори кимиёвӣ пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; воситаҳои зидди паразитарӣ; дорувори седативӣ; транквилизаторҳо; дорувори исхол; воситаҳои рӯҳафзо (дорувор); дорувори мустаҳкамкунии асаб; воситаҳои дорусозии мусоидаткунандаи ҳозима; муҳитҳои ғизоннок барои зироатҳои (култураҳои) бактерияҳо; стероидҳо; стрихнин; суппозиторияҳо; шамҳои тиббӣ; хунобаҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; ҳабҳо барои фурунишонии иштиҳо; ҳабҳо барои харобшавӣ; ҳабҳои хамирмоягӣ, бо истисноии барои мақсадҳои табобатӣ истифодашаванда; ҳабҳо-антиоксидантҳо; тампонҳои беҳдоштӣ барои занон; тампонҳо барои сиҳатшавии захмҳо; тимол барои мақсадҳои дорусозӣ; бофтаҳои биологии зиоратҳо (култураҳо) барои мақсадҳои байторӣ; бофтаҳои биологии зиоратҳо (култураҳо) барои мақсадҳои тиббӣ; бофтаҳои чарроҳӣ; гиёҳҳои кашиданӣ барои мақсадҳои табобатӣ; гиёҳҳои шифобахш; трансплантатҳои чарроҳӣ (бофтаҳои зинда); трусихҳои беҳдоштӣ барои беморҳои истнакунӣ; трусихҳои беҳдошти занона; трусихо-уребчаҳо; ангишти чӯб барои мақсадҳои дорусозӣ; шибити дорухонагӣ (розиёна) барои мақсадҳои тиббӣ; фахфур барои протезҳои дандон; фенолҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳо барои мақсадҳои байторӣ; ферментҳо барои мақсадҳои тиббӣ; ферментҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид барои мақсадҳои

дорусозӣ; фосфатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; фунгитсидҳо; хинин барои мақсадҳои тиббӣ; хинолин барои мақсадҳои тиббӣ; нони парҳезӣ (диабетӣ) барои мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; ранги олтингӯгирд барои мақсадҳои дорусозӣ; семент барои сумҳои ҳайвонот; сементи устухонӣ барои чарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиёҳӣ барои мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт барои мақсадҳои дорусозӣ; чавҳарҳои тамоку (инсектитсидҳо); чавҳарҳои розак барои мақсадҳои дорусозӣ; қиёмҳо (таркибҳои дорусозӣ); эфирҳои оддӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои мураккаб барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои мураккаби селлюлозӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои селлюлозии оддӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; ююба; ҳабоҳо аз сулфа; марги муш; заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; ялапа.

Класс 03 - абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; средства для ухода за обувью; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для космети-

ческих целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритвы [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; кремы для кожи; воски для кожи; кремы для полирования; вакса, гуталин для обуви; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны

после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки ватные для косметических целей; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; порошки зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для лощения [подкрамаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи;

препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических

целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей косметические; крем для обуви; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для мытья животных; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].

Класс 05 - акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия

для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага реактивная для медицинских или ветеринарных целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьон-бальзам для медицинских целей; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы для оде-

жды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для медицинских целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; каломель; камень виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши от головной боли; карбонил [противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квасция для медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клетки ствольные для

ветеринарных целей; клетки ствольные для медицинских целей; кокаин; коллодий для фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; кора кондуроговая для медицинских целей; кора кротонная; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; лубриканты для интимных целей; люпулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для меди-

цинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для животных; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; пестициды; питание детское; пивавки медицинские; плазма крови;

повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подгузники для домашних животных; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для окулирования медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для промывания глаз; препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домашних грибов; пре-

параты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; препараты медицинские для роста волос; препараты опиумные; препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обра-

ботки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические для страдающих недержанием; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радиий для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные; растворы для контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; репелленты; репелленты для окулирования против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи для окулирования; семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод

для фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства нарывные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; средства седативные; транквилизаторы; средства слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; свечи медицинские; сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения; таблетки дрожжевые, за исключением используемых для лечебных целей;

таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; ткани хирургические; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты хирургические [живые ткани]; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный (фенхель) для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; ююба; таблетки от кашля; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа.

(111) 12482
 (181) 16.11.2025
 (210) 15013757
 (220) 16.11.2015
 (151) 08.05.2017
 (730) 3M Компани (US)
 3M Сентер, 2501 Гудзон Роуд, Ст. Паул, Миннесота, 55144 ИМА
 3M Компани (US)
 3M Сентер, 2501 Гудзон Роуд, Ст. Паул, Миннесота, 55144 США
 3M Company (US)
 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota, 55144 USA

(540)

SCOTCH-BRITE

(511)(510)

Синфи 21 - асбобу анчоми хона ё ошхона ва зарфҳо; асбоб барои тозакуни ва рӯбучин: исфанҷо, болиштча ва чӯткаҳо барои тозакуни, шӯстан, рӯбучин ва поккуни; исфанҷоҳои саҳти поккунанда ва тозакунанда, болиштча ва чӯткаҳои дастадор; латтаҳо барои рӯбучин ва сачоқчаҳои тозакунанда; латтаҳо барои нест кардани чанг; дастпӯшакҳои бепанча барои чангтозакуни; швабрҳо; чорӯби дароздаста; хокандозҳо барои чанггирӣ; латтаҳои чанггирӣ; таҷҳизот барои ғункунии пат ва пашми ҳайвоноти хонагӣ бо рахчаҳои гиранда, тасмаҳои сатҳӣ барои чамъоварии пат ва пашми ҳайвонот ва блокҳои ивазшаванда барои онҳо; лавҳачаҳои часпак ва ғилдиракҳои часпак, пӯпакҳо; дастпӯшакҳо барои рӯзғор; вантузҳои мабраз; белчаҳо, швабрҳои мулҳақайи резинидор; рафақҳо-органайзерҳо барои исфанҷо ва дигар ашёҳои маишӣ ва матбаҳӣ; чӯткаҳо бо дозатори (миқдорчудокунак) собунҳо; мулҳақҳо барои шӯстани зарфҳо дар намуди чӯткаҳои дори миқдорчудокунани собун:

чалақҳо, сатилҳо барои мақсадҳои маишӣ.

Класс 21 - домашняя или кухонная утварь и посуда; приспособления для чистки и уборки; губки, подушечки и щетки для чистки, мытья, уборки и очистки; очищающие, чистящие и жесткие губки, подушечки и щетки с ручкой; тряпки для уборки и чистящие салфетки; тряпки для удаления пыли; рукавицы для удаления пыли; швабры; метлы; совки для пыли; тряпки для пыли; приспособления для собирания пуха и шерсти домашних животных с захватывающими полосками, лентами на поверхности для сбора шерсти животных и пуха и сменные блоки для них; липкие листовые поверхности и липкие ролики, кисточки; перчатки для домашнего хозяйства; туалетные вантузы; скребки, швабры с резиновой насадкой; полки-органайзеры для губок и иных бытовых и кухонных предметов; щетки с дозатором мыла; насадки для мытья посуды в форме щеток с дозатором мыла; бадьи, ведра для бытовых целей.

Class 21 - household or kitchen utensils and containers; articles for cleaning purposes; scouring, cleaning and scrubbing sponges, pads and brushes; scouring, cleaning and scrubbing sponges, pads and brushes, all featuring handles; cleaning cloths and wipes; dusting cloths; dusting mitts; mops; brooms; dustrans; dusters; lint removal and pet hair removal devices featuring gripping strips for pet hair and lint removal, and refills therefore; lint sheets and lint rollers; gloves for household purposes; toilet plungers; squeegees; caddies used to hold sponges and other household or kitchen items; soap

dispensing brushes; dish wands in the nature of soap dispensing brushes; buckets for household use.

(111) 12499

(181) 10.03.2026

(210) 16013902

(220) 10.03.2016

(151) 08.05.2017

(730) Филип Моррис Брэндс Сарл (CH)
Квей Цеэнренюд 3, 2000 Нёшател,
Швейцария
Филип Моррис Брэндс Сарл (CH)
Квей Джеэнренюд 3, 2000
Нёшатель, Швейцария
Philip Morris Brands Sârl (CH)
Quai Jeanrennaud 3, 2000 Neuhâtel,
Switzerland

(540)



(526) Ба ҳама унсурҳои вожавии нишон ба ғайр аз "Marlboro" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад.

Всем словесным выражениям товарного знака, кроме выражения «Marlboro», самостоятельная правовая охрана не предоставляется.

All verbal elements of trademarks except expression «Marlboro» are not provided legal protection.

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои тиллоранг, нуқраранг, ширранг ҳифз карда мешавад.

Товарный знак охраняется в золотистом, серебристом, молочном цветах.

The trademark is protected in golden, silvery, dairy colours.

(511)(510)

Синфи 34 – тамокуи коркарднашуда ва коркардшуда; маснуоти тамоку; сигорҳо, сигаретаҳо, сигариллаҳо, тамоку барои папиросҳои дастӣ, тамоку барои чилимҳо, тамокуи хоиданӣ, тамокуи бӯиданӣ, кретек; снюс; ивазкунандаҳои тамоку (бо мақсадҳои ғайритиббӣ); сигаретҳои электронӣ; маснуоти тамоку бо мақсади гармкунӣ; таҷҳизоти электронӣ ва қисмҳои онҳо бо мақсади тафсонидани сигаретҳо ва тамоку барои барориши аэрозоли дорои никотин барои нафаскашӣ (ингалятсия); маҳлулҳои никотини обакӣ барои дар сигаретаҳои электронӣ истифодабарӣ; лавозимоти тамокукашӣ, коғази сигарета, найчаҳои сигарета, полоҳои сигарета, тамокухалтаҳо, папиросдонҳо, хокистардонҳо, чилимҳо, таҷҳизоти кисагӣ барои печондани сигаретҳо, оташафрӯзаҳо, гӯгирдҳо.

Класс 34 - табак необработанный и обработанный; табачные изделия; сигары, сигареты, сигариллы, табак для самокруток, табак для курительных трубок, жевательный табак, нюхательный табак, кретек; снюс; заменители табака (не для медицинских целей); электронные сигареты; табачные изделия с целью нагрева; электронные устройства и их части с целью нагрева сигарет и табака для выпуска аэрозоля, содержащего никотин для вдыхания (ингаляции); растворы жидкого никотина для использования в электронных сигаретах; курительные принадлежности, сигаретная бумага, сигаретные трубки, сигаретные фильтры, кисеты для табака, портсигары, пепельницы, курительные трубки, карманные устройства для скручивания сигарет, зажигалки, спички.

Class 34 - tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars,

cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of being heated; electronic devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; smokers' articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.

(111) 12500

(181) 11.03.2026

(210) 16013903

(220) 11.03.2016

(151) 26.05.2017

(730) Филип Моррис Брэндс Сарл (CH)
Квей Цеэнренюд 3, 2000 Нёшател,
Швейтсария
Филип Моррис Брэндс Сарл (CH)
Квей Джеэнренюд 3, 2000
Нёшатель, Швейцария
Philip Morris Brands Sârl (CH)
Quai Jeanrennaud 3, 2000 Neuhâtel,
Switzerland

(540)



(526) Ба ифодаи "RECESSED FILTER" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад.
Словесному выражению "RECESSED FILTER" самостоятельная правовая охрана не предоставляется.

The verbal element "RECESSED FILTER" has not independent legal protection.

(591) Тамғаи моли бо ранғҳои сурх, кабудӣ баланд, нуқраранг ҳифз карда мешавад.

Товарный знак охраняется в красном, темно-синем, серебристом цветах.

The trademark is protected in red, navy blue, silvery colours.

(511)(510)

Синфи 34 – тамоқи коркарднашуда ва коркардшуда; маснуоти тамоқу; сигорҳо, сигаретаҳо, сигариллаҳо, тамоқу барои папиросҳои дастӣ, тамоқу барои чилимҳо, тамоқи хоиданӣ, тамоқи бӯиданӣ, кретек; снюс; ивазкунандаҳои тамоқу (бо мақсадҳои ғайритиббӣ); сигаретҳои электронӣ; маснуоти тамоқу бо мақсади гармкунӣ; таҷҳизоти электронӣ ва қисмҳои онҳо бо мақсади тафсонидани сигаретҳо ва тамоқу барои барориши аэрозоли дорои никотин барои нафаскашӣ (ингалятсия); маҳлулҳои никотини обакӣ барои дар сигаретаҳои электронӣ истифодабарӣ; лавозимоти тамоқукашӣ, қоғазӣ сигарета, найчаҳои сигарета, полоҳои сигарета, тамоқухалтаҳо, папиросдонҳо, хокистардонҳо, чилимҳо, таҷҳизоти кисағӣ барои печондани сигаретҳо, оташафрузакҳо, гӯгирдҳо.

Класс 34 - табак необработанный и обработанный ; табачные изделия; сигары, сигареты, сигариллы, табак для самокруток, табак для курительных трубок, жевательный табак, нюхательный табак, кретек; снюс; заменители табака (не для медицинских целей); электронные сигареты; табачные изделия с целью нагрева; электронные устройства и их части с целью нагрева сигарет и табака для выпуска аэрозоля, содержащего никотин для вдыхания

(ингаляции); растворы жидкого никотина для использования в электронных сигаретах; курительные принадлежности, сигаретная бумага, сигаретные трубки, сигаретные фильтры, кисеты для табака, портсигары, пепельницы, курительные трубки, карманные устройства для скручивания сигарет, зажигалки, спички.

Class 34 - tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of being heated; electronic devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; smokers' articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.

(111) 12502

(181) 30.03.2027

(210) 17014409

(220) 30.03.2017

(151) 24.05.2017

(730) Н (Н) ЛЕ Ассосиейшн Їорчиан
Гласс энд Минерал Вотерс (GE)
Квибитса, ноҳияи Баржоми,
Гурчистон
Н (Н) ЛЕ Ассосиейшн Джорджиан
Гласс энд Минерал Вотерс (GE)
Квибитса, район Баржоми, Грузия
N (N) LE Association Georgian Glass
and Mineral Waters (GE)
Kvibisi, Borjomi region, Georgia

(540)



(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, сурх, кабуд, кабудӣ баланд, биринҷи ҳифз карда мешавад.

Товарный знак охраняется в белом, красном, синем, темно-синем, серебристом цветах.

The trademark is protected in white, red, dark blue, navy blue, silvery colours.

(511)(510)

Синфи 32 - оби чав (пиво); обҳои минералӣ, газнок ва дигар нӯшокиҳои беалкогол; нӯшокиҳо ва афшураҳои мевагӣ; шираҳо ва дигар таркибҳо барои тайёр кардани нӯшокиҳо, аз чумла: боржом (оби шифобаши минералӣ), нӯшокиҳои газнокӣ беалкогол, аз чумла: коктейлҳои беалкогол, лимонадҳо, нӯшокиҳои финдукӣ-ширӣ, нӯшокиҳои беалкогол дар асоси асал; нӯшокиҳо дар асоси зардоб; шаҳдҳои мевагии беалкогол бо мағзи мева, шираҳо барои нӯшокиҳо, таркибҳо барои тайёр кардани обҳои газнок, таркибҳо барои тайёр кардани обҳои минералӣ, чавҳарҳои мевагии беалкогол ва дигар молҳои ба синфи 32 дохилкардашуда.

Синфи 33 – нӯшокиҳои алкоғолӣ (бо истисноии оби чав), аз чумла ҳамаи молҳои синфи 33.

Класс 32 - пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, включая: боржом (лечебно-столовая минеральная вода), газированные безалкогольные напитки, в том числе: коктейли безалкогольные, лимонады, напитки

арахисово-молочные, напитки на базе мёда безалкогольные, напитки на основе молочной сыворотки, нектары фруктовые с мякотью, сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления минеральной воды, экстракты фруктовые безалкогольные и другие товары, включенные в 32 классе.

Класс 33 - алкогольные напитки (за исключением пива), включая все товары 33 класса.

Class 32 - beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages, including: borjomi (medical-table mineral water); carbonated soft drinks; cocktails, non-alcoholic; lemonades; peanut milk (soft drink); non-alcoholic honey-based beverages; whey beverages; fruit nectars, non-alcoholic; syrups for lemonade; syrups for beverages; preparations for making aerated water; preparations for making mineral water; non-alcoholic fruit extracts, and other goods including in class 32.

Class 33 - alcoholic beverages (except beers), including all goods 33 classes.

(111) 12503

(181) 27.03.2027

(210) 17014402

(220) 27.03.2017

(151) 24.05.2017

(730) Галлахер Лимитед (UK)

Мемберс Хилл, Бруклэндс Роуд,
Уэйбрич, Суррей KT13 0QU,
Британия Кабир

Галлахер Лимитед (UK)

Мемберс Хилл, Бруклэндс Роуд,
Уэйбридж, Суррей KT13 0QU,
Великобритания

Gallaher Limited (UK)

Members Hill, Brooklands Road,
Weybridge, Surrey KT13 0QU, United
Kingdom

(540)

IMPULSE

(511)(510)

Синфи 34 – тамокуи коркардшуда ё коркарднашуда, тутун; тамоку барои дудкунӣ, тамоку барои чубуқҳо, тамокуи дастипеч, тамоку барои хоидан, тамокуи хоидании "снус"; сигаретҳо, папиросҳо, сигаретҳои электронӣ, сигарҳо, сигариллаҳо; тамоку барои буйкашӣ; афзори тамокукашии ба синфи 34 дохилшуда; қоғази сигарет, папирос, найчаҳои сигарет ва гӯгирдҳо.

Класс 34 - табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный «снус»; сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; курительные принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная, сигаретные гильзы и спички.

Class 34 - tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; smokers' articles included in Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and matches.

(111) 12504

(181) 05.02.2025

(210) 15013367

(220) 05.02.2015

(151) 26.05.2017

(730) ЛОТТЕ Конфекшнери Ко., Лтд.(KR)
10, Янпхён-ро 21-гил (Янпхён-тон 5-ка), Йондинпхогу, Сеул, Чумхурии Корея
ЛОТТЕ Конфекшнери Ко., Лтд.(KR)
10, Янпхён-ро 21-гил (Янпхён-тон 5-ка), Йондинпхогу, Сеул, Республика Корея
LOTTE Confectionery Co., Ltd. (KR)
10, Yangpyeong-ro 21-gil, (Yangpyeong-dong 5-ga), Youngdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

(540)



(511)(510)

Синфи 30 – шоколад; маҳсулоти нону бўлка; кулчақанд, маҳсулоти каннодӣ.

Класс 30 - шоколад; хлебобулочные изделия; печенье, кондитерские изделия.

Class 30 - chocolates; bread; biscuits; confectionery.

(111) 12505

(181) 25.12.2025

(210) 15013821

(220) 25.12.2015

(151) 26.05.2017

(730) Эйм Глобал А.Ш. (TR)

Махмутбей Мах. Ташочаги Йолу Чад. №:3 16/265 Гюнешли, Багчилар, Стамбул, Туркия

Эйм Глобал А.Ш. (TR)

Махмутбей Мах. Ташоджаги Йолу Джад. №:3 16/265 Гюнешли, Багджылар, Стамбул, Турция

Aim Global A.Ş. (TR)

Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. №:3 16/265 Güneşli, Bağcılar, Istanbul, Turkey

(540)



(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, норинҷӣ, сабз ҳифз карда мешавад. Товарный знак охраняется в белом, оранжевом, зелёном цветах. The trademark is protected in white, orange, green colours.

(511)(510)

Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, гӯшти парранда ва сайд; чавҳарҳои гӯшт; сабзавот ва меваҳои консервонидашуда, хушконидашуда ва бо гармӣ коркардшуда; полудаҳо, мураббоҳо, компотҳо; тухм, шир ва маҳсулоти ширӣ; равған ва чарбуҳои хӯроқӣ; айвар [қаламфури консервонидашуда]; уди дарахтмонанд, барои бо хӯрок истеъмол намудан тайёркардашуда; алгинатҳо бо мақсадҳои ошпазӣ; анчоусҳо; чормағзи заминии коркардшуда; сафедаҳо бо мақсадҳои ошпазӣ; сафедии тухм; лӯбиёғиҳои консервонидашуда; лӯбиёғиҳои сояи консервонидашудаи барои бо хӯрок истеъмол намудан; пиёбаҳо; мураббои имбирӣ; гӯшти дуддодашудаи хук; моддаҳои равғандор барои тайёркунии чарбуҳои хӯроқӣ; обсабзаҳои баҳрии бирёнкардашуда; лонаҳои хӯрданбоби паррандаҳо; нахӯди консервонидашуда; занбӯруғҳои консервонидашуда; сайд; желатин; полудаи гӯштӣ; полудаи хӯроқӣ; полудаи мевагӣ; зардии тухм; чарбуи норчил; чарбуи хӯроқии устухон; чарбуи хук, хӯроқӣ; чарбуҳои ҳайвонот, хӯроқӣ; чарбуҳои хӯроқӣ; туршонии ҳазорхонагӣ; газакҳои сабук дар асоси меваҳо; маҳсулоти ҳасибӣ; мавиз; тухми моҳӣ; икраи боқилой; ; икраи кадугӣ; тухми моҳии коркардшуда; йогурт; карами намакин; кефир [нӯшокии ширӣ]; кимчи (маҳсулоти хӯроқӣ дар асоси сабзавоти ферментиронидашуда); ширеши моҳӣ,

хӯроқӣ; клемаҳо [ғайризинда]; коктейлҳои ширӣ; ҳасиби хунӣ; компотҳо (десерт аз меваҳои ҷӯшондашуда); консервҳои гӯштӣ; консервҳои сабзавотӣ; консервҳои моҳӣ; консервҳои мевагӣ; контсентратҳои пӣбагӣ; корнишонҳо; креветкаҳои ғайризинда; креветкаҳои аррамонанди ғайризинда; креми қаймоқӣ; крокетҳо; зочаҳои шабпарақҳои кирмак, бо хӯроқ истеъмолшаванда; қимиз [нӯшокии ширӣ]; лангустҳои ғайризинда; летситин бо мақсадҳои ошпазӣ; озодмоҳии ғайризинда; пӣзи консервонидашуда; маргарин; парварда аз сабзавоти резакардашуда бо забудаи тез [пикалили]; мармалод, бо истисноӣ маҳсулоти қаннодӣ; равғанҳои хӯроқӣ; равғани чормағзи заминӣ; равғани какао; равғани моеъи норчил; равғани саҳти норчил; равғани чуворимакка, хӯроқӣ; равғани кунчит, хӯроқӣ; равғани зағир бо мақсадҳои ошпазӣ; равғани зайтун, хӯроқӣ; равғани нахл, хӯроқӣ; равғани донаи нахл, хӯроқӣ; равғани офтобпараст, хӯроқӣ; равғани маъсар, хӯроқӣ; равғани маска; мидияҳои ғайризинда; бодомӣ кӯфташуда; мағзи устухон, хӯроқӣ; моллюскҳои ғайризинда; шир;
Шири бодомӣ барои мақсадҳои таббоҳӣ; шири биринҷӣ (ивазкунандаҳои шир); шири серсафеда; шири қиём; шири соя [ивазкунандаи шир]; орди моҳӣ, барои истеъмол бо хӯроқ; фириниҳои сабзавотӣ; фириниҳои моҳӣ; мағзи мева; гӯшт; гӯшти консервонидашуда; нӯшоқиҳои шири сершир; сабзавоти консервонидашуда; сабзавоти хушконидашуда; сабзавоти бо гармӣ коркардшуда; чалпақҳои картошкагӣ; зайтунҳои консервонидашуда; харчангҳои баҳрии ғайризинда; чормағзи хушконидашудаи норчил; чормағзи коркардшуда; хамираи помидор; паштетҳо аз чигар; пектинҳо бо

мақсадҳои ошпазӣ; чигар; очор; меваҳо ё буттамеваҳои дар қиём пухташуда; хокаи тухм; маҳсулоти ширӣ; маҳсулоти хӯроқии моҳигин; ҷурғот (шири туршшуда); паррандаи хонагии ғайризинда; гарди растаниҳо, барои хӯроқ тайёркардашуда; пюреи клюква; пюреи помидор; пюреи себ; харчангҳои ғайризинда; буғумпойҳои ғайризинда; моҳии консервонидашуда; моҳии ғайризинда; моҳии намакин; ряженка (шири турши гудохташудаи ҷӯшондашуда); хӯришҳои сабзавотӣ; хӯришҳои мевагӣ; равған (сало); сардинаҳои ғайризинда; гӯшти хук; шӯрмоҳии ғайризинда; тухмии коркардшуда; тухмии коркардшудаи офтобпараст; қаймоқ [маҳсулоти ширӣ]; қаймоқи латдодашуда; омехтаҳои чарбугӣ барои бутербродҳо; сметана (қаймоқи турш); афшураи помидор барои тайёркунии хӯроқ; афшураҳои сабзавотӣ барои тайёркунии хӯроқ; гӯшти намакин; ҳасибчаҳо; ҳасибчаҳо дар даруни нони хушконидашуда; таркибҳо барои тайёркунии пӣбаҳо; таркибҳо барои тайёркунии шӯрбоҳо; маҳсулоти шӯрбой; шӯрбоҳо; шӯрбоҳои сабзавотӣ; зардоби ширӣ; панирҳо; тахини [хамира аз тухми кунчит]; твороги соя; трепангҳои ғайризинда; голотурияҳои ғайризинда; трюфелҳои консервонидашуда; самаки ғайризинда; садафакҳои ғайризинда; ферментҳои шир бо мақсадҳои ошпазӣ; ферментҳои ҳазорхона; гӯшти лаҳми моҳӣ; хурмо; меваҳои қиёмӣ кардашуда; меваҳои яхкунонидашуда; меваҳои консервонидашуда; меваҳои дар спирт консервонидашуда; меваҳои бо гармӣ коркардшуда; патароқи картошкагӣ; хумус [хамира аз нахӯди туркӣ]; пӯсти мева; сирпӣзи консервонидашуда; наски консервонидашуда; чипсҳои картошкагӣ; чипсҳои картошкагии пасткалория; чипсҳои

мевағӣ; эгг-ноги беалкоғол; чавҳарҳои обсабзаҳо, хӯроқӣ; чавҳарҳои ғӯшт; тухми тӯқумшуллук; тухмҳо.

Синфи 30 – қаҳва, чой, какао, шакар, биринҷ; тапиока (маниока), саго, ивазкунандаҳои қаҳва; орд ва маҳсулоти ғаллагӣ; нонворӣ, маҳсулоти қаннодӣ, яхмос; асал, шира аз патока; хамиртуруш, хоқаҳои нонпазӣ; намак, хардал; сирко, хӯришҳо; дорувори хӯроқӣ; хушбӯйкунандаҳо; хушбӯйкунандаҳо барои маҳсулоти қаннодӣ, бо истисноии равғанҳои эфир; хушбӯйкунандаҳо барои нӯшоқиҳо, бо истисноии равғанҳои эфир; хушбӯйкунандаҳои қаҳва; хушбӯйкунандаҳо, бо истисноии равғанҳои эфир; бодиён; батончаҳо аз растаниҳои ғалладона бо миқдори баланди сафеда; бисквитҳо; чалпақҳо, таомҳо бо угро; бриоши; бўлкаҳо; ванилин (ивазкунандаи ванил); ванил (хушбӯйкунанда); вареникҳо (гулулаҳо аз хаамири қиммадор); вафли; вермишел; моддаҳои ширинтаркунандаи табиӣ; моддаҳои пайваस्तкунанда барои маҳсулоти ҳасибӣ; моддаҳои пайваस्तкунанда барои яхмос; оби баҳрӣ барои тайёркунии хӯроқ; обсабзаҳо (забуда); галетаҳои сумалакӣ; қаланфури гардан (дорувор); қиёми қанд барои маҳсулот аз хаамири ширини ширмол; глюкоза барои мақсадҳои ошпазӣ; хардал; иловаҳои глютенӣ бо мақсадҳои ошпазӣ; хамиртуруш; ғафскунандаҳо барои маҳсулоти хӯроқӣ; туршонӣҳо; газакҳои сабук дар асоси биринҷ; газакҳои сабук дар асоси растаниҳои ғалладона; ивазкунандаҳои қаҳва; ивазкунандаҳои набототи қаҳва; иловаҳо барои хӯришҳо; маҳсулоти полудагии мевағӣ (қаннодӣ); маҳсулоти қаннодӣ барои ороиши тортҳо; маҳсулоти қаннодӣ барои ороиши арчаҳои солиनावӣ; маҳсулоти қаннодӣ аз хаамири

ширин, бештар иловадор; маҳсулоти қаннодии хаамирӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар асоси чормағзи заминӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар асоси бодом; маҳсулоти макаронӣ; имбир (дорувори хӯроқӣ); йогурти яхкунонидашуда (яхмос); какао; дурдаи май бо мақсадҳои ошпазӣ, тартрати турши калий бо мақсадҳои ошпазӣ; каварҳо; карамел (конфетҳо); карри (дорувори хӯроқӣ); кетчуп (қайла); киш; ширешаки хӯроқӣ; конфетҳо; конфетҳои ширинбия (маҳсулоти қаннодӣ); конфетҳои наъноӣ; долчин (дорувори хӯроқӣ); қаҳва; қаҳваи хом; оҳари хӯроқӣ; крекерҳо; креми дамхӯрда; ярмаи чуворимакка; ярмаи таранчабин; ярмаи чави русӣ; ярмаи чав; ярмаҳои хӯроқӣ; чуворимаккаи кӯфташуда; чуворимаккаи бирёнкардашуда; кулебякаҳо бо ғӯшт; куркумаи хӯроқӣ; кускус (ярма); хӯрданиҳои хаамирӣ; угро; ях барои хунуккунӣ; яхи табиӣ ё сунъӣ; чақчақи дандон; нони биринҷӣ; майонез; макарон (кулчақанди бодомӣ); макаронҳо; малтоза; атолаи кочӣ; парвардаҳо; ҳалвои лавз; асал; шири модарзанбӯр; яхмос; орди лӯбиёғӣ; орд аз тапиока; орди картошкағӣ; орди чуворимакка; орди чормағзӣ; орди хӯроқӣ; орди гандум; орди соя; орди чав; муссҳои десерт (маҳсулоти қаннодӣ); муссҳои шоколадӣ; мюсли; пудина барои маҳсулоти қаннодӣ; нӯшоқиҳои какао – ширӣ; нӯшоқиҳои қаҳвағӣ – ширӣ; нӯшоқиҳои қаҳвағӣ; нӯшоқиҳои чой; нӯшоқиҳои шоколадӣ – ширӣ; нӯшоқиҳои шоколадӣ; нӯшоқиҳо дар асоси какао; нӯшоқиҳои тезҳалшаванда; қиёмҳои ғайридоругӣ; чави русии майдакардашуда; чави русии тозакардашуда; чормағзи мушклак; қаламчаҳои ширинбия (маҳсулоти қаннодӣ); хаамираи соя (забуда); қиёмчаҳо (пастилқаҳо) (маҳсулоти қаннодӣ); шира (патока); паштети дар хаамир

пукташуда; тушбера (гулӯлачаҳои хаамири қиммадор); мурч; мурчи хӯшбӯй; қаламфур (хуштаъмкунандаҳо); песто (қайла); кулчақанд; кулчақанди хушк; пирогҳо; питса; хӯриши обакии гӯшти; помадкаҳо (маҳсулоти қаннодӣ); попкорн; хокаҳо барои яхмос; хокаҳои нонпазӣ; хокаи хардал; пралине; забудаҳо; маҳсулот барои мулоимкунии гӯшт дар шароитҳои хона; маҳсулоти ғалладона; маҳсулоти истеҳсолоти ордқашӣ; маҳсулот дар асоси ҷави русӣ; прополис; кулчаҳои қандин; дорувориҳои хӯроқӣ; птифураҳо (пирожниҳо); фириниҳои биринҷӣ; фириниҳо (запеканкаҳо); хокаи қанд барои маҳсулоти қаннодӣ; пюрехои мевагӣ (қайлаҳо); равиолаҳо; сақичҳо; релиш (забуда); биринҷ; сабзаҳои гандум барои истеъмол бо хӯроқ; рулети баҳорӣ; саго; шакари нахл; шакар; тухми бодиён; тухми зағир барои истеъмол бо хӯроқ; қиём аз тилфи лаблабуи қанд; қиёми тиллой; шириниворӣ; содаи хӯроқӣ (бикарбонати натрий барои тайёркунии хӯроқ); сумалак барои истеъмол бо хӯроқ; намак барои консервонидани маҳсулоти хӯроқӣ; намаки ошӣ; намаки карафс; сорбет (яхмос); таркибҳо барои қиёмӣ қардани гӯшти хук (ветчина); қайлаи соя; қайлаи помидор; қайлаҳо (забудаҳо); қайлаҳо барои хаамираҳо; спагетти; хуштаъмкунандаҳо; тасбитгарҳо барои қаймоқи чилчӯбзадашуда; нони хушконидашуда; нони хушконидашудаи кӯфта; суши; сэндвичҳо; табуле; такос; тапиока; тортҳо; хаамири тайёр; хаамир барои маҳсулоти қаннодӣ; хаамири бодомӣ; тортилаҳо; хаамири ширмоли ширин барои маҳсулоти қаннодӣ; тортилаҳо; алафҳои полезии консервонидашуда (хуштаъмкунандаҳо); ороишоти шоколадӣ барои тортҳо; сирко; сиркои оби ҷав; ферментҳо барои хаамир; ҳалво; нон; нон аз

хаамири бенамак; патароқ (маҳсулоти ғалладона); патароқи ҷаворимакка; патароқи ҷави русӣ; гулҳо ва баргҳои ба сифати ивазкунандаҳои ҷой истифодашаванда; коснӣ (ивазкунадаи қаҳва); ҷой; ҷой бо ях; ҷатни (забуда); сирпиёзи кӯфташуда (забуда); чизбургерҳо (сэндвичҳо); ҷоучоу (забуда); заъфарон (хуштаъмкунандаҳо); шоколад; шираи сумалак, хӯроқӣ; ҷавҳарҳои хӯроқӣ, бо истиснои ҷавҳарҳои эфир ва рағанҳои эфирӣ; ҷави тоза қардашуда. Синфи 32 – оби ҷав; обҳои маъданӣ ва газнок ва дигар нӯшоқиҳои беалкогол; нӯшоқиҳо ва афшураҳои мевагӣ; қиёмҳо ва дигар таркибҳо барои тайёркунии нӯшоқиҳо; аперитивҳои беалкогол; оби литийдор; оби селтерӣ; оби содадор; обҳо [нӯшоқиҳо]; обҳои газнок; обҳои маъданӣ [нӯшоқиҳо]; обҳои ошхона; квас [нӯшоқиҳои беалкогол]; коктейлҳои беалкогол; коктейлҳо дар асоси оби ҷав; лимонадҳо; шираи чормағзи заминӣ [нӯшоқиҳои беалкогол]; шираи бодом [нӯшоқиҳои беалкогол]; нӯшоқиҳои беалкогол; нӯшоқиҳои изотонӣ; нӯшоқиҳои беалкогол дар асоси асал; нӯшоқиҳо дар асоси алоэ вера; нӯшоқиҳо дар асоси зардоб; нӯшоқиҳои мевагии беалкогол; шахдҳои мевагии беалкогол бо мағзи мева; оршад (шарбати бодом); оби ҷав; оби ҷави занҷабилӣ; оби ҷави сумалакӣ; хокаҳо барои тайёр намудани нӯшоқиҳои газнок; хокаҳо барои тайёр намудани нӯшоқиҳо; сассапарил [нӯшоқиҳои беалкогол]; қиёмҳо барои лимонадҳо; қиёмҳо барои нӯшоқиҳо; смузи [нӯшоқиҳо дар асоси омехтаҳои мевагӣ ё сабзавотӣ]; афшураи помидор [нӯшоқӣ]; афшураи беалкоголи себӣ; афшураҳои сабзавотӣ; афшураҳои мевагӣ; таркибҳо барои тайёр намудани обҳои газнок; таркибҳо барои тайёр намудани ликёрҳо; таркибҳо барои тайёр

намудани обҳои маъданӣ; таркибҳои барои тайёр намудани нӯшокиҳо; хамираҳо; хамираи ферментинашудаи ангур; хамираи оби чав; хамираи сумалак; ҳабиҳои барои тайёр намудани нӯшокиҳои газнок; шарбат [нӯшокӣ]; чавҳарҳои мевагии беалкогол; чавҳарҳои розакӣ барои тайёр намудани оби чав; чавҳарҳои барои тайёр намудани нӯшокиҳо.

Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; айвар [консервированный перец]; алоэ древесное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы; арахис обработанный; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбный пищевой; клемы [неживые]; коктейли молочные; колбаса кровяная; компоты (десерт из вареных фруктов);

консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко рисовое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое [заменитель молока]; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сварен-

ные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты пищевые рыбные; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; голотурии неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца.

Класс 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия

макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей, тартрат калия кислый для кулинарных целей; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркум; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; быстрорастворимые напитки; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки

мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар пальмовый; сахар; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы, сироп золотой; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тортилы; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цветы и листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи];

чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. Класс 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе сои безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; порошки для приготовления напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газиро-

ванных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

Class 29 - meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; ajvar [preserved peppers]; aloe vera prepared for human consumption; alginates for culinary purposes; anchovy; peanuts, prepared; artichokes, preserved; albumen for culinary purposes; white of eggs; beans, preserved; soya beans, preserved, for food; bouillon; ginger jam; ham; fatty substances for the manufacture of edible fats; toasted laver; edible birds' nests; peas, preserved; mushrooms, preserved; game, not live; gelatine; meat jellies; jellies for food; fruit jellies; yolk of eggs; coconut fat; bone oil, edible; lard; suet for food; edible fats; curd; fruit-based snack food; charcuterie; raisins; caviar; aubergine paste; vegetable marrow paste; fish roe, prepared; yogurt; sauerkraut; kephir [milk beverage]; kimchi [fermented vegetable dish]; isinglass for food; clams, not live; milk shakes; black pudding [blood sausage]; compotes; meat, tinned [canned (Am.)]; vegetables, tinned [canned (Am.)]; fish, tinned [canned (Am.)]; fruits, tinned [canned (Am.)]; bouillon concentrates; gherkins; shrimps, not live; prawns, not live; buttercream; croquettes; silkworm chrysalis, for human consumption; kumys [kumyss] [milk beverage]; spiny lobsters, not live; lecithin for culinary purposes; salmon, not live; onions, preserved; margarine; piccalilli; marmalade; edible oils; peanut butter; cocoa butter; colza oil for food; coconut butter; corn oil; sesame oil;

linseed oil for culinary purposes; olive oil for food; palm oil for food; palm kernel oil for food; sunflower oil for food; coconut oil; butter; shellfish, not live; almonds, ground; animal marrow for food; mussels, not live; milk; peanut milk for culinary purposes; milk of almonds for culinary purposes; rice milk [milk substitute]; albumin milk; condensed milk; soya milk [milk substitute]; fish meal for human consumption; vegetable mousses; fish mousses; fruit pulp; meat; meat, preserved; milk beverages, milk predominating; vegetables, preserved; vegetables, dried; vegetables, cooked; potato fritters; olives, preserved; lobsters, not live; coconut, desiccated; nuts, prepared; tomato paste; liver pastes; pectin for culinary purposes; liver; pickles; jams; powdered eggs; milk products; foods made from fish; prostokvasha [soured milk]; poultry, not live; pollen prepared as foodstuff; cranberry sauce [compote]; tomato pur?e; apple pur?e; crayfish, not live; crustaceans, not live; fish, preserved; fish, not live; salted fish; ryazhenka [fermented baked milk]; vegetable salads; fruit salads; bacon; sardines, not live; pork; herrings, not live; seeds, prepared; sunflower seeds, prepared; cream [dairy products]; whipped cream; fat-containing mixtures for bread slices; smetana [sour cream]; tomato juice for cooking; vegetable juices for cooking; salted meats; sausages; sausages in batter; preparations for making bouillon; preparations for making soup; tripe; soups; vegetable soup preparations; whey; cheese; tahini [sesame seed paste]; tofu; sea-cucumbers, not live; truffles, preserved; tuna, not live; oysters, not live; milk ferments for culinary purposes; rennet; fish fillets; dates; crystallized fruits; frozen fruits; fruit, preserved; fruit preserved in alcohol; fruit, stewed; potato flakes;

hummus [chickpea paste]; fruit peel; preserved garlic; lentils, preserved; potato chips; low-fat potato chips; fruit chips; non-alcoholic eggnog; seaweed extracts for food; meat extracts; snail eggs for consumption; eggs.

Class 30 - coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; aromatic preparations for food; flavorings [flavourings], other than essential oils, for cakes; flavorings [flavourings], other than essential oils, for beverages; coffee flavorings [flavourings]; food flavou rings, other than essential oils; star aniseed; cereal bars; high-protein cereal bars; pancakes; noodle-based prepared meals; buns; bread rolls; vanillin [vanilla substitute]; vanilla [flavoring] [flavouring]; vareniki [stuffed dumplings]; waffles; vermicelli [noodles]; natural sweeteners; sausage binding materials; binding agents for ice cream; sea water for cooking; seaweed [condiment]; malt biscuits; cloves [spice]; cake frosting [icing]; glucose for culinary purposes; mustard; gluten additives for culinary purposes; yeast; thickening agents for cooking foodstuffs; leaven; rice-based snack food; cereal-based snack food; artificial coffee; vegetal preparations for use as coffee substitutes; dressings for salad; fruit jellies [confectionery]; candy decorations for cakes; confectionery for decorating Christmas trees; cakes; pastries; peanut confectionery; almond confectionery; pasta; ginger [spice]; frozen yogurt [confectionery ices]; cocoa; cream of tartar for culinary purposes; capers; caramels [candy]; curry [spice]; ketchup [sauce]; quiches; gluten prepared as foodstuff; sweetmeats

[candy]; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; cinnamon [spice]; coffee; unroasted coffee; starch for food; crackers; custard; hominy grits; semolina; oatmeal; crushed barley; groats for human food; corn, milled; corn, roasted; meat pies; turmeric; couscous [semolina]; farinaceous foods; noodles; ice for refreshment; ice, natural or artificial; candy; rice cakes; mayonnaise; macaroons [pastry]; macaroni; maltose; hominy; marinades; marzipan; honey; royal jelly; ice cream; bean meal; tapioca flour; potato flour; corn flour; nut flours; flour; wheat flour; soya flour; barley meal; dessert mousses [confectionery]; chocolate mousses; muesli; mint for confectionery; cocoa beverages with milk; coffee beverages with milk; coffee-based beverages; cocoa-based beverages; tea-based beverages; chocolate beverages with milk; chocolate-based beverages; instant drinks; infusions, not medicinal; crushed oats; husked oats; nutmegs; chocolate-coated nuts; stick liquorice [confectionery]; soya bean paste [condiment]; pastilles [confectionery]; molasses for food; pates en croute; pelmeni [dumplings stuffed with meat]; pepper; allspice; peppers [seasonings]; pesto [sauce]; biscuits; petit-beurre biscuits; pies; pizzas; meat gravies; fondants [confectionery]; popcorn; powders for ice cream; baking powder; mustard meal; pralines; condiments; meat tenderizers, for household purposes; cereal preparations; oat-based food; propolis; gingerbread; spices; petits fours [cakes]; rice pudding; puddings; cake powder; fruit coulis [sauces]; ravioli; chewing gum; relish [condiment]; rice; wheat germ for human consumption; spring rolls; sago; palm sugar; sugar; aniseed; linseed for human consumption; golden syrup; confectionery; baking soda [bicarbonate of soda for cooking

purposes]; malt for human consumption; salt for preserving foodstuffs; cooking salt; celery salt; sorbets [ices]; ham glaze; soya sauce; tomato sauce; sauces [condiments]; pasta sauce; spaghetti; seasonings; preparations for stiffening whipped cream; rusks; breadcrumbs; sushi; sandwiches; tabbouleh; tacos; tapioca; tarts; dough; pastry dough; almond paste; cake dough; tortillas; garden herbs, preserved [seasonings]; chocolate decorations for cakes; vinegar; beer vinegar; ferments for pastes; halvah; bread; unleavened bread; chips [cereal products]; corn flakes; oat flakes; flowers or leaves for use as tea substitutes; chicory [coffee substitute]; tea; iced tea; chutneys [condiments]; minced garlic [condiment]; cheeseburgers [sandwiches]; chow-chow [condiment]; saffron [seasoning]; chocolate; malt extract for food; essences for foodstuffs, except etheric essences and essential oils; husked barley. Class 32 - beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; aperitifs, non-alcoholic; lithia water; seltzer water; soda water; waters [beverages]; aerated water; mineral water [beverages]; table waters; kvass [non-alcoholic beverage]; cocktails, non-alcoholic; beer-based cocktails; lemonades; peanut milk [non-alcoholic beverage]; milk of almonds [beverage]; non-alcoholic beverages; isotonic beverages; non-alcoholic honey-based beverages; soya-based beverages, other than milk substitutes; aloe vera drinks, non-alcoholic; whey beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; beer; ginger beer; malt beer; powders for effervescing beverages; powder drinks; sarsaparilla [non-alcoholic

beverage]; syrups for lemonade; syrups for beverages; smoothies; tomato juice [beverage]; cider, non-alcoholic; vegetable juices [beverages]; fruit juices; preparations for making aerated water; preparations for making liqueurs; preparations for making mineral water; preparations for making beverages; must; grape must, unfermented; beer wort; malt wort; pastilles for effervescing beverages; sherbets [beverages]; non-alcoholic fruit extracts; extracts of hops for making beer; essences for making beverages.

- (111) 12506
 (181) 06.01.2026
 (210) 16013833
 (220) 06.01.2016
 (151) 26.05.2017
 (730) Дзе Кока - Кола Компани (US)
 Ван Кока - Кола Плаза Атланта,
 Чорция 30313 Иёлоти Муттаҳидаи
 Амрико
 Дзе Кока - Кола Компани (US)
 Ван Кока - Кола Плаза Атланта,
 Джорджия 30313, Соединенные
 Штаты Америки
 The Coca - Cola Company (US)
 One Coca - Cola Plaza Atlanta,
 Georgia 30313, United States America
 (540)

Попробуй... Почувствуй

- (511)(510)
 Синфи 32 – оби чав; обҳои минералию газнок ва дигар нӯшоқиҳои беалкогол; нӯшоқиҳои мевагӣ ва афшураи меваҳо; шираҳо ва таркибҳои дигар барои тайёр намудани нӯшоқиҳо.
 Класс 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и

прочие составы для изготовления напитков.

Class 32 - beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.

- (111) 12507
 (181) 17.02.2026
 (210) 16013871
 (220) 17.02.2016
 (151) 26.05.2017
 (730) Алифард Ко. (ПиЧейЭс) (IR)
 № 15, 12 Стрит, Норс Херадманд
 Аве., Техрон 1585877814, ЭРОН
 Алифард Ко. (ПиДжейЭС) (IR)
 № 15, 12 Стрит, Норс Херадманд
 Аве., Тегеран 1585877814, ИРАН
 Alifard Co. (PJS) (IR)
 No. 15, 12 th Street, North Kheradmand
 Ave., Tehran, 1585877814, IRAN
 (540)



- (591) Тамғаи моли бо рангҳои сурх, сабз, сафед, хокистарӣ сафедтоб ҳифз карда мешавад.
 Товарный знак охраняется в красном, зеленом, белом, светло-сером цветах.
 The trademark is protected in red, green, white, light grey colours.
 (511)(510)
 Синфи 29 – қаймоқҳо (маҳсулоти ширӣ); шир; йогурт; шӯрбоҳои сабзавотӣ; шарбатҳои мевагӣ барои тайёр намудани хӯрок; нӯшоқиҳои ширӣ бо бартарӣ аз шир; маҳсулоти ширӣ; пюреи себӣ; хамираипомидор.
 Синфи 30 – чой; яхмос; кетчуп (қайла); нӯшоқиҳои какаою ширӣ; қайлаи помидор; чой бо ях; нӯшоқиҳои чойӣ; хаамири тайёр.
 Синфи 31 – кадуҳои коркарднашуда.

Синфи 32 – оби чав (пиво); оби чави сумалакӣ; нӯшокиҳои мевагии беалкогол; шарбатҳои мевагӣ; шира барои нӯшокиҳо; лимонадҳо; шарбатҳои сабзавотӣ (нӯшокиҳо); шираҳо барои лимонадҳо; шарбатҳо (нӯшокиҳо); афшураи помидор (нӯшокӣ); нӯшокиҳои беалкогол; коктейлҳои беалкогол; шахдҳои мевагии беалкогол бо мағзи мева; нӯшокиҳои изотонӣ; нӯшокиҳои ғайриалкоголӣ дар асоси асал; смузи (нӯшокиҳо дар асоси омехтагиҳои мевагӣ ё сабзавотӣ); нӯшокиҳои ғайриалкоголӣ дар асоси алоэ вера.

Класс 29 - сливки (молочный продукт); молоко; йогурт; супы овощные; соки овощные для приготовления пищи; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; пюре яблочное; паста томатная.

Класс 30 - чай; мороженое; кетчуп (соус); напитки какао-молочные; соус томатный; чай со льдом; напитки чайные; тесто готовое.

Класс 31 - тыквы необработанные.

Класс 32 - пиво; пиво солодовое; напитки фруктовые безалкогольные; соки фруктовые; сиропы для напитков; лимонады; соки овощные (напитки); сиропы для лимонадов; щербет (напиток); сок томатный (напиток); напитки безалкогольные; коктейли безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; смузи (напитки на базе фруктовых или овощных смесей); напитки на основе алоэ вера безалкогольные.

Class 29 - cream (dairy products); milk; yoghurt; vegetable soup preparations; vegetable juices for cooking; milk beverages, milk

predominating; milk products; apple puree; tomato paste.

Class 30 - tea; ice cream; ketchup (sauce); cocoa beverages with milk; tomato sauce; iced tea; tea-based beverages; dough.

Class 31 - squashes, fresh.

Class 32 - beer; malt beer; non-alcoholic fruit juice beverages; fruit juices; syrups for beverages; lemonades; vegetable juices (beverages); syrups for lemonade; sherbets (beverages); tomato juice (beverage); non-alcoholic beverages; cocktails, non-alcoholic; fruit nectars, non-alcoholic; isotonic beverages; non-alcoholic honey-based beverages; smoothies; aloe vera drinks, non-alcoholic.

(111) 12508

(181) 26.02.2026

(210) 16013878

(220) 26.02.2016

(151) 26.05.2017

(730) Зуффа, ЛЛС (US)

2960 W. Sahara Avenue, Las Vegas NV 89102, ИМА

Зуффа, ЛЛС (US)

2960 W. Sahara Avenue, Las Vegas NV 89102, США

Zuffa, LLC (US)

2960 W. Sahara Avenue, Las Vegas NV 89102, USA

(540)

UFC GYM

(526) Ба ифодаи “GYM” ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад.

Словесному выражению "GYM" самостоятельная правовая охрана не предоставляется.

The verbal element "GYM" has not independent legal protection.

(511)(510)

Синфи 41 - клубҳои саломатӣ, маҳз пешниҳоди хизматрасонии фитнесс,

машқҳои инфиродӣ ва шароит барои машғулияти машқҳои ҷисмонӣ; пешниҳоди таълим дар соҳаи фитнесс, машқҳои инфиродӣ, машқҳои ҷисмонӣ ва муборизаҳои омехта; пешниҳоди барномаҳои таълимӣ ва машғулиятҳо дар соҳаи фитнесс, машқҳои инфиродӣ, машқҳои ҷисмонӣ ва муборизаҳои омехта; пешниҳоди иттилоот оид ба масъалаҳои фитнесс, машқҳои инфиродӣ, машқҳои ҷисмонӣ ва муборизаҳои омехта тавассути шабакаҳои глобалии компютерӣ; пешниҳоди таълим дар соҳаи ғизо, саломатӣ ва пешгирии саломатӣ.

Класс 41 - клубы здоровья, а именно предоставление услуг фитнеса, индивидуальных тренировок и условий для занятий физическими упражнениями; предоставление обучения в области фитнеса, индивидуальных тренировок, физических упражнений и смешанных единоборств; проведение учебных программ и занятий в области фитнеса, индивидуальных тренировок, физических упражнений и смешанных единоборств; предоставление информации по вопросам фитнеса, индивидуальных тренировок, физических упражнений и смешанных единоборств через глобальную компьютерную сеть; предоставление обучения в области питания, здоровья и профилактики здоровья.

Class 41 - health club services, namely, providing fitness, personal training and exercise facilities; providing instruction in the fields of fitness, personal training, exercise and mixed martial arts; providing instructional programs and classes in fields of fitness, personal training, exercise and mixed martial arts; providing information in the fields of

fitness, personal training, exercise and mixed martial arts via a global computer network; providing instruction in the fields of nutrition, health and wellness.

(111) 12509

(181) 26.02.2026

(210) 16013879

(220) 26.02.2016

(151) 26.05.2017

(730) Зуффа, ЛЛС (US)

2960 В. Сахара Авеню, Лас Вегас NV 89102, ИМА

Зуффа, ЛЛС (US)

2960 В. Сахара Авеню, Лас Вегас NV 89102, США

Zuffa, LLC (US)

2960 W. Sahara Avenue, Las Vegas NV 89102, USA

(540)

UFC GYM

(526) Ба ифодаи "GYM" ҳифзи мустақили ҳуқуқи дода намешавад.

Словесному выражению "GYM" самостоятельная правовая охрана не предоставляется.

The verbal element "GYM" has not independent legal protection.

(511)(510)

Синфи 41 - клубҳои саломатӣ, маҳз пешниҳоди хизматрасонии фитнесс, машқҳои инфиродӣ ва шароит барои машғулияти машқҳои ҷисмонӣ; пешниҳоди таълим дар соҳаи фитнесс, машқҳои инфиродӣ, машқҳои ҷисмонӣ ва муборизаҳои омехта; пешниҳоди барномаҳои таълимӣ ва машғулиятҳо дар соҳаи фитнесс, машқҳои инфиродӣ, машқҳои ҷисмонӣ ва муборизаҳои омехта; пешниҳоди иттилоот оид ба масъалаҳои фитнесс, машқҳои инфиродӣ, машқҳои ҷисмонӣ ва муборизаҳои омехта тавассути шабакаҳои глобалии компютерӣ;

пешниҳоди таълим дар соҳаи ғизо, саломатӣ ва пешгирии саломатӣ.

Класс 41 - клубы здоровья, а именно предоставление услуг фитнеса, индивидуальных тренировок и условий для занятий физическими упражнениями; предоставление обучения в области фитнеса, индивидуальных тренировок, физических упражнений и смешанных единоборств; проведение учебных программ и занятий в области фитнеса, индивидуальных тренировок, физических упражнений и смешанных единоборств; предоставление информации по вопросам фитнеса, индивидуальных тренировок, физических упражнений и смешанных единоборств через глобальную компьютерную сеть; предоставление обучения в области питания, здоровья и профилактики здоровья.

Class 41 - health club services, namely, providing fitness, personal training and exercise facilities; providing instruction in the fields of fitness, personal training, exercise and mixed martial arts; providing instructional programs and classes in fields of fitness, personal training, exercise and mixed martial arts; providing information in the fields of fitness, personal training, exercise and mixed martial arts via a global computer network; providing instruction in the fields of nutrition, health and wellness.

(111) 12510

(181) 16.03.2026

(210) 16013912

(220) 16.03.2016

(151) 29.05.2017

(730) Нетфликс, Инк., корпоратсионии штати Делавэр (US)

100 Винчестер Серкл, Лос-Гатос, штати Калифорния 95032, ИМА Нетфликс, Инк., корпорация штата Делавэр (US)

100 Винчестер Серкл, Лос-Гатос, штати Калифорния 95032, США Netflix, Inc., a corporation of Delaware (US)

100 Winchester Circle, Los Gatos, California 95032, USA

(540)

НЕТФЛИКС

(511)(510)

Синфи 38 – таҳвили чараёнии контенти аудиовизуалӣ ва мултимедӣ тавассути Интернет; таҳвил ва расонидани контенти аудиовизуалӣ ва мултимедӣ тавассути Интернет; хизматрасониҳои таҳвили видео аз рӯи дархост.

Синфи 41 – хизматрасониҳои фароғатӣ ва таълимӣ-тарбиявӣ, маҳз пешниҳоди филмҳои пурборнашаванда ва шоӯҳои телевизионӣ тавассути хизматрасониҳои намоишҳои видеой аз рӯи дархост, инчунин иттилоот, маълумот ва тавсияҳо дар хусуси филмҳо ва шоӯҳои телевизионӣ; пешниҳоди сомонаҳои дорандаи шоӯҳои телевизионии пурборнашаванда, филмҳо ва контентҳои мултимедии фароғатӣ, инчунин иттилоот, маълумот ва тавсияҳо дар хусуси шоӯҳои телевизионӣ, филмҳо ва контентҳои мултимедии фароғатӣ.

Класс 38 - потоковая передача аудиовизуального и мультимедийного контента через Интернет; передача и доставка аудиовизуального и мультимедийного контента через Интернет; услуги передачи видео по запросу.

Класс 41 - развлекательные и образовательно-воспитательные услуги, а именно предоставление

незагружаемых фильмов и телевизионных шоу посредством услуги передачи видео по запросу, а также информации, обзоров и рекомендаций в отношении фильмови телевизионных шоу; предоставление веб-сайтов, содержащих незагружаемые телевизионные шоу, фильмы и развлекательный мультимедийный контент, а также информацию, обзоры и рекомендации в отношении телевизионных шоу, фильмов и развлекательного мультимедийного контента.

Class 38 - streaming of audiovisual and multimedia content via the internet; transmission and delivery of audiovisual and multimedia content via the internet; video-on-demand transmission services.

Class 41 - entertainment and educational services, namely, providing non-downloadable movies and television shows via a video-on-demand service, as well as information, reviews, and recommendations regarding movies and television shows; providing a website featuring non-downloadable television shows, movies, and multimedia entertainment content, as well as information, reviews, and recommendations regarding television shows, movies, and multimedia entertainment content.

(111) 12511

(181) 23.12.2025

(210) 15013814

(220) 23.12.2015

(151) 29.05.2017

(730) Монстр Энерчи Компани, корпоратсионии штати Делавэр (US) 1 Монстр Уэй, Корона, штати Калифорния 92879, ИМА
Монстр Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр (US)

1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, США
Monster Energy Company, a Delaware corporation (US)

1 Monster Way, Corona, California 92879, USA

(540)

MONSTER ENERGY

(511)(510)

Синфи 32 - нушокиҳои беалкогол; оби чав.

Класс 32 - напитки безалкогольные; пиво.

Class 32 - non-alcoholic beverages, beers.

(111) 12512

(181) 23.12.2025

(210) 15013815

(220) 23.12.2015

(151) 29.05.2017

(730) Монстр Энерчи Компани, корпоратсионии штати Делавэр (US)

1 Монстр Уэй, Корона, штати Калифорния 92879, ИМА

Монстр Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр (US)

1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, США

Monster Energy Company, a Delaware corporation (US)

1 Monster Way, Corona, California 92879, USA

(540)



(511)(510)
Синфи 32 - нӯшокиҳои беалкогол;
оби чав.

Класс 32 - напитки безалкогольные;
пиво.

Class 32 - non-alcoholic beverages,
beers.

(111) 12513

(181) 24.02.2026

(210) 16013877

(220) 24.02.2016

(151) 29.05.2017

(730) Монстр Энерджи Компани, корпоратсионни штати Делавэр (US)

1 Монстр Уэй, Корона, штати Калифорния 92879, ИМА

Монстр Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр (US)

1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, США

Monster Energy Company, a Delaware corporation (US)

1 Monster Way, Corona, California 92879, USA

(540)

UNLEASH THE BEAST!

(511)(510)

Синфи 32 - нӯшокиҳои беалкогол;
оби чав.

Синфи 33 - нӯшокиҳои алкохолдор,
ғайр аз оби чав.

Класс 32 - напитки безалкогольные;
пиво.

Класс 33 - алкогольные напитки, за исключением пива.

Class 32 - non-alcoholic beverages,
beers.

Class 33 - alcoholic beverages, except
beers.

(111) 12514

(181) 29.02.2026

(210) 16013887

(220) 29.02.2016

(151) 31.05.2017

(730) Хино Чидоша Кабушики Кайша (савдоқунанда ҳамчунин бо номи Хино Моторс, Лтд.) (JP)

1-1, Хинодай 3 - Чоме, Хино - ши, Токио, Ҷопон

Хино Джидоша Кабушики Кайша (торгуящая также как Хино Моторс Лтд.)

1-1, Хинодай 3 - Чоме, Хино - ши, Токио, Япония

Hino Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Hino Motors, Ltd) (JP)

1-1, Hinodai 3 - Chome, Hino - Shi, Tokyo, Japan

(540)

Верх



(511)(510)

Синфи 01 – моеъҳои антифризӣ;
моеъи тормозӣ; маеъҳои гидроусилители чанбарак; моеъҳои хунуккунандаи дорои фосилаи зиёди ивазқунӣ.

Синфи 04 – равшанҳои моторӣ;
равшанҳои трансмиссионӣ; маводҳои молиданӣ барои автомобилҳо.

Класс 01 - жидкости антифризные;
жидкости тормозные; жидкости гидроусилителя руля; жидкости охлаждающие с увеличенным интервалом замены.

Класс 04 - моторные масла;
трансмиссионные масла; смазочные материалы для автомобилей.

Class 01 - anti-freezing liquid; brake fluid; power steering fluid; LLC (Long Life Coolant).

Class 04 - engine oils; gear oils; greases for automobiles.

- (111) 12515
 (181) 29.02.2026
 (210) 16013888
 (220) 29.02.2016
 (151) 31.05.2017
 (730) Хино Чидоша Кабушики Кайша (савдоқунанда ҳамчунин бо номи Хино Моторс, Лтд.) (JP)
 1-1, Хинодай 3 - Чоме, Хино - ши, Токио, Ҷопон
 Хино Джидоша Кабушики Кайша (торгуящая также как Хино Моторс, Лтд.)
 1-1, Хинодай 3 - Чоме, Хино - ши, Токио, Япония
 Hino Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Hino Motors, Ltd) (JP)
 1-1, Hinodai 3 - Chome, Hino- - Shi, Tokyo, Japan

(540)

HINO

(511)(510)

Синфи 01 – моеъҳои антифризӣ; моеъи тормозӣ; маеъҳои гидроусилители чанбарак; моеъҳои хунукқунандаи дорои фосилаи зиёди ивазқунӣ.

Синфи 04 – равшанҳои моторӣ; равшанҳои трансмиссионӣ; маводҳои молиданӣ барои автомобилҳо.

Класс 01 - жидкости антифризные; жидкости тормозные; жидкости гидроусилителя руля; жидкости охлаждающие с увеличенным интервалом замены.

Класс 04 - моторные масла; трансмиссионные масла; смазочные материалы для автомобилей.

Class 01 - anti-freezing liquid; brake fluid; power steering fluid; LLC (Long Life Coolant).

Class 04 - engine oils; gear oils; greases for automobiles.

- (111) 12517
 (181) 22.10.2025
 (210) 15013732
 (220) 22.10.2015
 (151) 01.06.2017
 (730) Леди Хелскэр ЛЛП (GB)
 Лас Суите, 5 Перси Стрит, Лондон, W1T 1DG, Британияи Кабир
 Леди Хелскэр ЛЛП (GB)
 Лас Суите, 5 Перси Стрит, Лондон, W1T 1DG, Великобритания
 Lady Healthcare LLP (GB)
 Las Suite, 5 Percy Street, London, W1T 1DG, United Kingdom

(540)

Neo Peques
Нео Пекес

(511)(510)

Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; таркибҳои беҳдошти бо мақсадҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ бо мақсадҳои тиббӣ ё байторӣ, хӯроқи кӯдакон; иловаҳои хӯроқи барои одам ва ҳайвонот; марҳамҳои часпак, маводҳои ҷароҳатбандӣ; маводҳои барои пурқунии дандонҳо ва тайёрқунии қолабҳои дандон; воситаҳои тамъизқунанда; таркибҳои барои нестқунии ҷонварони зараррасон; фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо.

Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо бо мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; алгитсидҳо; алдегидҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии дандонҳо; амалгамаҳои дандонпиизишкӣ; аминокислотаҳо бо мақсадҳои байторӣ; аминокислотаҳо бо мақсадҳои тиббӣ; аналгетикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; антисептикҳо; дорукуттиҳои пурқардашудаи сафарӣ; дорукуттиҳои пурқардашудаи ёрии

аввалин; атсетати алюминий бо мақсадҳои дорусозӣ; атсетатҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; марҳамҳо бо мақсадҳои тиббӣ; бандажҳои чароҳатбандӣ; биотсидҳо; дастпонаҳо бо мақсадҳои тиббӣ; дастпонаҳои зиддитарбод; бром бо мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз барои горчичникҳо; қоғази часпаки зидди пашша; қоғази реактивӣ бо мақсадҳои тиббӣ ё байторӣ; қоғази маҳсус таркардашудаи зидди куя; вазелин бо мақсадҳои тиббӣ; ваксинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; пахтаи антисептикӣ; пахтаи асептикӣ; пахтаи намкаш; пахта бо мақсадҳои тиббӣ; пахта бо мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ бо мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои тазодии радиологӣ бо мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои микроорганизмҳо; моддаҳои радиоактивӣ бо мақсадҳои тиббӣ; бисмут нитрати кислотадорӣ асосӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; оби лимӯғиёҳ бо мақсадҳои дорусозӣ; оби баҳрӣ барои ваннаҳои табобатӣ; обҳои маъданӣ бо мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм; нахҳои хӯроқӣ; муми қолибгарӣ бо мақсадҳои стоматологӣ; газҳо бо мақсадҳои тиббӣ; гваякол бо мақсадҳои дорусозӣ; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глитсерин бо мақсадҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо; глюкоза бо мақсадҳои тиббӣ; парпӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; гормонҳо бо мақсадҳои тиббӣ; хардал бо мақсадҳои дорусозӣ; горчичникҳо; лойҳои шифойӣ барои ваннаҳо; лойҳои шифойӣ; гуммигут бо мақсадҳои тиббӣ; гурюн-марҳам бо мақсадҳои тиббӣ; дезодорантҳо барои тароватбахшии ҳаво; дезодорантҳо, бо истисноӣ барои одам ва ҳайвонот пешбинишуда; дезодораторҳо барои либос ва маҳсулоти нассочӣ; диастаза бо мақсадҳои тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъдани

хӯроқӣ; иловаҳои хӯроқӣ; иловаҳои хӯроқии сафедадор; иловаҳои хӯроқӣ барои ҳайвонот; иловаҳои хӯроқӣ аз алгинат; иловаҳои хӯроқӣ аз глюкоза; иловаҳои хӯроқӣ аз казеин; иловаҳои хӯроқӣ аз летситин; иловаҳои хӯроқӣ аз равғани тухми зағир; иловаҳои хӯроқӣ аз прополис; иловаҳои хӯроқӣ аз протеин; иловаҳои хӯроқӣ аз протеин барои ҳайвонот; иловаҳои хӯроқӣ аз шири модарзанбӯр; иловаҳои хӯроқӣ аз гарди растаниҳо; иловаҳои хӯроқӣ аз сабзаи гандум; иловаҳои хӯроқӣ аз тухми зағир; иловаҳои хӯроқии ферментӣ; хамиртуруш бо мақсадҳои дорусозӣ; желатин бо мақсадҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; изотопҳо бо мақсадҳои тиббӣ; инсектитсидҳо; йод бо мақсадҳои дорусозӣ; йодидҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; йодидҳои металлҳои ишқорӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; йодоформ; каломел; санги шароби туруш бо мақсадҳои дорусозӣ; дурдаи шароб бо мақсадҳои дорусозӣ; камфора бо мақсадҳои тиббӣ; капсулаҳо барои доруҳо; капсулаҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; қаламҳои гемостатикӣ; қаламҳо барои табобати озах; қаламҳои каустикӣ; қаламҳо барои дарди сар; карбонил [доруи зиддипаразитӣ]; каустикҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; кашу бо мақсадҳои дорусозӣ; квасия бо мақсадҳои тиббӣ; квебраҳо бо мақсадҳои тиббӣ; оксиген бо мақсадҳои тиббӣ; кислотаи галлий бо мақсадҳои дорусозӣ; кислотаҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; ширешҳо барои протезҳои дандон; ҳучайраҳои риштагӣ бо мақсадҳои байторӣ; ҳучайраҳои риштагӣ бо мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллодий бо мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқаҳои зидди-обилавӣ барои пойҳо; ҳалқаҳои зиддитарбод; қонфетҳои доругӣ; решаи ангустур бо мақсадҳои тиббӣ; решаи дарахтон бо мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти кедр, ба

сифати репеллент истифодашаванда; решаи кондурага бо мақсадҳои тиббӣ; решаи кротон; решаи дарахти мангрой бо мақсадҳои дорусозӣ; решаи миробалан бо мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти хина бо мақсадҳои тиббӣ; решаҳои доругӣ; решаи чукрӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; корпия бо мақсадҳои тиббӣ; оҳар бо мақсадҳои парҳезӣ ё дорусозӣ; креозот бо мақсадҳои дорусозӣ; хун бо мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (култураҳои) микроорганализмҳо бо мақсадҳои тиббӣ ё байторӣ; кураре; локҳо барои дандонҳо; ширинбия бо мақсадҳои дорусозӣ; лактоза бо мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи дандони доругӣ; марҳамҳои часпак; марҳамҳои часпак; доруҳо барои қабзияти меъда; лентаҳои часпак бо мақсадҳои дорусозӣ; летситин бо мақсадҳои тиббӣ; обҳои мушкин бо мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин барои сағҳо; обҳои мушкин бо мақсадҳои дорусозӣ; лубрикантҳо бо мақсадҳои ниҳонӣ; люпулин бо мақсадҳои дорусозӣ; магнезия бо мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; марҳамҳои симоб; марҳамҳои аз яхкунӣ эҳтиёткунанда бо мақсадҳои дорусозӣ; дока барои ҷароҳатбандӣ; равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал бо мақсадҳои тиббӣ; равғани камфорагӣ бо мақсадҳои тиббӣ; равғани беданчир бо мақсадҳои тиббӣ; равғани самғ бо мақсадҳои дорусозӣ; равғани шибит бо мақсадҳои тиббӣ; сирешим барои дандонҳо; маводҳои абразивии стоматологӣ; маводҳо барои қолабҳои дандон; маводҳо барои пуркунии дандонҳо; маводҳои тиббии ҷароҳатбандӣ; маводҳои ҷарроҳии ҷароҳатбандӣ; дармонҳо; дармонҳо бо мақсадҳои байторӣ; дармонҳо барои муолиҷа бо олтингӯгирд; дармонҳо барои одам; дармонҳои стомато-

логӣ; ментол; доруҳои обакӣ; молескин бо мақсадҳои тиббӣ; шираи бодом бо мақсадҳои дорусозӣ; шири модарзанбӯр бо мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои ширӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; ушнаи ирландӣ бо мақсадҳои тиббӣ; орд бо мақсадҳои дорусозӣ; орд аз тухми зағир бо мақсадҳои дорусозӣ; орд аз моҳӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; пашшакушакҳои часпак; пудина бо мақсадҳои дорусозӣ; нӯшокиҳои парҳезӣ бо мақсадҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз шираи сумалак бо мақсадҳои тиббӣ; анвои нашъа; қиёмҳои доругӣ; қиёми йод; қиёми эвкалипт бо мақсадҳои дорусозӣ; қиёмҳо бо мақсадҳои тиббӣ; афюн; оподелдок; обпазҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; гарданбандҳои зидди паразитӣ барои ҷонварон; ҷӯбчаҳои ширинбия бо мақсадҳои дорусозӣ; ҷӯбчаҳои олтингӯгирд [воситаҳои тамъизкунанда]; пастилкаҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; пектинҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; пепсинҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; пептонҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; пероксиди гидроген бо мақсадҳои тиббӣ; пеститсидҳо; хӯроки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ; плазмаи хун; бандинаҳои чашм, бо мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; бандинаҳо барои компрессҳои гарм; бандинаҳо барои компрессҳо; бандинаҳои сарикитфии ҷарроҳӣ; уребчаҳои суринпечонии кӯдак [парпечҳои кӯдакон]; уребчаҳо барои ҳайвоноти хонагӣ; болинчаҳои обилагӣ; болинчаҳои ҳангоми макондан истифодашаванда; лабсурхкунакҳои тиббӣ; хока аз заррӯҳо; хокаи пиретрум; камарбандҳо барои қабатмонакҳои беҳдошти занона; дорувори зидди диуретикӣ; дорувори бактериалӣ бо мақсадҳои тиббӣ ва байторӣ; дорувори бактериологӣ бо мақсадҳои тиббӣ ё байторӣ; дорувори марҳамӣ бо мақсадҳои тиббӣ; дорувори сафедадор бо мақсадҳои

тиббӣ; таркибҳои биологӣ бо мақсадҳои байторӣ; таркибҳои биологӣ бо мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои байторӣ; таркибҳои бисмут бо мақсадҳои дорусозӣ; дорувори витаминӣ; дорувори ташхисӣ бо мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои табобати барои ваннаҳо; дорувор барои табобати бавосир; дорувор барои табобати обилаҳои устухонӣ; дорувор барои сабукунии дандонбарорӣ; дорувор барои коркардукунии сӯхтаҳо; дорувор барои тамъизкунӣ; дорувор барои муолиҷаи узвҳо (органотерапия); таркибҳои барои тозакунии ҳаво; таркибҳои барои шустани чашмон; дорувор барои васеъкунии бронхҳо; таркибҳои барои пасткунии фаъолнокии таносулӣ; таркибҳои барои безурриёткунӣ; таркибҳои барои тамъизи хок; таркибҳои барои несткунии обилаҳо; таркибҳои дорусозӣ барои несткунии сабӯсаки сар; таркибҳои барои несткунии чонварони зараровар; таркибҳои барои несткунии растаниҳои зараровар; таркибҳои барои несткунии занбӯруғҳои хонагӣ; таркибҳои барои несткунии кирмакҳои ҳашарот; таркибҳои барои несткунии магасҳо; таркибҳои барои несткунии мушҳо; таркибҳои барои несткунии моллюскҳои рӯизаминӣ; таркибҳои барои несткунии паразитҳо; таркибҳои дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст; таркибҳои барои тозакунии линзаҳои васлӣ; таркибҳои оҳақӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои доругӣ барои ваннаҳо; дорувор барои парвариши мӯйҳо; дорувори афюнӣ; таркибҳои зиддиспорагӣ; таркибҳои бо уди вера бо мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои бо микроэлементҳои барои одам ё ҳайвонот; таркибҳои сульфамидӣ [дармонҳо]; таркибҳои дорусозӣ; таркибҳои дорусозӣ аз сӯхтаҳои офтобӣ; таркибҳои ферментативӣ бо мақсадҳои байторӣ; таркибҳои ферментативӣ бо мақ-

садҳои тиббӣ; таркибҳои кимиёвӣ-дорусозӣ; таркибҳои кимиёвӣ бо мақсадҳои байторӣ; таркибҳои кимиёвӣ барои ташхиси ҳомиладорӣ; таркибҳои кимиёвӣ бо мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои кимиёвӣ барои коркарди растаниҳои хӯшадори бо қароқуя иллатёфта; таркибҳои кимиёвӣ барои коркарди ангури иллатёфта; таркибҳои кимиёвӣ барои коркард бар зидди милдью; таркибҳои кимиёвӣ барои коркард бар зидди ширинча; таркибҳои кимиёвӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук задан истифодашаванда; таркибҳои аз қуя пешгирикунанда; марҳамҳои чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; ноқилҳои кимиёвӣ барои электродҳои электрокардиографӣ; маҳсулоти сафедадори хӯроқӣ бо мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти парҳезии хӯроқӣ бо мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти ғайриасосии коркарди растаниҳои ғалладона бо мақсадҳои парҳезӣ ва тиббӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ барои беморони истнакунӣ; қабатмонакҳои беҳдошти занона; қабатмонакҳои ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; прополис бо мақсадҳои дорусозӣ; упои садафӣ бо мақсадҳои тиббӣ; радий бо мақсадҳои тиббӣ; маҳлули оби хлорал бо мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқунандаҳо барои равонидани марҳамҳои часпак; маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ); маҳлулҳои барои линзаҳои васлӣ; реактивҳои кимиёвӣ бо мақсадҳои тиббӣ ё байторӣ; резина бо мақсадҳои тиббӣ; резина бо мақсадҳои дандонпиизишкӣ; сақич бо мақсадҳои тиббӣ; репеллентҳо; репеллентҳои барои тамъизкунӣ бар зидди ҳашарот; репеллентҳои барои сағҳо; сачоқҳои бо дармонҳои таркардашуда; сассапарил бо мақсадҳои тиббӣ; шакар бо мақсадҳои тиббӣ; омехтаи чоии зидди зикқи нафас; шамъҳои барои тамиз; тухми

зағир бо мақсадҳои дорусозӣ; сигаретҳои тамоку надошта бо мақсадҳои тиббӣ; сиккативҳо [модаҳо барои тезондани хушкшавӣ] бо мақсадҳои тиббӣ; қиёмҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; скипидар бо мақсадҳои дорусозӣ; молидани ҳангоми дӯшидан истифодашаванда; молиданиҳо бо мақсадҳои байторӣ; молиданиҳо бо мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии хушк барои хӯроки кӯдакон; хобоварҳо; содаи нӯшокӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; намакҳо барои ваннаҳо бо мақсадҳои тиббӣ; намакҳо барои ваннаҳо аз обҳои маъданӣ; намакҳо бо мақсадҳои тиббӣ; намакҳои калий бо мақсадҳои тиббӣ; намакҳои натрий бо мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯиданӣ; намакҳои ба таркиби обҳои маъданӣ дохилшаванда; сумалак бо мақсадҳои дорусозӣ; нутфа барои бордоркунии сунъӣ; спирти тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил бо мақсадҳои стоматологӣ; қаромӯғ бо мақсадҳои дорусозӣ; спрейҳои хунуккунанда бо мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои ёрирасон бо мақсадҳои тиббӣ; доруҳои банданда; доруҳои гиччағалтон; воситаҳои тамъизкунанда бо мақсадҳои беҳдошти; воситаҳои тамъизкунанда барои ҳочатхонаҳои кимиёвӣ; доруҳо барои тамизи маҳбал (вагиналӣ) бо мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои фурунишонии иштиҳо, бо мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои тиббии харобшавӣ; воситаҳои несткунии паразитҳо; воситаҳои тиббӣ барои нигоҳубини даҳон; доруҳои рафъи таб; воситаҳои хунтозакунӣ; воситаҳои шустушӯӣ барои ҳайвонот; воситаҳои шустушӯӣ бо мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои шустушӯӣ барои чорво; воситаҳои шустушӯӣ барои сағҳо; доруҳои римкаш; доруҳои дарди сар; дорувори тозакунанда [исҳолавар]; дорувори зидди араққунӣ; дорувори зидди

араққунии пойҳо; дорувори кимиёвӣ пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; воситаҳои зидди паразитарӣ; дорувори седативӣ; транквилизаторҳо; дорувори исҳол; воситаҳои рӯҳафзо (дорувор); дорувори мустаҳкамкунии асаб; воситаҳои дорусозӣ барои мусоидати ҳазми хӯрок; муҳитҳои физинок барои зироатҳои (култураҳои) бактерияҳо; стероидҳо; стрихнин; суппозиторияҳо; шамъҳои тиббӣ; хунобаҳо; ҳабҳо барои офтосӯзӣ; ҳабҳо барои фурунишонии иштиҳо; ҳабҳо барои харобшавӣ; ҳабҳои хамиртуруш, бо истисноии бо мақсадҳои табобатӣ истифодашаванда; ҳабҳо-антиоксидантҳо; тампонҳои беҳдошти барои занон; тампонҳо барои сиҳатшавии захмҳо; тимол бо мақсадҳои дорусозӣ; бофтаҳои зироатҳои биологӣ бо мақсадҳои байторӣ; бофтаҳои зироатҳои биологӣ бо мақсадҳои тиббӣ; матоъҳои чарроҳӣ; гиёҳҳои кашиданӣ бо мақсадҳои табобатӣ; гиёҳҳои шифобахш; трансплантҳои чарроҳӣ [бофтаҳои зинда]; трусихҳои беҳдошти барои азобдидаҳои истнакунӣ; трусихҳои беҳдошти занона; трусихо-уребчаҳо; ангишти чӯб бо мақсадҳои дорусозӣ; шибити дорухонагӣ (розиёна) бо мақсадҳои тиббӣ; фахфур барои протезҳои дандон; фенолҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳо бо мақсадҳои байторӣ; ферментҳо бо мақсадҳои тиббӣ; ферментҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид бо мақсадҳои дорусозӣ; фосфатҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; фунгитсидҳо; хинин бо мақсадҳои тиббӣ; хинолин бо мақсадҳои тиббӣ; нони парҳезӣ бо мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; ранги олтингӯгирд бо мақсадҳои дорусозӣ; семент барои сумҳои ҳайвонот; сементи устухонӣ барои чарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиёҳӣ бо мақсадҳои тиббӣ;

эвкалипт бо мақсадҳои дорусозӣ; чавҳарҳои тамоку [инсектитсидҳо]; чавҳарҳои розак бо мақсадҳои дорусозӣ; қиёмҳо [таркибҳои дорусозӣ]; эфирҳои оддӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои мураккаб бо мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои мураккаби селлюлозӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои селлюлозии оддӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; ююба; ҳабҳо аз сулфа; маргимуш; захрҳо; захрҳои бактериали; ялапа.

Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух;

бумага реактивная для медицинских или ветеринарных целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьон-бальзам для медицинских целей; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина;

добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для медицинских целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; каломель; камень виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши от головной боли; карбонил [противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квасция для медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клетки ствольные для ветеринарных целей; клетки ствольные для медицинских целей; кокаин; коллодий для фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустиру для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового

дерева, используемая в качестве репеллента; кора кондуроговая для медицинских целей; кора кротонная; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; лубриканты для интимных целей; люпулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы

хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для животных; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подгузники для домашних животных; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кор-

млениии грудью; помады медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для окулирования медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для промывания глаз; препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препа-

раты для чистки контактных линз; препараты известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; препараты медицинские для роста волос; препараты опиумные; препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические для страдающих недержанием; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей;

пудра жемчужная для медицинских целей; радий для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные; растворы для контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; репелленты; репелленты для окулирования против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи для окулирования; семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи охлаждающие для медицинских

целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства нарывные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; средства седативные; транквилизаторы; средства слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; свечи медицинские; сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения; таблетки дрожжевые, за исключением используемых для лечебных целей; таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; ткани хирургические; травы курительные для лечебных

целей; травы лекарственные; трансплантаты хирургические [живые ткани]; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный (фенхель) для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; ююба; таблетки от кашля; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа.

Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for

stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

Abrasives (dental -); absorbent cotton; absorbent wadding; acaricides; acetates for pharmaceutical purposes; acids for pharmaceutical purposes; aconitine; adhesive bands for medical purposes; adhesive plaster; adhesive tapes for medical purposes; adhesives (fly catching -); adhesives for dentures; adjuvants for medical purposes; air deodorising preparations; air purifying preparations; albumin dietary supplements; albuminous foodstuffs for medical purposes; albuminous preparations for medical purposes; alcohol for pharmaceutical purposes; aldehydes for pharmaceutical purposes; algicides; alginate dietary supplements; alginates for pharmaceutical purposes; alkaline iodides for pharmaceutical purposes; alkaloids for medical purposes; alloys of precious metals for dental purposes; almonds (milk of -) for pharmaceutical purposes; aloe vera preparations for pharmaceutical purposes; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; amalgams (dental -); amino acids for medical purposes; amino acids for veterinary purposes; anaesthetics; analgesics; angostura bark for medical purposes; animal washes; anthelmintics; antibiotics; anticryptogamic preparations; antioxidant pills; antiparasitic collars for animals; antiparasitic preparations; anti-rheumatism bracelets; anti-rheumatism rings; antiseptic cotton; antiseptics; anti-uric preparations; appetite suppressant pills; appetite suppressants for medical purposes; aseptic cotton; asthmatic tea; babies' napkin-pants [diaper-pants]; bacterial poisons; bacterial preparations for medical and veterinary use; bacteriological cultures (bouillons for -

); bacteriological cultures (media for -); bacteriological preparations for medical and veterinary use; balms for medical purposes; balsamic preparations for medical purposes; bandages for dressings; bandages (hygienic -); bandages (menstruation -); bands (adhesive -), for medical purposes; barks for pharmaceutical purposes; bath preparations, medicated; bath salts for medical purposes; bath (therapeutic preparations for the -); baths (oxygen -); baths (salts for mineral water -); belts for sanitary napkins [towels]; bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes; biocides; biological preparations for medical purposes; biological preparations for veterinary purposes; biological tissue cultures for medical purposes; biological tissue cultures for veterinary purposes; bismuth preparations for pharmaceutical purposes; bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes; blood plasma; bone cement for surgical and orthopaedic purposes; bouillons for bacteriological cultures; bracelets for medical purposes; bread (diabetic -) adapted for medical use; breast-nursing pads; bromine for pharmaceutical purposes; bronchodilating preparations; bunion pads; burns (preparations for the treatment of -); by-products of the processing of cereals for dietetic or medical purposes; cachets for pharmaceutical purposes; cachou for pharmaceutical purposes; callouses (preparations for -); calomel; camphor for medical purposes; camphor oil for medical purposes; candy for medical purposes; candy, medicated; cantharides (powder of -); capsules for medicines; capsules for pharmaceutical purposes; carbolineum [parasiticide]; casein dietary supplements; castor oil for medical

purposes; cattle washes; caustic pencils; caustics for pharmaceutical purposes; cedar wood for use as an insect repellent; cellulose esters for pharmaceutical purposes; cellulose ethers for pharmaceutical purposes; cement for animal hooves; charcoal for pharmaceutical purposes; chemical conductors for electrocardiograph electrodes; chemical preparations for medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical purposes; chemical preparations for veterinary purposes; chemical reagents for medical or veterinary purposes; chemico-pharmaceutical preparations; chewing gum for medical purposes; chilblain preparations; chinoline for medical purposes; chloroform; cigarettes (tobacco-free -) for medical purposes; cinchona for medical purposes; cleaning preparations (contact lens -); clothing (deodorants for -) and textiles; cocaine; cod liver oil; collars for animals (antiparasitic -); collodion for pharmaceutical purposes; collyrium; compresses; conductors (chemical -) for electrocardiograph electrodes; condurango bark for medical purposes; confectionery, medicated; constipation (medicines for alleviating -); contact lens cleaning preparations; contact lenses (solutions for use with -); contraceptives (chemical -); cooling sprays for medical purposes; corn remedies; corn rings for the feet; cotton for medical purposes; court plaster; cream of tartar for pharmaceutical purposes; creosote for pharmaceutical purposes; croton bark; cultures of microorganisms for medical and veterinary use; curare; dandruff (pharmaceutical preparations for treating -); decoctions for pharmaceutical purposes; dental abrasives; dental amalgams; dental cements; dental impression materials; dental lacquer; dental mastics;

dentures (adhesives for -); deodorants for clothing and textiles; deodorants, other than for human beings or for animals; depuratives; detergents for medical purposes; diabetic bread adapted for medical use; diagnosis of pregnancy (chemical preparations for the -); diagnostic preparations for medical purposes; diaper-pants (babies' -); diapers [babies' napkins]; diastase for medical purposes; dietary supplements for animals; dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; digestives for pharmaceutical purposes; digitalin; dill oil for medical purposes; disinfectants for chemical toilets; disinfectants for hygiene purposes; dog lotions; dog washes; dogs (repellents for -); douching preparations for medical purposes; dressings, medical; dressings (surgical -); drinks (medicinal -); drugs for medical purposes; dry rot fungus (preparations for destroying -); electrocardiograph electrodes (chemical conductors for -); electrodes (chemical conductors for electrocardiograph -); elixirs [pharmaceutical preparations]; enzyme dietary supplements; enzyme preparations for medical purposes; enzyme preparations for veterinary purposes; enzymes for medical purposes; enzymes for veterinary purposes; ergot for pharmaceutical purposes; esters for pharmaceutical purposes; ethers for pharmaceutical purposes; eucalyptol for pharmaceutical purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes; evacuants; eyepatches for medical purposes; eye-washes; febrifuges; fennel for medical purposes; ferments for pharmaceutical purposes; ferments (milk -) for pharmaceutical purposes; fiber (dietary -); fibre (dietary -); first-aid boxes, filled; fish meal for

pharmaceutical purposes; flaxseed dietary supplements; flaxseed for pharmaceutical purposes; flaxseed meal for pharmaceutical purposes; flaxseed oil dietary supplements; flour for pharmaceutical purposes; flowers of sulphur for pharmaceutical purposes; fly catching adhesives; fly catching paper; fly destroying preparations; fly glue; food for babies; foot perspiration (remedies for -); formic aldehyde for pharmaceutical purposes; frostbite salve for pharmaceutical purposes; fumigating pastilles; fumigating sticks; fumigation preparations for medical purposes; fungicides; gallic acid for pharmaceutical purposes; gamboge for medical purposes; gases for medical purposes; gauze for dressings; gelatine for medical purposes; gentian for pharmaceutical purposes; germicides; glucose dietary supplements; glucose for medical purposes; glue (fly -); glycerine for medical purposes; glycerophosphates; gold (dental amalgams of -); goulard water; greases for medical purposes; greases for veterinary purposes; guaiacol for pharmaceutical purposes; gum for medical purposes; gurjun [gurjon, gurjan] balsam for medical purposes; haematogen; haemoglobin; haemostatic pencils; hair growth preparations (medicinal -); headache (articles for -); headache pencils; hematogen; hemoglobin; hemorrhoid preparations; hemostatic pencils; herbal teas for medicinal purposes; herbicides; herbs (medicinal -); herbs (smoking -) for medical purposes; hooves (cement for animal -); hops (extracts of -) for pharmaceutical purposes; hormones for medical purposes; hydrastine; hydrastinine; hydrated chloral for pharmaceutical purposes; hydrogen peroxide for medical purposes; hygienic bandages; implants (surgical -) [living tissues];

incense (insect repellent -); incontinents (napkins for -); incontinents (pants, absorbent, for -); infusions (medicinal -); insect repellent incense; insect repellents; insecticides; insemination (semen for artificial -); iodides for pharmaceutical purposes; iodine for pharmaceutical purposes; iodoform; irish moss for medical purposes; isotopes for medical purposes; jalap; jelly (petroleum -) for medical purposes; jujube, medicated; knickers (menstruation -); knickers (sanitary -); lacquer (dental -); lacteal flour for babies; lactose for pharmaceutical purposes; larvae exterminating preparations; laxatives; lead water; lecithin dietary supplements; lecithin for medical purposes; leeches for medical purposes; lime (preparations of -) for pharmaceutical purposes; liniments; linseed dietary supplements; linseed for pharmaceutical purposes; linseed meal for pharmaceutical purposes; linseed oil dietary supplements; lint for medical purposes; liquorice for pharmaceutical purposes; lotions for pharmaceutical purposes; lotions for veterinary purposes; lotions (tissues impregnated with pharmaceutical -); lozenges for pharmaceutical purposes; lupulin for pharmaceutical purposes; magnesia for pharmaceutical purposes; malt for pharmaceutical purposes; malted milk beverages for medical purposes; mangrove bark for pharmaceutical purposes; mastics (dental -); meal for pharmaceutical purposes; media for bacteriological cultures; medicinal alcohol; medicinal drinks; medicinal hair growth preparations; medicinal herbs; medicinal infusions; medicinal oils; medicinal roots; medicinal tea; medicine cases, portable, filled; medicines for dental purposes; medicines for human purposes; medicines for veterinary purposes;

mediums (bacteriological culture -); melissa water for pharmaceutical purposes; menstruation bandages; menstruation knickers; menstruation tampons; menthol; mercurial ointments; mice (preparations for destroying -); microorganisms (cultures of -) for medical and veterinary use; microorganisms (nutritive substances for -); microorganisms (preparations of -) for medical and veterinary use; mildew (chemical preparations to treat -); milk ferments for pharmaceutical purposes; milk of almonds for pharmaceutical purposes; milk sugar for pharmaceutical purposes; milking grease; mineral food supplements; mineral water salts; mineral waters for medical purposes; mint for pharmaceutical purposes; molding wax for dentists; moleskin for medical purposes; moss (irish -) for medical purposes; mothproofing paper; mothproofing preparations; moulding wax for dentists; mouthwashes for medical purposes; mud for baths; mud (medicinal -); mustard for pharmaceutical purposes; mustard oil for medical purposes; mustard plasters; mustard poultices; myrobalan bark for pharmaceutical purposes; napkin-pants (babies' -); napkins (babies' -) [diapers]; napkins for incontinents; narcotics; nervines; noxious animals (preparations for destroying -); noxious plants (preparations for destroying -); nutritional supplements; nutritive substances for microorganisms; oil (cod liver -); oil of turpentine for pharmaceutical purposes; oils (medicinal -); ointments for pharmaceutical purposes; opiates; opium; opodeldoc; opotherapy preparations; organotherapy preparations; oxygen baths; oxygen for medical purposes; pads (breast-nursing -); pads (bunion -); panties (sanitary -); pants, absorbent, for

incontinents; pants (sanitary -); panty liners [sanitary]; paper for mustard plasters; paper for mustard poultices; paper (mothproof -); parasiticides; pastilles for pharmaceutical purposes; pastilles (fumigating -); pearl powder for medical purposes; pectin for pharmaceutical purposes; pepsins for pharmaceutical purposes; peptones for pharmaceutical purposes; personal sexual lubricants; pesticides; petroleum jelly for medical purposes; pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for treating dandruff; phenol for pharmaceutical purposes; phosphates for pharmaceutical purposes; phylloxera (chemical preparations for treating -); plants (preparations for destroying noxious -); plasma (blood -); plasters for medical purposes; plasters (mustard -); poisons; pollen dietary supplements; pomades for medical purposes; porcelain for dental prostheses; potassium salts for medical purposes; poultices; poultices (mustard -); powder of cantharides; pregnancy (chemical preparations for the diagnosis of -); propolis dietary supplements; propolis for pharmaceutical purposes; protein dietary supplements; protein supplements for animals; purgatives; pyrethrum powder; quassia for medical purposes; quebracho for medical purposes; quinine for medical purposes; quinquina for medical purposes; radioactive substances for medical purposes; radiological contrast substances for medical purposes; radium for medical purposes; rat poison; reagents (chemical -) for medical or veterinary purposes; reducing sexual activity (preparations for -); remedies for foot perspiration; remedies for perspiration; repellents for dogs; repellents (insect -); rhubarb roots for pharmaceutical purposes; rings (anti-rheumatism -); roots

(medicinal -); royal jelly dietary supplements; royal jelly for pharmaceutical purposes; rubber for dental purposes; salts for medical purposes; salts for mineral water baths; salts (mineral water -); sanitary knickers; sanitary napkins; sanitary pads; sanitary panties; sanitary tampons; sanitary towels; sarsaparilla for medical purposes; scapulars for surgical purposes; sea water for medicinal bathing; sedatives; sediment (medicinal -) [mud]; semen for artificial insemination; serotherapeutic medicines; serums; siccatives [drying agents] for medical purposes; skin care (pharmaceutical preparations for -); slimming pills; slimming purposes (medical preparations for -); slug exterminating preparations; smelling salts; smoking herbs for medical purposes; sodium salts for medical purposes; soil-sterilising preparations; solutions for contact lenses; solvents for removing adhesive plasters; soporifics; sponges (vulnerary -); starch for dietetic or pharmaceutical purposes; stem cells for medical purposes; stem cells for veterinary purposes; sterilising preparations; sterilising (soil-) preparations; steroids; stick liquorice for pharmaceutical purposes; sticking plasters; sticks (fumigating -); sticks (sulphur -) [disinfectants]; strychnine; styptic preparations; sugar for medical purposes; sulphonamides [medicines]; sulphur sticks [disinfectants]; sunburn ointments; sunburn preparations for pharmaceutical purposes; suppositories; surgical cloth [tissues]; surgical dressings; surgical implants [living tissues]; surgical tissues; syrups for pharmaceutical purposes; taffeta plasters (gummed -); tanning pills; tapes (adhesive -), for medical purposes; tartar for pharmaceutical purposes; teeth filling material; teething (preparations to facilitate -);

textiles (deodorants for clothing and -); thermal water; thymol for pharmaceutical purposes; tincture of iodine; tinctures for medical purposes; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; tissues (surgical -); tobacco extracts [insecticides]; tobacco-free cigarettes for medical purposes; tonics [medicines]; towels (sanitary -); trace elements (preparations of -) for human and animal use; tranquillizers; turpentine for pharmaceutical purposes; vaccines; vaginal washes; vermifuges; vermin destroying preparations; vesicants; veterinary preparations; vine disease treating chemicals; vitamin preparations; vulnerary sponges; wadding for medical purposes; wart pencils; water (sea-) for medicinal bathing; waters (mineral -) for medical purposes; weedkillers; wheat blight [smut] (chemical preparations to treat -); wheat germ dietary supplements; wheat smut (chemical preparations to treat -); yeast dietary supplements; yeast for pharmaceutical purposes.

(111) 12518

(181) 03.05.2026

(210) 16013955

(220) 03.05.2016

(151) 01.06.2017

(730) Ферреро С.п.А. (ИТ)

Пяссале Петро Ферреро 1, 12051
Алба, Кунео, Италия
Ферреро С.п.А. (ИТ)

Пьяццале Пьетро Ферреро 1, 12051
Альба, Кунео, Италия
Ferrero S.p.A. (ИТ)

Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba,
Cuneo, Italy

(540)

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, кабуд, зард, сурх, сабз, сиёҳ, тиллоранг, бунафшранг ҳифз карда мешавад.

Товарный знак охраняется в белом, синем, желтом, красном, зеленом, черном, золотистом, фиолетовом цветах.

The trademark is protected in white, dark blue, yellow, red, green, black, golden, violet colours.

(511)(510)

Синфи 30 – хаамири ширмоли ширин барои маҳсулоти қаннодӣ, шириниҳо, шоколад ва маҳсулоти шоколадӣ.

Класс 30 - сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, шоколад и шоколадные продукты.

Class 30 - pastry and confectionery, chocolate and chocolate products.

(111) 12519

(181) 29.03.2026

(210) 16013926

(220) 29.03.2016

(151) 08.06.2017

(730) ДАЙКИН ИНДАСТРИС, ЛТД. (JP)

Умеда Сентер Блдг. 4-12 Наказаканиши 2-чоме Кита-ку, Осака-ши 530-8323 ОСАКА-ФУ, ЦОПОН

ДАЙКИН ИНДАСТРИС, ЛТД. (JP)

Умеда Сентер Блдг. 4-12 Наказаканиши 2-чоме Кита-ку, Осака-ши 530-8323 ОСАКА-ФУ, ЯПОНИЯ

DAIKIN INDUSTRIES, LTD. (JP)

Umeda Center Bldg. 4-12 Nakazakinishi 2-chome Kita-ku, Osaka-shi 530-8323 OSAKA-FU, JAPAN

(540)

Miyora Seasona

(511)(510)

Синфи 11 – дастгоҳҳо барои равшанкунӣ, гармкунӣ, буғҳосил-

кунӣ, бо гармӣ коркардкунӣ маҳсулоти хуроқӣ, барои хунуккунӣ, яхкунонӣ, хушккунӣ, ҳавотозакунӣ, обтақсимкунӣ ва санитарӣ-техникӣ; кондитсионерҳо ва таҷҳизотҳо барои кондитсиониронии ҳаво, инчунин қисмҳо ва лавозимот барои онҳо; асбобҳо ва дастгоҳҳо барои тозакунии ҳаво, инчунин қисмҳо ва лавозимот барои онҳо; хушккунандаҳои ҳаво; асбобҳо барои муаттаркунони ҳаво; полоҳо барои кондитсиониронии ҳаво; шамолдиҳақҳо (қисмҳои дастгоҳҳои кондитсиониронии ҳаво); дастгоҳҳо барои полоиши ҳаво; сархонаҳои ҳавоии ғайриавтоматӣ барои дастгоҳҳои гармкунандаи буғӣ; зарфҳои яхдон; шамолдиҳақҳои муҳаррикдор барои кондитсиониронии ҳаво; ҳамаи молҳои дар боло намбаршуда барои мақсадҳои маишӣ ва саноатӣ.

Класс 11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, заморозки, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические; кондиционеры и установки для кондиционирования воздуха, а также части и принадлежности для них; приборы и установки для очистки воздуха, а также части и принадлежности для них; осушители воздуха; аппараты для дезодорирования воздуха; фильтры для кондиционирования воздуха; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; установки для фильтрования воздуха; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; емкости холодильные; моторизированные вентиляторы для кондиционирования воздуха; все вышеупомянутые товары для бытовых или промышленных целей.

Class 11 - apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, freezing, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; air-conditioning apparatus and installations and parts and fittings therefor; air-purifying apparatus and installations and parts and fittings therefor; dehumidifiers; air deodorizing apparatus; filters for air-conditioning; fans [parts of air conditioning installations]; filtering installations; air valves for steam heating installations; refrigerating containers; motorized fans for air conditioning; all of the aforementioned goods for household or industrial purposes.

- (111) 12520
 (181) 21.01.2026
 (210) 16013843
 (220) 21.01.2016
 (151) 12.06.2017
 (730) Хонум Тунчанок карунанонтakitча (ТН)
 254/1 Моо. 10, Клонгмадюа, Красумбиан, Самутсахон Тайланд 74110
 Госпожа Тунчанок карунанонтakitджа (ТН)
 254/1 Моо. 10, Клонгмадюа, Красумбиан, Самутсахон Тайланд 74110
 Ms. Thunchanok karunanontakitja (ТН)
 254/1 Моо. 10, Klongmaduea, Krathumbean, Samutsakhon Thailand 74110

(540)

Knight Horse



ม้าอัศวิน

(511)(510)


Синфи 25 -пояфзол.

Класс 25 - обувь.

Class 25 - shoes.

- (111) 12521
 (181) 11.03.2026
 (210) 16013907
 (220) 11.03.2016
 (151) 12.06.2017
 (730) Филип Моррис Брэндс Сарл (СН)
 Квей Цеэнренюд 3, 2000 Нёшател, Швейцария
 Филип Моррис Брэндс Сарл (СН)
 Квей Джеэнренюд 3, 2000 Нёшатель, Швейцария
 Philip Morris Brands Sàrl (СН)
 Quai Jeanrennaud 3, 2000 Neuhâtel, Switzerland

(540)



(511)(510)

Синфи 34 – тамокуи коркарднашуда ва коркардшуда; маснуоти тамоку; сигорҳо, сигаретаҳо, сигариллаҳо, тамоку барои папиросҳои дастӣ, тамоку барои чилимҳо, тамокуи хоиданӣ, тамокуи бӯиданӣ, кретек; снюс; ивазқунандаҳои тамоку (бо мақсадҳои ғайритиббӣ); сигаретҳои электронӣ; маснуоти тамоку бо мақсади гармкунӣ; таҷҳизоти электронӣ ва қисмҳои онҳо бо мақсади тафсонидани сигаретҳо ва тамоку барои барориши аэрозоли дорои никотин барои нафаскашӣ (ингалятсия); маҳлулҳои никотини обакӣ барои дар сигаретаҳои электронӣ истифодабарӣ; лавозимоти тамокукашӣ, қоғазӣ сигарета, найчаҳои сигарета, полоҳои сигарета, тамокухалтаҳо, папиросдонҳо, хокистардонҳо, чилимҳо, таҷҳизоти

кисағӣ барои печондани сигаретҳо, оташафрӯзақҳо, гӯгирдҳо.

Класс 34 - табак необработанный и обработанный ; табачные изделия; сигары, сигареты, сигариллы, табак для самокруток, табак для курительных трубок, жевательный табак, нюхательный табак, кретек; снюс; заменители табака (не для медицинских целей); электронные сигареты; табачные изделия с целью нагрева; электронные устройства и их части с целью нагрева сигарет и табака для выпуска аэрозоля, содержащего никотин для вдыхания (ингаляции); растворы жидкого никотина для использования в электронных сигаретах; курительные принадлежности, сигаретная бумага, сигаретные трубки, сигаретные фильтры, кисеты для табака, портсигары, пепельницы, курительные трубки, карманные устройства для скручивания сигарет, зажигалки, спички.

Class 34 - tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of being heated; electronic devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; smokers' articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.

(111) 12522

(181) 10.05.2026

(210) 16013960

(220) 10.05.2016

(151) 12.06.2017

(730) Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи "Техно НИКОЛ" (RU)
 Русия, 119049, ш. Москва, Крымский вал, х.8
 Закрытое акционерное общество "Техно НИКОЛЬ" (RU)
 Россия, 119049, г. Москва, Крымский вал, д.8

(540)



(591) Тамғаи моли бо ранғҳои сурх, сафед ҳифз карда мешавад. Товарный знак охраняется в красном, белом цветах.

(511)(510)

Синфи 01 - маҳсулоти кимиёӣ барои истифода дар саноат, илм, суратгирӣ, кишоварзӣ, боғпарварӣ ва чангалпарварӣ пешбинишуда; қатронҳои сунъии коркарднашуда; маводҳои пластикии коркарднашуда; нуриҳо барои замин; таркибҳо барои оташнишонӣ; моддаҳо барои обутобдиҳӣ ва кафшери металлҳо; моддаҳо барои консервонии маҳсулоти хӯроқӣ; моддаҳои даббоғӣ; моддаҳои часпак барои мақсадҳои саноатӣ.

Синфи 02 - ранғҳо, алифҳо, локҳо; воситаҳои муҳофизатии металлҳоро аз зангзанӣ ва чӯбҳоро аз вайроншавӣ нигоҳдоранда; моддаҳои рангкунанда; тезобҳо; қатронҳои табиӣ коркарднашуда; металлҳои хока ва варақӣ барои ороиши бадеӣ ва чопи бадеӣ истифодашаванда.

Синфи 06 - металлҳои оддӣ ва хӯлаҳои онҳо; материалҳои металии сохтмонӣ; конструксияҳо ва

иншоотҳои металли сайёр; материалҳои металлӣ барои роҳҳои оҳан; арғамчинҳо ва симҳои металлӣ (ғайрибарқӣ); сохтаҳои оҳангарӣ ва челонгарӣ; қубурҳои металлӣ; сейфҳо; сохтаҳо аз металлҳои оддии ба синфҳои дигар дахлнадошта; маъданҳо.

Синфи 16 - қоғаз, картон ва маснуот аз онҳо, ки ба синфҳои дигар дахл надоранд; маҳсулоти чопӣ; материалҳо барои муқовабандӣ; суратҳои фотография; молҳои қоғазии хатнависӣ; моддаҳои часпак барои мақсадҳои дафтардорӣ ва маишӣ; лавозимот барои рассомон; муқалламҳо; мошинҳои чопкунӣ ва афзори дафтардорӣ (ба ғайр аз мебелҳо); маводҳои таълимӣ ва воситаҳои айёни (ба ғайр аз асбобҳо); материалҳои пластикӣ барои борбандӣ (ба синфҳои дигар дахлнадошта); ҳарфҳо; клишеи матбаавӣ.

Синфи 17 - каучук, резина, гуттаперча, сангпахта, абрак ва маснуот аз ин материалҳо, ки ба синфҳои дигар дахл надоранд; сохтаҳо аз пластмассаҳои нимкоркардшуда; материалҳо барои роғбандӣ, зичкунӣ ва изолятсия; қубурҳои ғайриметаллии қатшаванда.

Синфи 19 - маҳсулоти сохтмони ғайриметаллӣ; қубурҳои саҳти ғайриметаллӣ барои мақсадҳои сохтмонӣ; асфалт, қатронҳо ва қир; конструксияҳо ва иншоотҳои ғайриметаллии сайёр; ёдгориҳои ғайриметаллӣ.

Синфи 22 - танобҳо, арғамчинҳо, чилбурҳо, тӯрҳо, хаймаҳо, айвонҳо, брезент, бодбонҳо, халтаҳои ба дигар синфҳо дахлнадошта; материалҳои оканда (бо истисноӣ аз маводҳои резинӣ ва пластикӣ); - ашёи хоми наҳии нассочӣ.

Синфи 27 - қолинҳо, бурёҳо, матҳо, линолеум ва дигар густурданиҳо

барои фаршҳо; зардевориҳо ва материалҳои ғайрикашбоб (ғайри-нассочӣ)

Синфи 35 - реклама; менечмент дар соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъмури дар соҳаи соҳибкорӣ; хизмати идоравӣ.

Синфи 37 - сохтмон; таъмир; чобачогузори тачҳизот.

Синфи 39 - ҳамлу нақл; борбандӣ ва нигоҳдори молҳо; ташкили саёҳатҳо.

Синфи 42 - хизматрасониҳои илмӣ ва технологӣ ва таҳқиқотҳои илмӣ, коркардҳои марбут ба онҳо; хизматрасониҳо оид ба таҳлили саноат ва пажӯҳишҳои илмӣ; коркард ва такмили таъминоти техникӣ ва барномавии компютерҳо.

Класс 01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей.

Класс 02 - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.

Класс 06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические матери-

алы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока [неэлектрические]; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды.

Класс 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские.

Класс 17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы.

Класс 19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники.

Класс 22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса и мешки, не относящиеся к другим классам; набивочные материалы (за исключением из резиновых и пластических материалов); текстильное волокнистое сырье.

Класс 27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы (нетекстильные).

Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

Класс 37 - строительство; ремонт; установка оборудования.

Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.

Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные, исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров.

(111) 12523

(181) 11.05.2026

(210) 16013963

(220) 11.05.2016

(151) 12.06.2017

(730) НБА Пропертиз, Инк. (USA)

Олимпик Тауэр, 645 Фифс Авеню, Нью-Йорк, штати Нью-Йорк 10022, ИМА

НБА Пропертиз, Инк. (USA)

Олимпик Тауэр, 645 Фифс Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10022, США

NBA Properties, Inc. (USA)

Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, USA

(540)



(511)(510)

Синфи 25 – либос, яъне : маҳсулоти чуроби дароз – чуробӣ, маҳсулоти трикотаҷӣ, пойафзол, пойафзол барои баскетбол, кедҳо барои баскетбол, туфлиҳои тағаш резинӣ барои баскетбол, туфлиҳои хучрағӣ, теннискаҳо, футболкаҳо, майкаҳои кутоҳостин, куртаҳо, куртаҳо «поло»,

свитерҳо ва куртаҳои пахтагии варзишӣ, шимҳо, эзорҳои мардона, шалворҳо (панталонӣ), топҳо бо бретелчаҳо, либос аз черсӣ, шортҳо, пойчомаҳо, куртаҳои варзишӣ, куртаҳо барои бозии регби, свитерҳо, камарбандҳо (либос), галстукҳо, куртаҳои шабона, пероҳанҳо, кулоҳҳо, телпакҳо, сарпӯшҳо, лапарҳои муҳофизатии сарпӯш, либосҳо барои машққунӣ, шимҳо барои машққунӣ, топҳо барои машққунӣ/куртаҳо барои ёзондан, камзӯлҳо, жакетҳо, камзӯлҳои дам-нашаванда, паркаҳо, палтоҳо, пичакҳо, ошхӯракҳои кӯдакона, бо истисноӣ коғазӣ, бандинаҳои сар, бандинаҳо барои банди даст (либос), пешдоманҳо (либос), либоси таг, трусиҳои муштзанӣ, шортҳо, слаксҳо, гӯшпӯшакҳо (либос), дастпӯшакҳо, дастпӯшакҳои пепанча, дастпӯшакҳои бепанчаи занона, рӯймолҳои гардан, гарданпечҳо, куртаҳои бофташуда ва трикотаҷӣ, куртаҳои занона аз черсӣ, куртаҳои занона, куртаҳои занона ва либоси расмӣ барои гурӯҳӣ дастгирӣ, либос барои оббозӣ, либосҳои оббозӣ, либосҳо барои шиноварӣ, бикини, танкини (майка бо трусиҳои «бикини»), трусиҳо/шортҳо барои шиноварӣ, трусиҳо/шортҳои оббозӣ, трусиҳо/шортҳои дар тахта тозидан барои серфинг, либосҳои тарнашаванда, сарулибоси ғаввосӣ, либоси пляжӣ, кифтпӯшакҳо барои либосҳои оббозӣ, парео (рӯймолҳо) барои либосҳои оббозӣ, шиппакҳо (сандалии), шиппакҳои пляжӣ/шиппакҳо (сандалии), кулоҳҳо/панамҳо/сарпӯшҳои пляжӣ, лапарҳои офтобпаноҳ, кулоҳҳои шиноварӣ, кулоҳҳои оббозӣ, каллапӯшҳои асли бо мӯйҳои сохта ё қабзаҳои мӯй.

Синфи 41 – хизматрасонӣ доир ба фароғат, тарбия ва таълим дар шакли барномаҳои доимии телевизионӣ ва радиой доир ба мавзӯҳои

баскетбол ва ташкилу гузаронидани бозиҳои баскетболӣ дар барномаҳои мустақим ва намоишгоҳ доир ба мавзӯҳои баскетболӣ; истехсол, васлкунӣ ва иҷораи шоуҳои паҳншудаи радио-телевизионӣ доир ба бозиҳои баскетболӣ, мусобиқаҳои баскетболӣ ва барномаҳо дар соҳаи баскетбол; ташкил ва таҷҳизонидани марказҳо ва лагерҳои машқи баскетболӣ, марказҳо ва лагерҳои машққунӣ барои тренерҳо, марказ ва лагерҳои машққунӣ барои гурӯҳҳои рақсии тақвиятӣ, инчунин ташкил ва гузаронидани мусобиқаҳои баскетболӣ; хизматрасониҳои фароғатӣ, маҳз, баромадҳои гурӯҳҳои ороишӣ ва ё гурӯҳҳои рақсии тақвиятӣ дар бозиҳо ва намоишгоҳҳои баскетболӣ, семинарҳо, дар марказҳои машққунӣ, лагерҳо, саҳмияҳои рекламавӣ ва дигар чунин чорабиниҳо, мусобиқаҳо, шабнишинҳои алоқаманд бо баскетбол; хизматрасониҳои клубҳои мухлисон; хизматрасониҳои фароғатӣ, маҳз, пешниҳоди сайти шабакавӣ, ки маводи мултимедӣ дар шакли барномаҳои асосии телевизионӣ доранд, барномаҳои асосии телевизионӣ интерактивӣ, сабтҳои видеой, сабтҳои видеои анбӯҳӣ, интиҳоби барномаҳои аз ҳама аҷоиб ва муҳим дар видеои интерактивӣ, барномаи радио, барномаҳои асосии радиой ва сабтҳои аудиой дар соҳаи баскетбол; пешниҳоди ахборот ва иттилоот дар шакли маълумоти оморӣ, маълумоти умумӣ ва викторинаҳо дар соҳаи баскетбол; бозиҳои онлайнӣ пурборнашаванда, маҳз, бозиҳои компютерӣ, бозиҳои видеой, бозиҳои видеои интерактивӣ, бозиҳои фаъл доир ба чусту чолокӣ, бозиҳои аркадӣ, бозиҳои даставӣ барои кӯдакон ва калонсолон, бозиҳои рӯймизӣ, бозиҳои майнаобкунӣ ва бозиҳо дар мавзӯҳои гуногун,

бозиҳо-викторинаҳо; нашрияҳои электронӣ, маҳз, нашрия дар низоми онлайн бо воситаи маҷаллаҳои Интернетӣ, роҳнамоҳо, хабарномаҳои иттилоотӣ, китобчаҳои рангкунӣ, ҷадвали бозиҳои варзишӣ дар соҳаи баскетбол; пешниҳоди базаҳои компютери маълумот дар соҳаи баскетбол дар низоми онлайн.

Класс 25 - одежда, а именно: чулочно-носочные изделия, трикотажные изделия, обувь, обувь для баскетбола, кеды для баскетбола, баскетбольные туфли на резиновой подошве, туфли комнатные, тенниски, футболки, майки с короткими рукавами, рубашки, рубашки "поло", хлопчатобумажные спортивные свитера и рубашки, хлопчатобумажные спортивные брюки, брюки, кальсоны, панталоны, топы на бретельках, одежда из джерси, шорты, пижамы, спортивные рубашки, рубашки для игры в регби, свитера, пояса [одежда], галстуки, ночные рубашки, сорочки, шляпы, шапки, кепки, козырьки защитные, костюмы для тренировок, брюки для тренировок, топы для тренировок/рубашки для разминки, куртки, жакеты, куртки непродуваемые, парки, пальто, пиджаки, детские нагрудники, за исключением бумажных, повязки на голову, повязки для запястий (одежда), фартуки [одежда], нижнее белье, боксерские трусы, шорты, слаксы, наушники [одежда], перчатки, варежки, митенки, платки шейные, шарфы, тканые и трикотажные рубашки, платья из джерси, платья, платья и форма для группы поддержки, одежда для купания, костюмы купальные, костюмы для плавания, бикини, танкини (майки с трусами "бикини"), трусы/шорты для плавания, трусы/шорты купальные, трусы/шорты для катания на доске для серфинга,

костюмы непромокаемые, гидрокостюмы, одежда пляжная, накидки к купальным костюмам, парео (платки) к купальным костюмам, сандалии, пляжные тапочки/сандалии, шляпы/панамы/кепки пляжные, козырьки солнцезащитные, плавающие шапочки, купальные шапочки, оригинальные головные уборы с париками или прядями волос.

Класс 41 - услуги по развлечению, воспитанию и образованию в виде постоянных/регулярных телевизионных и радиопрограмм на баскетбольную тематику и организации и проведения баскетбольных игр в прямом эфире и выставок на баскетбольную тематику; производство, монтаж и прокат, распространение радио- и телевизионных шоу о баскетбольных играх, баскетбольных соревнованиях и программ в области баскетбола; организация и обустройство баскетбольных тренировочных центров и лагерей, тренировочных центров и лагерей для тренеров, тренировочных центров и лагерей для танцевальных групп поддержки, а также организация и проведение баскетбольных соревнований; развлекательные услуги в виде выступлений костюмированных групп и/или танцевальных групп поддержки на баскетбольных играх и выставках, семинарах, в тренировочных центрах, лагерях, рекламных акциях и других подобных мероприятиях, соревнованиях, вечеринках, связанных с баскетболом; услуги клубов болельщиков; развлекательные услуги, а именно: предоставление веб-сайта, содержащего мультимедийный материал в виде ключевых программ телевидения, ключевых программ интерактивного телевидения, видеозаписей, потоковых видеозаписей, подборок самого интересного и важного

в интерактивном видео, радио-программ, ключевых радио-программ, и аудиозаписей в области баскетбола; предоставление новостей и информации в виде статистических данных, общих данных и викторин в области баскетбола; онлайн-игры, а именно: компьютерные игры, видеоигры, интерактивные видеоигры, активные игры на ловкость, аркадные игры, командные игры для детей и взрослых, настольные игры, игры-головоломки, и игры по разнообразной тематике, игры-викторины; электронные публикации, а именно: публикация в онлайн-режиме посредством Интернета журналов, путеводителей, информационных бюллетеней, книжек-раскрасок, расписаний спортивных игр в сфере баскетбола; предоставление в онлайн-режиме компьютерных баз данных в области баскетбола.

Class 25 - clothing, namely hosiery, footwear, basketball shoes, basketball sneakers, slippers, T-shirts, shirts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps, visors, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops/shooting shirts, jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, baby bibs not of paper, head bands, wrist bands (clothing), aprons, undergarments, boxer shorts, slacks, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, jersey dresses, dresses, cheerleading dresses and uniforms, swim wear, bathing suits, swimsuits, bikinis, tankinis, swim trunks, bathing trunks, board shorts, wet suits, beach cover-ups, bathing suit cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach sandals, beach hats,

sun visors, swim caps, bathing caps, novelty headwear with attached wigs. Class 41 - Entertainment and educational services in the nature of ongoing television and radio programs in the field of basketball and rendering live basketball games and basketball exhibitions; the production and distribution of radio and television shows featuring basketball games, basketball events and programs in the field of basketball; conducting and arranging basketball clinics and camps, coaches clinics and camps, dance team clinics and camps and basketball games; entertainment services in the nature of personal appearances by a costumed mascot or dance team at basketball games and exhibitions, clinics, camps, promotions, and other basketball-related events, special events and parties; fan club services; entertainment services, namely providing a website featuring multimedia material in the nature of television highlights, interactive television highlights, video recordings, video stream recordings, interactive video highlight selections, radio programs, radio highlights, and audio recordings in the field of basketball; providing news and information in the nature of statistics and trivia in the field of basketball; on-line non-downloadable games, namely, computer games, video games, interactive video games, action skill games, arcade games, adults' and children's party games, board games, puzzles, and trivia games; electronic publishing services, namely, publication of magazines, guides, newsletters, coloring books, and game schedules of others on-line through the Internet, all in the field of basketball; providing an online computer database in the field of basketball.

(111) 12524
 (181) 20.05.2026
 (210) 16013969
 (220) 20.05.2016
 (151) 12.06.2017
 (730) Юлиус Сэмманн Лтд. (ВМ)
 П.О.Бокс, НМ2085, Гамильтон НМНХ,
 Ҷазираҳои Бермудӣ
 Юлиус Сэмманн Лтд. (ВМ)
 Р.П.О.Бокс, НМ2085, Гамильтон
 НМНХ, Бермудские острова
 Julius Sämann Ltd. (ВМ)
 P.O.Box НМ2085, Hamilton НМНХ,
 Bermuda

(540)



(511)(510)

Синфи 03 – хушбӯйкунандаҳои ҳаво.
 Синфи 05 – дезодорантҳо барои
 тароватноккунии ҳаво.

Класс 03 - ароматизаторы воздуха.
 Класс 05 - дезодоранты для
 освежения воздуха.

Class 03 - air fragrancng preparations.
 Class 05 - air deodorizing
 preparations.

(111) 12525
 (181) 20.05.2026
 (210) 16013970
 (220) 20.05.2016
 (151) 12.06.2017
 (730) Эбботт ГмбХ & Ко.КГ (DE)
 Макс-Планк-Ринг 2, 65205 Висбаден,
 Олмон
 Эбботт ГмбХ & Ко.КГ (DE)
 Макс-Планк-Ринг 2, 65205 Висбаден,
 Германия
 Abbott GmbH & Co.KG (DE)
 Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden,
 Germany

(540)

ФРОБЕН

(511)(510)

Синфи 05 – воситаҳои доругӣ ва
 давоии зиддиилтиҳобӣ, пасткунан-
 даи таб ва таскиндиҳандаи дард;
 таркибҳои дорусозӣ ва давоии
 зиддитарбодӣ.

Класс 05 - противовоспалительные,
 жаропонижающие и болеутоляющие
 фармацевтические и лекарственные
 средства; противоревматические
 фармацевтические и лекарственные
 средства.

Class 05 - pharmaceutical and medical
 preparations with anti-inflammatory,
 anti-pyretic and analgesic properties;
 anti-rheumatics.

(111) 12526
 (181) 29.03.2026
 (210) 16013924
 (220) 29.03.2016
 (151) 12.06.2017
 (730) Фуд энд Файн Пейстрис
 Мэнюфекчеринг Компани "Сунбулах"
 (SA)
 П.О.Бокс 8960, Ҷидда 21492,
 Арабистони Саудӣ
 Фуд энд Файн Пейстрис
 Мэнюфекчеринг Компани "Сунбулах"
 (SA)
 Food and Fine Pastries Manufacturing
 Company "Sunbulah" (SA)
 P.O.Box 8960, Jeddah 21492, Saudi
 Arabia

(540)

الشفا
 ALSHIFA

(511)(510)

Синфи 30 - қаҳва, чай, какао, шакар, биринч, тапиока (маниока) ва саго; ивазқунандаҳои қаҳва; орд ва маҳсулоти ғаллагӣ, нон, маҳсулоти нону булка, маҳсулоти қаннодӣ; яхмос; асал, шира аз патока; хамиртуруш, хоқаҳои нонпазӣ; намак, хардал; сирко, қайлаҳо (хӯришҳо); дорувори хӯроқӣ; ях.

Класс 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, мороженое; мёд, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, соусы (приправы); пряности; лед.

Class 30 - coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

(111) 12527

(181) 29.03.2026

(210) 16013925

(220) 29.03.2016

(151) 12.06.2017

(730) Фуд энд Файн Пейстрис Мэнюфэкеринг Компани "Сунбулах" (SA)

П.О.Бокс 8960, Чидда 21492, Арабистони Саудӣ

Фуд энд Файн Пейстрис Мэнюфэкеринг Компани "Сунбулах" (SA)

П.О.Бокс 8960, Джидда 21492, Саудовская Аравия

Food and Fine Pastries Manufacturing Company "Sunbulah" (SA)

P.O.Box 8960, Jeddah 21492, Saudi Arabia

(540)



(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои тиллоӣ ва сиёҳ ҳифз карда мешавад.

Товарный знак охраняется в золотистом и черном цветах.

The trademark is protected in golden, black colors.

(511)(510)

Синфи 30 - қаҳва, чай, какао, шакар, биринч, тапиока (маниока) ва саго; ивазқунандаҳои қаҳва; орд ва маҳсулоти ғаллагӣ, нон, маҳсулоти нону булка, маҳсулоти қаннодӣ; яхмос; асал, шира аз патока; хамиртуруш, хоқаҳои нонпазӣ; намак, хардал; сирко, қайлаҳо (хӯришҳо); дорувори хӯроқӣ; ях.

Класс 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, мороженое; мёд, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, соусы (приправы); пряности; лед.

Class 30 - coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

(111) 12528

(181) 13.08.2025

(210) 15013629

(220) 13.08.2015

(151) 12.06.2017

(730) ДАБУР ИНДИА ЛИМИТЕД (IN)

8/3, Асаф Али Роад, Нью Дехли 110 002, Хиндустон
 ДАБУР ИНДИА ЛИМИТЕД (IN)
 8/3, Асаф Али Роад, Нью Дехли 110 002, Индия
 DABUR INDIA LIMITED (IN)
 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi 110 002, India.

(540)

Miswak

(511)(510)

Синфи 03 – воситаҳо барои тозакунии дандонҳо, аз чумла хамираҳои дандоншӯй, хоқаҳои дандоншӯй ва таркибҳо барои чайқонидани даҳон.

Класс 03 - средства для чистки зубов, включая зубную пасту, зубной порошок и препараты для полоскания рта.

Class 03 - for dentifrices including toothpaste, toothpowder and mouthwash preparations.

(111) 12529

(181) 27.03.2027

(210) 17014401

(220) 27.03.2017

(151) 12.06.2017

(730) Галлахер Лимитед (UK)

Мемберс Хилл, Бруклэндс Роуд,
 Уэйбрич, Суррей KT13 0QU,
 Британияи Кабир

Галлахер Лимитед (UK)

Мемберс Хилл, Бруклэндс Роуд,
 Уэйбридж, Суррей KT13 0QU,
 Великобритания

Gallaher Limited (UK)

Members Hill, Brooklands Road,
 Weybridge, Surrey KT13 0QU, United
 Kingdom

(540)

AUTOGRAPH

(511)(510)

Синфи 34 – тамокуи коркардшуда ё коркарднашуда, тутун; тамоку барои дудкунӣ, тамоку барои чубуқҳо, тамокуи дастипеч, тамоку барои хоидан, тамокуи хоидани "снус"; сигаретҳо, папиросҳо, сигаретҳои электронӣ, сигарҳо, сигариллаҳо; тамоку барои бӯйкашӣ; афзори тамокукашии ба синфи 34 дохилшуда; қоғази сигарет, папирос, найчаҳои сигарет ва гӯгирдҳо.

Класс 34 - табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный «снус»; сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; курительные принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная, сигаретные гильзы и спички.

Class 34 - tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; smokers' articles included in Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and matches.

(111) 12530

(181) 09.03.2026

(210) 16013898

(220) 09.03.2016

(151) 13.06.2016

(730) ЯШАР ДОНДУРМА ВЕ ГИДА МАДДЕЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ (TR)

Газиантеп Караёлу Узери, Еркенеэ Мевкии, 5. Км, Кахраманмараш/Туркия

YAŞAR DONDURMA VE GIDA
MADDELERİ ANONİM ŞİRKETİ
(TR)

Газиантеп Караёлу Узери, Еркенец
Мевкии, 5. Км, Кахраманма-
раш/Турция

YAŞAR DONDURMA VE GIDA
MADDELERİ ANONİM ŞİRKETİ (SA)

Gaziantep Karayolu Üzeri, Erkenez
Mevkii, 5. Km,
Kahramanmaraş/TURKEY

(540)

KÜNEFECİ

(511)(510)

Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва
ивазкунандаҳои қаҳва; биринч,
тапиока (маниока) ва саго; орд ва
маҳсулоти ғаллагӣ, маҳсулоти нону
булка, маҳсулоти қаннодӣ; яхи
хӯроқӣ; шакар, асал, шира аз патока;
хамиртуруш, хоқаҳои нонпазӣ;
намак, хардал; сирко, қайлаҳо
(хӯришҳо); дорувори хӯроқӣ; ях;
яхмос.

Синфи 43 – хизматрасонӣ оид ба
таъмини хӯрокворӣ ва нӯшоқиҳо;
таъмини ҷои зисти муваққатӣ.

Класс 30 - кофе, чай, какао и
заменители кофе; рис, тапиока
(маниока) и саго; мука и зерновые
продукты; хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия; пищевой
лёд; сахар, мёд, сироп из патоки;
дрожжи, пекарные порошки; соль;
горчица; уксус, соусы (приправы);
пряности; лед; мороженое.

Класс 43 – услуги по обеспечению
пищевыми продуктами и напитками;
обеспечение временного прожива-
ния.

Class 30 - coffee, tea, cocoa and
artificial coffee; rice; tapioca and
sago; flour and preparations made
from cereals; bread, pastry and

confectionery; ices; sugar, honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice; ice cream.

Class 43 - services for providing food
and drink; temporary accommodation.

(111) 12531

(181) 04.05.2026

(210) 16013957

(220) 04.05.2016

(151) 13.06.2017

(730) Ниссан Дзидося Кабусики Кайся
(савдоқунанда ҳамчун Ниссан Мотор
Ко., Лтд) (JP)

№ 2 Такара-чо, Канагава-ку,
Йокохама-си, Канагава-кен, Ҷопон
Ниссан Дзидося Кабусики Кайся
(тажже торгуящая как Ниссан Мотор
Ко., Лтд) (JP)

№ 2 Такара-чо, Канагава-ку,
Йокохама-си, Канагава-кен, Япония
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd) (JP)
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

(540)



(511)(510)

Синфи 12 – воситаҳои рӯизаминӣ,
ҳавой, обӣ ва роҳиоҳанӣ; авто-
мобилҳои таиноташон гуногун барои
ҳамлу нақл; воситаҳои нақлиёти
барқӣ; вагончаҳо; боркашҳо; фур-
гонҳо (воситаҳои нақлиёт); восита-
ҳои нақлиёти варзишӣ; автобусҳо;
воситаҳои нақлиёт барои истироҳат;
автомобилҳои варзишӣ; автомо-
билҳои пойга; дучарҳо; автомо-
билҳои боркаш; ядакҳои борбардор;
тракторҳо, аз ҷумла кашондаба-
рандаҳо, ядакҳои кашондабар; кафи
тормоз барои воситаҳои нақлиёти
рӯизаминӣ; бамперҳои воситаҳои

нақлиёт; болиштчаҳои бехатарӣ (воситаҳои бехатарӣ барои воситаҳои нақлиёти рӯизаминӣ); сипарчаҳои зиддилоӣ; чузъҳо, қисмҳо барои воситаҳои нақлиёти рӯизаминӣ, ҳавой ва обӣ, бо истисноӣ қасқонҳо; лавозимот барои воситаҳои нақлиёт, бо истисноӣ қасқонҳо; ҳамаи молҳои ба синфи 12 дохилбуда.

Класс 12 - средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; автомобили различного назначения для перевозки; средства транспортные электрические; вагонетки; грузовики; фургоны [транспортные средства]; спортивные транспортные средства; автобусы; транспортные средства для отдыха; автомобили спортивные; автомобили гоночные; велосипеды; автомобили грузовые; тележки с подъемником; тракторы, включая буксировщики, буксировочные тягачи; колодки тормозные для наземных транспортных средств; бамперы транспортных средств; подушки безопасности [средства безопасности для наземных транспортных средств]; щитки противогрязевые; детали, части для наземных, воздушных и водных транспортных средств, за исключением шин; аксессуары для транспортных средств, за исключением шин; все товары, включенные в класс 12.

Class 12 - vehicles for locomotion by land, air, water or rail; automobiles; electric vehicles; wagons; trucks; vans [vehicles]; sport utility vehicles; motor buses; recreational vehicles (RV); sports cars; racing cars; bicycles; lorries; fork lift trucks; tractors including towing tractors; brake pads for land vehicles; vehicle bumpers; air bags [safety devices for land vehicles]; mudguards; parts of land, air and

water vehicles, excluding tires; vehicle accessories, excluding tires; all included in International Class 12.

(111) 12532

(181) 01.03.2026

(210) 16013890

(220) 01.03.2016

(151) 13.06.2017

(730) МакИлхенни Компани, корпоратсионии штати Мэн (US)

Эйвери Айленд, штати Луизиана, 70513, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико
МакИлхенни Компани, корпорация штата Мэн (US)

Эйвери Айленд, штат Луизиана, 70513, Соединённые Штаты Америки

McIlhenny Company, a Maine Corporation (US)

Avery Island, State of Louisiana, 70513, United States of America

(540)

TABASCO

(511)(510)

Синфи 30 – ҳамаи молҳои синфи 30-и СБМХ, аз чумла қайлаҳо дар асоси қаламфур ва қайлаҳо дар асоси дигар маҳсулот марбут ба синфи 30, дорувор, давоҳо; давоҳо дар асоси қаламфури хушқардашуда; карри (забудаҳо); намак барои истифода дар таом; намак бо забудаҳо; хушбӯйкунандаҳо барои маҳсулоти хӯроқӣ ва нӯшоқиҳо; равған аз қаламфури чили, хамира аз қаламфури чили, хоқаҳо аз қаламфури чили ва давоҳо аз қаламфури чили; хӯришҳо, аз чумла хардал, кетчуп, майонез, чатни, очоронишҳо, релиш, салса, сирко ва андохтаниҳо барои салатҳо; орд ва маҳсулотҳо аз орди гандум, биринҷ ва чуворимакка; маҳсулоти ғалладо-нағӣ, маҳсулоти макаронӣ, угро, биринҷ, маҳсулоти нону булка ва

кулчаҳои қоқак ва газакҳои сабук дар асоси онҳо; попкорн; маҳсулоти қаннодӣ, десертҳо ва газакҳои сабук, аз ҷумла маҳсулоти нону булка ва маҳсулоти ордӣ ва пухтупазҳо, кулчақандҳо, маҳсулоти қаннодии ордӣ, крекерҳо, крекерҳо бо маззаи панир, крекерҳои биринҷӣ; конфетҳо ва шириниҳо, чақ-чақи дандон, сақич, конфетҳои хоиданӣ, конфетҳо бо иловаи дорчин ва қаламфур, конфетҳои пӯдинагӣ ва дигар маҳсулоти қаннодӣ; зефир ва пастила; шоколад, қайлаҳо, хоқаҳо, конфетҳо ва хамираҳо дар асоси шоколад; яхмос, сорбет ва яхи хӯроқӣ; питса; сэндвичҳо; суши; такос; тортилаҳо; тостадос; хӯриши обакии гӯшӣ; кулебякҳои гӯштдор; омехтаҳо дар намуди концентратҳо, шираҳо ва ё хоқаҳои барои тайёр намудани маҳсулоти хӯроқӣ ва нӯшоқиҳо истифодашаванда; хамираҳои андудани давогӣ барои маҳсулоти хӯроқӣ; таркибҳои давогӣ барои молидан; хамиртуруш, хоқаҳои нонпазӣ; омехтаҳои қаннодии ҳалшаванда; қаҳва, чой, какао ва маҳсулоти хӯроқӣ ва нӯшоқиҳо дар асоси қаҳва, чой ва ё шоколад; шакар, шираи ханҷарӣ; шираи заранг; асал, тапиока, пудингҳо ба сифати десертҳо; саго, ивазкунандаҳои қаҳва ва чой; хамираи соя ва маҳсулот дар асоси он.

Класс 30 - все товары 30 класса МКТУ, в том числе соусы на основе перца и соусы на основе иных ингредиентов, включенных в 30 класс, пряности, специи; специи на основе сушеных перцев; карри [приправы]; соль для употребления в пищу; соль с приправами; ароматизаторы для пищевых продуктов и напитков; масло из перца чили, паста из перца чили, порошки из перца чили и специи из перца

чили; приправы, в том числе горчица, кетчуп, майонез, чатни, маринады, релиш, сальса, уксус и заправки для салатов; мука и продукты, приготовленные из пшеничной, рисовой и кукурузной муки; зерновые продукты, изделия макаронные, лапша, рис, хлебобулочные изделия и хлебцы хрустящие и закуска легкие на их основе; попкорн; кондитерские изделия, десерты и закуска легкие, в том числе хлебобулочные изделия и мучные изделия и выпечка, печенье, изделия кондитерские мучные, крекеры, крекеры с ароматом сыра, крекеры рисовые; конфеты и сладости, леденцы, резинки жевательные, конфеты жевательные, конфеты с добавлением корицы и перца, конфеты мятные и прочие кондитерские изделия; зефир и пастила; шоколад, соусы, порошки, конфеты и пасты на основе шоколада; мороженое, сорбет и пищевой лед; пицца; сэндвичи; суши; такос; тортильи; тостадос; подливки мясные; кулебяки с мясом; смеси в виде концентратов, сиропов или порошков, применяемые для приготовления пищевых продуктов и напитков; обмазочные массы со специями для пищевых продуктов; составы со специями для натирания; дрожжи, порошки пекарские; растворимые кондитерские смеси; кофе, чай, какао и пищевые продукты и напитки на основе кофе, чая или шоколада; сахар, сироп агавы; кленовый сироп; мед, тапиока, пудинги в качестве десертов; саго, заменители кофе и чая; паста соевая и продукты на ее основе.

Class 30 - all goods in the class, including pepper and non-pepper based sauces, spices, and seasonings; dried pepper seasonings; curry spices; salt for food; seasoned

salt; flavorings for foods and beverages; chili oil, chili paste, chili powders and chili seasoning; condiments including mustard, ketchup, mayonnaise, chutney, marinades, relish, salsas, vinegars and salad dressings; flour and preparations made from wheat, rice and corn flour; cereals, pasta, noodles, rice, breads and crackers and snack foods made therefrom; popcorn; confectionery, desserts and snack foods including bakery products and baked goods, cookies, pastries, crackers, cheese flavored crackers, rice crackers; candy, lollipops, chewing gum, jelly beans, cinnamon and pepper spiced candies, candy mints and other confectionery; marshmallows; chocolate, chocolate based sauce, powder, candy and pastes; ice cream, sherbet and edible ices; pizzas; sandwiches; sushi; tacos; tortillas; tostadas; meat gravies; meat pies; mixes in the nature of concentrates, syrups or powders used in the preparation of foods and beverages; seasoned coating mixtures for foods; spice rubs; yeast, baking powder; instant confectionery mixes; coffee, tea, cocoa and food and beverages with a coffee, tea or chocolate base; sugar, agave syrup; maple syrup; honey, tapioca, puddings for use as desserts; sago, artificial coffee and tea; soy bean paste and products made therefrom.

МАЪЛУМОТНОМА * ИЗВЕЩЕНИЯ * NOTICES

Дароз намудани муҳлати эътибори сабти тамғаи молӣ

Продление срока действия регистрации товарного знака

Renewal of the period of validity of a trade mark

(111) Рақами шаҳодатнома ТҶ Номер свидетельства ТҶ	(730) Соҳибхуқуқи тамғаи молӣ ва нишоаи он, рамзи давлат Владелец товарного знака и его адрес, код страны	(181) Дароз карда шуд то: Продлен до:
7862	ФЛО МАГАЗАДЖИЛИК ВЕ ПАЗАРЛАМА АНОНИМ ШИРКЕТИ, Меркез Махаллеси, Ташочаги Ча́ддеси, № 24, К:3, Махмутбей, Багчилар - Истамбул, Туркия, TR	06.04.2027
7845	Астекс Фармасютикалс, Инк., 4420 Роузвуд Драйв, Суит 200, Плезантон, Калифорния 94588 ИМА, US	13.04.2027
8140	КАФФЕ НЕРО ГРУП ПЛК., 3 Низл Стрит, 2нд Флор, Лондон, ВС2Х 9ПУ, Британияи Кабир, GB	21.05.2027
4163	Бакарди энд Компани Лимитед, Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, LI	28.05.2027
4591	ХАЯТ КИМЯ САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Чобанчэсме Санайи Ча́д. № 16, Енибосна, Истамбул, TR	05.06.2027
4593	ХАЯТ КИМЯ САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Чобанчэсме Санайи Ча́д. № 16, Енибосна, Истамбул, TR	05.06.2027
7982	Ченерал Моторс ЛЛК., 300 Ренейсенс Сентер, Детройт, Мичиган 48265-3000, ИМА, US	13.06.2027
7983	ГлаксоСмитКлайн Бичем Биолочикелс С.А., Рю де л'Энститю 89, Б -1330 Риксенсарт, Белгия., BE	14.06.2027
8093	Делл Инк. (корпоратсионии штати Делавер), Уан Делл Уэй, Раунд Рок, Техас 78682, ИМА, US	14.06.2027
7937	Экс Гасиенда Лос Кэмингинес, С.А. Де С.В., корпоратсионии, ки аз руи қонунҳои Мексика таъсисёфта ва амалкунанда, Периферико Сур № 8500, Трамо Морелия Капала, Тлаквепаке, Чалиски, С.П. 45601, Мексика, MX	15.06.2027
7938	Экс Гасиенда Лос Кэмингинес, С.А. Де С.В., корпоратсионии, ки аз руи қонунҳои Мексика таъсисёфта ва амалкунанда, Периферико Сур № 8500, Трамо Морелия Капала, Тлаквепаке, Чалиски, С.П. 45601, Мексика, MX	15.06.2027
7939	Салсас де Халиско Каку, С.А. де К.В., Рио Чурубуско № 213, Колония Гранхас Мехико, Мехико Д.Ф. 08400, Мексика, MX	15.06.2027
8108	Котон Магазачилик Текстил Санайи ве Тичарэт Аноним Ширкэти, Аязма Йолу Дэмэт Иш Мэркези № 31 Кат: 1-2-3-4 34400 Кагитханэ, Истамбул, Туркия, TR	18.06.2027
8109	Котон Магазачилик Текстил Санайи ве Тичарэт Аноним Ширкэти, Аязма Йолу Дэмэт Иш Мэркези № 31 Кат: 1-2-3-4 34400 Кагитханэ, Истамбул, Туркия, TR	18.06.2027
7940	ДОНГФЕНГ МОТОР КОРПОРЕЙШН, Спешиал № 1,	19.06.2027

	Донгфенг Роад, Вухан Экономик энд Технолочи Девелопмент Зоун, Вухан, Хубэй, Хитой, CN	
7941	ДОНГФЕНГ МОТОР КОРПОРЕЙШН, Спешиал № 1, Донгфенг Роад, Вухан Экономик энд Технолочи Девелопмент Зоун, Вухан, Хубэй, Хитой, CN	19.06.2027
8136	УПОНОР ОЙИ, PL 37 FI-01511 ВАНТАА, Финляндия, FI	19.06.2027
7942	Чамъити саҳомии "Пивоварня Москва-Эфес", Русия, 117546 ш. Москва, к. Подолских курсантов, х.15Б, RU	22.06.2027
8095	ГлаксоСмитКлайн Бичем Биолочикелс С.А., Рю де л' Энститю 89, Б -1330 Риксенсарт, Белгия, BE	22.06.2027
3496	Шламбергер Лимитед, 277 Парк Эвеню, Нью Йорк, штат Нью Йорк 10172, ИМА, US	23.06.2027
8434	Новартис АГ, 4002 Базел, Швейтсария, CH	29.06.2027
8435	Новартис АГ, 4002 Базел, Швейтсария, CH	29.06.2027
8099	Алпаргатас С.А., Авенида Доутор Кардос де Мело, 1336, 14 андар, ВВила Олимпия, Сан-Паулу - SP - Бразилия 04548, BR	04.07.2027
8142	ЭДУКЕЙШЕНЛ ТЕСТИНГ СЕРВИС, корпоратсион штати Нью-Йорк, таъсисёфта ва амалкунанда на барои фоида, Розедале Роуд, Принсетон, Нью Церси 08541, ИМА, US	17.07.2027
4343	Юнилевер Н.В., Виена 455, 3013 АЛ Роттердам, Нидерланди, NL	31.07.2027
4056	Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Уан Проктер энд Гэмбл Плаза Синсиннати, Огайо, ИМА, US	31.07.2027
8174	Колгейт-Палмолив Компани, 300 Парк Авеню, Нью Йорк, Нью Йорк, 10022, ИМА, US	03.08.2027
4193	Дзе Жиллетт Компани ЛЛК, Уан Жиллетт Парк, Бостон, Массачусетс 02127, ИМА, US	15.08.2027
3409	Алтикор Инк, 7575 Фултон Стрит Ист, АДА, Мичиган 49355, ИМА, US	25.08.2027
3410	Алтикор Инк, 7575 Фултон Стрит Ист, АДА, Мичиган 49355, ИМА, US	25.08.2027
3606	Алтикор Инк, 7575 Фултон Стрит Ист, АДА, Мичиган 49355, ИМА, US	25.08.2027
3735	Алтикор Инк, 7575 Фултон Стрит Ист, АДА, Мичиган 49355, ИМА, US	26.08.2027
3500	Майкрософт Корпорейшн, Уан Майкрасофт Уэй, Редмонд, Вашингтон 98052-6399, ИМА, US	26.08.2027
3501	Майкрософт Корпорейшн, Уан Майкрасофт Уэй, Редмонд, Вашингтон 98052-6399, ИМА, US	26.08.2027
3502	Майкрософт Корпорейшн, Уан Майкрасофт Уэй, Редмонд, Вашингтон 98052-6399, ИМА, US	26.08.2027
3666	Алпин Электроникс, Инк, 1-1-8 Ниши-Готанда, Шинагава-ку, Токио, Чопон, JP	28.08.2027
8290	Кабусики Кайся Хитачи Сейсакусо (ҳамчун амалкунанда Хитачи), Лтд, 6-6, Марюнучи 1-чом, Чиёда-ку, Токио, Чопон, JP	11.09.2027
8291	Кабусики Кайся Хитачи Сейсакусо (ҳамчун амалкунанда Хитачи), Лтд, 6-6, Марюнучи 1-чом, Чиёда-ку, Токио, Чопон, JP	11.09.2027
8267	Муассисаи муштаракӣ кушодаи чамъияти саҳомии "СПАРТАК", Чумхурии Беларус, 246655, ш. Гомел, к. Советская, 63, RU	08.10.2027

Тағйири ном ва суроғаи соҳибхуқуқи тамғаи молӣ

Изменение наименования и адреса правообладателя товарного знака

Change of the name and address of holder of the trademark

(111) Рақами шаҳодатнома TJ Номер свидетельства TJ	(771) Ном ва суроғаи соҳибхуқуқ Имя и адрес правообладателя	(732) Номи нав ва суроғаи соҳибхуқуқ Новое имя и адрес правообладателя
9127	Ситизен Холдингс Кабусики Кайся савдоқунанда ҳамчун Ситизен Холдингс Ко., Лтд., 1-12, 6-тёмэ, Танаси-тё, Ниси-токё-си, Токио, Ҷопон Ситизен Холдингс Кабусики Кайся тажже торгующая как Ситизен Холдингс Ко., Лтд., 1-12, 6-тёмэ, Танаси-тё, Ниси-токё-си, Токио, Япония Citizen Holdings Kabushiki Kaisha, also trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, Japan	Ситизен Токей Кабусики Кайся савдоқунанда ҳамчун Ситизен Уотч Ко., Лтд., 1-12, 6-чом, Танаси-чо, Ниси-токио-си, Токио, Ҷопон. Ситизен Токей Кабусики Кайся тажже торгующая как Ситизен Уотч Ко., Лтд., 1-12, 6-чом, Танаси-чо, Ниси-токио-си, Токио, Япония. Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, Japan.
5040, 5783, 6058, 8171, 11880, 11464, 12139	МастерКард Интернешнл Инкорпорейтид. 2000 Перчейс Стрит, Перчейс, Нью-Йорк 10577, ИМА МастерКард Интернешнл Инкорпорейтид. 2000 Перчейс Стрит, Перчейс, Нью-Йорк 10577, США MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, USA	Мастеркард Интернешнл Инкорпорейтед, э Делавэр Корпорейшн, 2000 Пёчес Стрит, Пёчес, штат Нью-Йорк 10577, ИМА. Мастеркард Интернешнл Инкорпорейтед, э Делавэр Корпорейшн, 2000 Пёчес Стрит, Пёчес, штат Нью-Йорк 10577, США. Mastercard International Incorporated, a Delaware corporation, 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, USA.
1700, 5038	МастерКард Интернешнл Инкорпорейтед, корпоратсияи штати Делавэр, 2000 Пёчес Стрит, Пёчес, штат Нью-Йорк 10577-2509, ИМА МастерКард Интернешнл Инкорпорейтед корпорация штата Делавэр, 2000 Пёчес Стрит, Пёчес, штат Нью-Йорк 10577-2509, США MasterCard International Incorporated, a Delaware corporation, 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, USA	Мастеркард Интернешнл Инкорпорейтед, э Делавэр Корпорейшн, 2000 Пёчес Стрит, Пёчес, штат Нью-Йорк 10577, ИМА Мастеркард Интернешнл Инкорпорейтед, э Делавэр Корпорейшн, 2000 Пёчес Стрит, Пёчес, штат Нью-Йорк 10577, США Mastercard International Incorporated, a Delaware corporation, 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, USA
4312, 4313, 4314, 4895	Улкер Гида Санайи ве Тичарет А.Ш., Давутпаша Чаддеси № 107, 340 Топкапи, Истанбул, Туркия	УЛКЕР БИСКУВИ САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Кисикли Мах., Ферах Чад., № 1

	Улкер Гыда Санайи ве Тиджарет А.Ш., Давутпаша Джаддеси № 107, 340 Топкапы, Стамбул, Турция Ülker Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Davutpaşa Cadessi No. 107, 340 Topkapı, Istanbul, Turkey	Буйукчамлика, Ушкудар Истанбул Турция УЛКЕР БИСКУВИ САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Кисикли Мах., Ферах Джад., № 1 Буйукчамлика, Ушкудар Стамбул Турция ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Kısıklı Mah., Ferah Cad., No: 1 Büyükçamlıca, Üsküdar Istanbul Turkey
5037	МастерКард Интернешнл Инкорпорейтид. 2000 Перчейс Стрит, Перчейс, Нью-Йорк 10577, ИМА МастерКард Интернешнл Инкорпорейтид. 2000 Перчейс Стрит, Перчейс, Нью-Йорк 10577, США MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, USA	Мастеркард Интернешнл Инкорпорейтед, э Делавэр Корпорейшн, 2000 Пёчес Стрит, Пёчес, штат Нью-Йорк 10577, ИМА Мастеркард Интернешнл Инкорпорейтед, э Делавэр Корпорейшн, 2000 Пёчес Стрит, Пёчес, штат Нью-Йорк 10577, США Mastercard International Incorporated, a Delaware corporation, 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, USA
8099	Сао Пауло Алпаргатас С.А., Руа Функхал, 160, Вила Олимпиа, 04551-903, Сао-Пауло, СП, Бразилия Сао Пауло Алпаргатас С.А., Руа Функхал, 160, Вила Олимпиа, 04551-903, Сао-Пауло, СП, Бразилия Sao Paulo Alpargatas S.A., Rua Funchal, 160, Vila Olimpia, 04551-903 Sao Paolo, SP, Brazil	Алпаргатас С.А., Авенида Доутор Кардос де Мело, 1336, 14 андар, ВВила Олимпиа, Сан Паулу – SP – Бразилия 04548 Алпаргатас С.А., Авенида Доутор Кардос де Мело, 1336, 14 андар, ВВила Олимпиа, Сан Паулу – SP – Бразилия 04548 Alpargatas S.A., Avenida Doutor Cardos de Melo, 1336, 14 andar, Vvila Olimpia, Sao Paulo – SP – Brazil 04548
7845	СуперГен, Инк., 4140 Дублин Булвар, Свит 200, Дублин, Калифорния 94568, ИМА СуперГен, Инк., 4140 Дублин Бульвар, Свит 200, Дублин, Калифорния 94568, США SuperGen, Inc., 4140 Dublin Boulevard, Suite 200, Dublin, California 94568, USA	Астекс Фармасьютикалс, Инк., 4420 Роузвуд Драйв, Суит 200, Плезантон, Калифорния 94588 ИМА Астекс Фармасьютикалс, Инк., 4420 Роузвуд Драйв, Суит 200, Плезантон, Калифорния 94588 США Astex Pharmaceuticals Inc., 4420 Rosewood Drive, Suite 200, Pleasanton, California 94588 USA
659	БСН медикал ГмбХ БСН медикал ГмбХ BSN medical GmbH	БиэСэн медикал Холдинг ГмбХ БиэСэн медикал Холдинг ГмбХ BSN medical Holding GmbH
659	БиэСэн медикал Холдинг ГмбХ БиэСэн медикал Холдинг ГмбХ BSN medical Holding GmbH	БиэСэн медикал ГмбХ БиэСэн медикал ГмбХ BSN medical GmbH

4223	400 Александр Парка, Принстон, Нью-Черси 08540, ИМА 400 Александр Парка, Принстон, Нью-Джерси 08540, США 400 Alexander Park, Princeton, New Jersey 08540, U.S.A.	7 Росзел Роуд, Принстон, Нью Черси, 08540, ИМА 7 Росзел Роуд, Принстон, Нью Джерси, 08540, США 7 Roszel Road, Princeton, New Jersey 08540, U.S.A
7666	Файв Гиралда Фармз, Мэдисон, Нью-Черси 07940, ИМА Файв Гиралда Фармз, Мэдисон, Нью-Джерси 07940, США Five Giralda Farms, Madison, NJ (New Jersey) 07940, USA	235 Ист 42-й Стрит, Нью Йорк, NY 10017, ИМА 235 Ист 42-й Стрит, Нью Йорк, NY 10017, США 235 East 42 nd Street New York, NY 10017, USA
6454	Чумхурии Қазоқистон, 050010, шаҳри Алмаато, ноҳияи Медеу, Кооперативи Истеъмолии «Горный Гигант», х.1104 Республика Казахстан, 050010, город Алматы, Медеуский район, Потребительский кооператив «Горный Гигант» д.1104	Чумхурии Қазоқистон, 050050 шаҳри Алмаато, ноҳияи Жетисуйск, кучаи Қозибоев, х. 20 Республика Казахстан, 050050 г.Алматы, Жетысуйский район, ул. Казыбаева, д. 20
11128	40 Ричарде Авеню, Норуолк, Коннектикут 06854, ИМА 40 Ричарде Авеню, Норуолк, Коннектикут 06854, США 40 Richards Avenue, Norwalk, Connecticut 06854, USA	700 Андерсон Хилл Роуд, Пёрчес, Нью Йорк 10577, И.М.А. 700 Андерсон Хилл Роуд, Пёрчес, Нью Йорк 10577, С.Ш.А. 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, U.S.A.

Бақайдгирии шартномаи гузашти тамғаи молӣ
Регистрация договора об уступке товарного знака
Registration of the concession of the right in the trademark

(111) Рақами шаҳодатнома ТҶ Номер свидетельства ТҶ	(771) Номи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ Наименование правообладателя товарного знака	(732) Номи нави соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ Новое имя правообладателя	(580) Таърихи бақайдгирии шартнома Дата регистрации договора
8935, 8936	Мэчиктрип Холдингс Лимитед, Иоанни Стилиану, 6, 2 ^{нд} Флоор, Флэт/оффис 202, П.С. 2003, Никосия, Кипр Мэджиктрип Холдингс Лимитед, Иоанни Стилиану, 6, 2 ^{нд} Флоор, Флэт/оффис 202, П.С. 2003, Никосия, Кипр Magictrip Holdings Limited, Ioanni Stylianou, 6, 2 nd Floor, Flat/office 202, P.C. 2003, Nicosia, Cyprus	Интернейшнл Дистрибьюшн Системс Лимитед, Тассоу Пападопулу, 6, Флэт/Оффис 22, Агиос Дометиос, 2373, Никосия, Кипр барои молҳои синфҳои 30, 32 вогузор карда шуданд Интернейшнл Дистрибьюшн Системс Лимитед, Тассоу Пападопулу, 6, Флэт/Оффис 22, Агиос Дометиос, 2373, Никосия, Кипр для товаров 30, 32 классов International Distribution Systems Limited, Tassou Papadopoulou, 6, Flat/Office 22, Agios Dometios, 2373, Nicosia, Cyprus for goods of classes 30, 32	18.05.2017
5194, 5447	Вендис Интернейшнл, ЛЛК, Уан Дейв Томас Блвд., Дублин, Огайо 43017, ИМА Вендис Интернейшнл, ЛЛК, Уан Дейв Томас Блвд., Дублин, Огайо 43017, США Wendy's International, LLC, One Dave Thomas Blvd., Dublin, Ohio 43017, USA	Олдemark ЛЛК, Уан Дейв Томас Блвд., Дублин, Огайо 43017, ИМА барои молҳои синфҳои 29, 42 вогузор карда шуданд Олдemark ЛЛК, Уан Дейв Томас Блвд., Дублин, Огайо 43017, США для товаров 29, 42 классов Oldemark LLC, One Dave Thomas Blvd., Dublin, Ohio 43017, USA for goods of classes 29, 42	10.05.2017
5194, 5447	Олдemark ЛЛК, Уан Дейв Томас Блвд., Дублин, Огайо 43017, ИМА Олдemark ЛЛК, Уан Дейв Томас Блвд., Дублин, Огайо 43017, США Oldemark LLC, One Dave Thomas Blvd., Dublin, Ohio 43017, USA	Вендис СПВ Гарантор, ЛЛК, Уан Дейв Томас Блвд., Дублин, Огайо 43017, ИМА барои молҳои синфҳои 29, 42 вогузор карда шуданд Вендис СПВ Гарантор, ЛЛК, Уан Дейв Томас Блвд., Дублин, Огайо 43017, США для товаров 29, 42 классов	11.05.2017

		Wendy's SPV Guarantor, LLC, One Dave Thomas Blvd., Dublin, Ohio 43017, USA for goods of classes 29, 42	
5194, 5447	Вендис СПВ Гарантор, ЛЛК, Уан Дейв Томас Блвд., Дублин, Огайо 43017, ИМА Вендис СПВ Гарантор, ЛЛК, Уан Дейв Томас Блвд., Дублин, Огайо 43017, США Wendy's SPV Guarantor, LLC, One Dave Thomas Blvd., Dublin, Ohio 43017, USA	Вендис Фандинг, ЛЛК, Уан Дейв Томас Блвд., Дублин, Огайо 43017, ИМА барои молҳои синфҳои 29, 42 вогузор карда шуданд Вендис Фандинг, ЛЛК, Уан Дейв Томас Блвд., Дублин, Огайо 43017, США для товаров 29, 42 классов Wendy's Funding, LLC, One Dave Thomas Blvd., Dublin, Ohio 43017, USA for goods of classes 29, 42	22.05.2017
5194, 5447	Вендис Фандинг, ЛЛК, Уан Дейв Томас Блвд., Дублин, Огайо 43017, ИМА Вендис Фандинг, ЛЛК, Уан Дейв Томас Блвд., Дублин, Огайо 43017, США Wendy's Funding, LLC, One Dave Thomas Blvd., Dublin, Ohio 43017, USA	Куолити Из Аур Ресипи, ЛЛК, Уан Дейв Томас Блвд., Дублин, Огайо 43017, ИМА барои молҳои синфҳои 29, 42 вогузор карда шуданд Куолити Из Аур Ресипи, ЛЛК, Уан Дейв Томас Блвд., Дублин, Огайо 43017, США для товаров 29, 42 классов Quality Is Our Recipe, LLC, One Dave Thomas Blvd., Dublin, Ohio 43017, USA for goods of classes 29, 42	23.05.2017

НИШОНДОДИ ПАЙ ДАР ПАЙИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
SYSTEMATIC INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION

ТБМХ МКТУ Nice Cl.	№ арз. № заяв. App. Num.	№ шаҳ-ма № св-ва Cert. Num.			
			32	16013833	12506
			32	16013871	12507
			32	15013814	12511
1	16013887	12514	32	15013815	12512
1	16013888	12515	32	16013877	12513
1	16013960	12522	33	17014409	12502
2	16013960	12522	33	16013877	12513
3	15013784	12480	34	16013902	12499
3	15013785	12481	34	16013903	12500
3	16013969	12524	34	17014402	12503
3	15013629	12528	34	16013907	12521
4	16013887	12514	34	17014401	12529
4	16013888	12515	35	16013960	12522
5	15013785	12481	37	16013960	12522
5	15013732	12517	38	16013912	12510
5	16013969	12524	39	16013960	12522
5	16013970	12525	41	16013878	12508
6	16013960	12522	41	16013879	12509
7	94002099	2846	41	16013912	12510
9	94002099	2846	41	16013963	12523
11	94002099	2846	42	16013960	12522
11	16013926	12519	43	16013898	12530
12	16013957	12531			
16	16013960	12522			
17	16013960	12522			
19	16013960	12522			
21	15013757	12482			
22	16013960	12522			
25	16013843	12520			
25	16013963	12523			
27	16013960	12522			
28	17014388	12460			
29	17014388	12460			
29	15013821	12505			
29	16013871	12507			
30	17014388	12460			
30	15013367	12504			
30	15013821	12505			
30	16013871	12507			
30	16013955	12518			
30	16013924	12526			
30	16013925	12527			
30	16013898	12530			
30	16013890	12532			
31	16013871	12507			
32	17014388	12460			
32	17014409	12502			
32	15013821	12505			

НИШОНДОДИ РАҚАМИИ ШАҲОДАТНОМАҶО БА ТАМФАҶОИ МОЛӢ
 НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
 NUMBERED INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION

№ ТҶ № ТҶ	№ арз. № заяв. App. Num.	ТБМХ МКТУ Nice Cl.			
			12522	16013960	17
			12522	16013960	19
			12522	16013960	22
2846	94002099	7	12522	16013960	27
2846	94002099	9	12522	16013960	35
2846	94002099	11	12522	16013960	37
12460	17014388	28	12522	16013960	39
12460	17014388	29	12522	16013960	42
12460	17014388	30	12523	16013963	25
12460	17014388	32	12523	16013963	41
12480	15013784	3	12524	16013969	3
12481	15013785	3	12524	16013969	5
12481	15013785	5	12525	16013970	5
12482	15013757	21	12526	16013924	30
12499	16013902	34	12527	16013925	30
12500	16013903	34	12528	15013629	3
12502	17014409	32	12529	17014401	34
12502	17014409	33	12530	16013898	30
12503	17014402	34	12530	16013898	43
12504	15013367	30	12531	16013957	12
12505	15013821	29	12532	16013890	30
12505	15013821	30			
12505	15013821	32			
12506	16013833	32			
12507	16013871	29			
12507	16013871	30			
12507	16013871	31			
12507	16013871	32			
12508	16013878	41			
12509	16013879	41			
12510	16013912	38			
12510	16013912	41			
12511	15013814	32			
12512	15013815	32			
12513	16013877	32			
12513	16013877	33			
12514	16013887	1			
12514	16013887	4			
12515	16013888	1			
12515	16013888	4			
12517	15013732	5			
12518	16013955	30			
12519	16013926	11			
12520	16013843	25			
12521	16013907	34			
12522	16013960	1			
12522	16013960	2			
12522	16013960	6			
12522	16013960	16			

САРЛАВҲА БАРОИ ХАБАРНОМАИ РАСМИИ "НАВИДИ ПАТЕНТӢ"
РУБРИКА ДҲЯ ОФИЦИАЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ "ПАТЕНТНЫЙ ВЕСТНИК"
HEADING FOR OFFICIAL BULLETIN "NAVIDI PATENTI"

1. Ихтироъҳо	1. Изобретения	1. Inventions
2. Тамғаҳои молӣ	2. Товарные знаки	2. Trademarks
3. Намунаҳои саноатӣ	3. Промышленные образцы	3. Industrial designs
4. Моделҳои судманд	4. Полезные модели	4. Utility models
5. Номҳои ҷои пайдоиши мол ва додани ҳуқуқ ба истифодабарии он	5. Наименование мест происхождения товара и предоставления права пользования им	5. Appellation of origin of goods and concession of right of its use
6. Шартномаҳои литсензионӣ	6. Лицензионные договоры	6. Licensing arrangements
7. Маълумотнома (тағйироте, ки ба ҳуҷҷатҳои хифозатӣ дохил карда мешаванд)	7. Извещения (изменения, вносимые в охраняемые документы)	7. Notices (amendments of protective documents)
8. Нишондодҳо	8. Указатели	8. Indexes
9. Нуқтаи назар	9. Точки зрения	9. Point of view
10. Намояндагони патентӣ	10. Патентные поверенные	10. Patent attorneys
11. Маълумоти нав	11. Новые поступления	11. New accessions
12. Эълонҳо	12. Объявления	12. Announcements
13. Реклама	13. Реклама	13. Advertisement

Сармуҳаррир
Масъули нашр
Муҳаррири матнҳои тоҷикӣ
Муҳаррири матнҳои русӣ
Мусахҳах
Ороиши компютерӣ

Холиқов Т.Х.
Рачабов Ҳ.У.
Назарова Ҷ.
Фатхуллоева М.
Ризоева С.
Сидиқов Э.

Ба нашр имзо шуд 21.07.2017. Формати 70x108/16 Қоғази матбаавӣ. Чопи барҷаста. Ҷузъи шартии чопӣ 3,43
Ҷузъи нашрии ҳисобӣ 3,5. Супориши 008. Адади нашр 25. Нарҳаш озод

РАЁСАТИ ФЕҲРИСТҲОИ ДАВЛАТӢ ВА НАШРИЁТИ МД ММПИ. Суроға: ш. Душанбе, куч. Айни. 14а.
Телефонҳо барои тамос: (+992 44) 600 55 87, (+992 37) 222 21 47, факс: (+992 37) 222 21 38. E-mail: patentpublic@gmail.com Сомона: <https://www.tajpatent.tj>